

**Национальная академия наук Таджикистана  
Институт философии, политологии и права**

**УДК 378  
ББК 67.99(2)3  
А-13**

*На правах рукописи*

**Абдуджалилов Абдуджабар**

**ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИНТЕРНЕТЕ**

**Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени доктора юридических  
наук по специальности 12.00.03 – гражданское право;  
предпринимательское право; семейное право;  
международное частное право  
(юридические науки)**

**Душанбе – 2024**

Диссертация выполнена в отделе частного права Института философии, политологии и права им. А.М. Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана

**Научный консультант:**

**Рахимзода Махмад Забир**, член-корреспондент Национальной академии наук Таджикистана, доктор юридических наук, профессор, деятель науки и техники Республики Таджикистан, главный научный сотрудник отдела частного права Института философии, политологии и права НАНТ

**Официальные оппоненты:**

**Самарходжаев Батыр Билялович**, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой административного права Высшей школы судей при судебном совете Республики Узбекистан;

**Аминова Фарида Махмадаминовна**, доктор юридических наук, заведующая кафедрой международного права и сравнительного правоведения юридического факультета Российско-Таджикского (Славянского) университета

**Имомова Нилуфар Махмаиусуфовна**, доктор юридических наук, проректор по воспитательной работе Таджикского национального университета


**Оппонирующая организация:** Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан (г. Душанбе)

Защита диссертации состоится 16 апреля 2024 года в 10.00 ч. на заседании диссертационного совета 6D.КOA-18 при Таджикском национальном университете (734025, гор. Душанбе, ул. Буни Хисорак, корпус 11).

С диссертацией можно ознакомиться на официальном сайте [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj) и в Центральной научной библиотеке Таджикского национального университета по адресу: 734025, гор. Душанбе, проспект Рудаки, 17).

Автореферат разослан « \_\_\_\_\_ » 2024 г.

**Ученый секретарь**  
диссертационного совета  
доктор юридических наук, доцент



**Назаров А.К.**

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность темы исследования.** Конституция Республики Таджикистан гарантирует свободу экономической и предпринимательской деятельности, частью которой является свобода договора. С развитием новых электронных технологий договор в абсолютном большинстве стал носить электронный вид, что повлекло за собой новые проблемы правового характера в области Интернета, где и заключаются электронные договоры.

Стремительное развитие Интернета в «геометрической прогрессии», проникновение интернет-технологий практически во все области человеческой жизни, начиная от простого доступа к информации и заканчивая новейшими технологиями ведения бизнеса практически во всемирном масштабе ставит перед современной наукой задачи теоретического анализа и систематизации проблем, связанных с Интернетом, поиск методов их решения. И правовая наука здесь – не исключение. Правовой аспект Интернета в последние годы пополнен значительными научными исследованиями, но все они практически носили преимущественно прикладной или узкоспециальный характер, и осуществлялись в отрыве друг от друга, без должной связи между собой. Обширная область гражданских правоотношений, особенно договорных отношений, объективно существующих в пространстве Интернета, осталась за рамками научных исследований, в то время как институт договора является одним из центральных институтов цивилистики.

В Послании Основателя мира и национального единства, Лидера нации – Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан на 2024 год особо отмечается роль цифровых технологий в развитии экономики страны. «Формирование «зеленой» экономики, ускорение процесса цифровизации экономики, развитие человеческого потенциала, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, укрепление экспортных возможностей страны и улучшение качества социальных услуг являются приоритетными вопросами.

Обеспечение устойчивого и ускоренного развития страны требует своевременного и всестороннего правового регулирования. Законодательство должно постоянно совершенствоваться и идти в ногу с политическими, экономическими, социальными и культурными реформами» - отмечено в Послании.<sup>1</sup> Вопросы юриспруденции, компьютерной лингвистики, электронного правительства, цифровой экономики, основой

---

<sup>1</sup> Послание Основателя мира и национального единства, Лидера нации – Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан на 2024 год. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://khovar.tj/rus/2023/12/poslanie-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-uvazhaemogo-emomali-rahmona-ob-osnovnyh-napravleniyah-vnutrennej-i-vneshnej-politiki-respubliki-2/> Дата обращения: 28.12.2023

которых являются процессы электронных договорных отношений, Правительством Республики Таджикистан признаны приоритетными направлениями научных и научно-технических исследований в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы.<sup>2</sup>

Научное исследование договора в науке гражданского права занимает без преувеличения одно из ведущих мест. Договор – это центральное системообразующее звено гражданских правовых отношений, которые составляют основной предмет гражданского права – имущественные отношения. Проблемам регулирования договорных отношений посвящены труды представителей классической цивилистики – С.А.Муромцева, К.П.Победоносцева, Г.Ф.Шершеневича, советской правовой науки С.Н.Братуся, О.С.Иоффе, О.А.Красавчикова, В.А.Ойгензихта и других. Институт договора в постсоветское время стал предметом детального научно-практического изучения в капитальном труде профессоров Брагинского М.И. и Витрянского В.В. «Договорное право». В отечественной правовой литературе проблемы, связанные с электронным договором как одним из составляющих современной предпринимательской деятельности, раскрыты в работах проф. М.З.Рахимзода.<sup>3</sup> Такое пристальное внимание цивилистики к договору вполне объяснимо: самым распространенным институтом гражданского права, имеющим широчайшее практическое применение, как было отмечено, является институт договора. При таком обширном научном наследии, относящемся к институту договора, на первый взгляд, сложно внести в науку гражданского права что-либо новое, относящееся к институту договора. Со времен римского права институт договора являлся самым стабильным институтом, предопределяющим характер общественных отношений, регулируемых гражданским правом, несмотря на многочисленные смены форм правления и изменения социально-экономической жизни общества. Это наводило на мысль, что понятийный аппарат договора и общие теоретические представления о нем прочны и неизменны. На самом же деле, современное состояние договорного права изобилует множеством нерешенных теоретических правовых проблем. И практически все эти проблемы связаны с переходом экономики, предпринимательства и других сфер нашей жизни на электронный вид, опосредствованный появлением глобальной международной сети Интернет. Электронная цифровая эпоха, привнесенная Интернетом, полностью видоизменила облик правовых от-

---

<sup>2</sup> Постановление Правительства Республики Таджикистан от 26 сентября 2020 года «О приоритетных направлениях научных и научно-технических исследований в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы». [Электронный ресурс] Режим доступа: [http://www.adlia.tj/show\\_doc.fwx?rgn=137265&conttype=5](http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=137265&conttype=5) Дата обращения: 05.04.2021 г.

<sup>3</sup> См.: Рахимзода М.З. Предпринимательская деятельность в Республике Таджикистан: теория и правовое регулирование. Монография. - Душанбе, 2018. – 392 с., Актуальные проблемы предпринимательского права в Республике Таджикистан. Монография. – Душанбе, 2019. – 557 с.

ношений, в особенности в области гражданского права. Появилось новое, ранее не известное правовой науке нематериальное пространство, в котором совершаются действия, влекущие за собой конкретные правовые последствия. И попытки применить к таким действиям постулаты и концепты классического гражданского права, оказываются безуспешными. В то же время электронный договор прочно вошел в коммерческий и предпринимательский обиход, постепенно вытесняя предусмотренный Гражданским кодексом письменный договор. Такие основополагающие понятия договорных отношений, как «время», «место», «субъект» в виртуальном пространстве Интернета потеряли свой первоначальный смысл.

В то же время деятельность в виртуальном пространстве Интернета стала самым высокодоходным бизнесом, приносящим миллиардные прибыли при минимальном вложении средств. И такая деятельность сопровождается как движением товара от одного собственника к другому, так и услугами, оказываемыми интернет-компаниями для продвижения этого товара. Такая деятельность юридически оформляется заключением сотен тысяч договоров гражданско-правового характера, правда, не в классическом понимании этого института, а в сильно измененных формах. В совокупности такие изменения входят в противоречие с постулатами классических гражданско-правовых институтов. И поэтому именно в таком ракурсе подробный научный анализ институтов гражданского права, особенно института электронного договора предстает перед цивилистической наукой первостепенной необходимостью. Общественные отношения гражданско-правового характера в области Интернета стали настолько обширны, многоплановы, что ссылаться на «обычаи делового оборота» при правовом регулировании этих отношений уже явно недостаточно. Перед правовой наукой, особенно цивилистикой предстала насущная задача теоретического осмысления целого комплекса гражданско-правовых проблем, которые ставит Интернет. Это создание единой теории электронных правоотношений в целом, категориального аппарата обязательственного права, проблемы общих условий заключения и расторжения договоров в виртуальном пространстве, легитимации электронной формы договора, применения юрисдикционных норм, условий добросовестного выполнения обязательств по договорам и др.

Таким образом, можно констатировать, что правовые подходы для решения проблем правового регулирования договорных отношений в сфере Интернета в целом не определены. Существующее нормативно-правовое регулирование правоотношений в Интернете, особенно гражданских, лишено системности. Единой целостной, комплексной методологии правового регулирования электронных договорных отношений в теории права нет. С другой стороны, наблюдается стремительный рост значимости этих отношений во всех сферах человеческой деятельности.

Этим комплексом теоретических, правовых и практических проблем в области Интернета определена актуальность и важность избранной темы исследования.

**Степень изученности научной темы.** Значительное количество научных работ в области теоретического осмысления Интернета посвящено его информационной модели. Исследование же теоретических проблем договорных отношений в Интернете практически не проводилось. В правовой науке Интернет до сегодняшнего дня воспринимается как технический коммуникационный комплекс, и по этой причине теоретические проблемы объективно существующих развитых договорных отношений в Интернете не стали предметом специального комплексного самостоятельного научно-правового исследования, и в широком комплексном и концептуальном аспекте ещё не изучались.

На сегодняшний день проблеме научно-теоретического исследования договорных отношений в сфере Интернета частично посвящена одна глава единственной на сегодня научной работы С.В.Малахова «Гражданско-правовое регулирование отношений в глобальной компьютерной сети Интернет».<sup>4</sup> Однако ограниченный объем исследования не позволил автору, находящемуся под парадигмическим давлением информационной модели Интернета, достаточно полно раскрыть правовые проблемы правового регулирования договорных отношений в виртуальном пространстве Интернета.

Отдельные аспекты договорных отношений, возникающих в интернет-пространстве, исследовались Н.А. Дмитрик<sup>5</sup>, А.В. Зажигалкиным<sup>6</sup>, Е.А. Казанцевым,<sup>7</sup> И.В. Костюк,<sup>8</sup> В.В. Кулаковой,<sup>9</sup> Е.М. Макаровой,<sup>10</sup> О.В. Мозолиной,<sup>11</sup> В.Ю. Моченовым,<sup>12</sup> А.А. Нагаевой,<sup>13</sup> И.В. Нев-

---

<sup>4</sup> См.: Малахов С.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в глобальной компьютерной сети Интернет: дис. ... канд.юрид.наук. М.: 2001. – 170 с.

<sup>5</sup> См.: Дмитрик Н.А. Способы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей с использованием сети Интернет: дисс. ... канд.юр.наук: – М.: 2007. – 213 с.

<sup>6</sup> См.: Зажигалкин А.В. Международно-правовое регулирование электронной коммерции: дис. ... канд.юр.наук: – СПб., 2005. – 189 с.

<sup>7</sup> См.: Казанцев Е.А. Гражданско-правовое регулирование договорных отношений, осложненных электронным элементом: дис. ... канд.юр.наук: – Барнаул, 2007. – 200 с.

<sup>8</sup> См.: Костюк И.В. Гражданско-правовое регулирование электронной торговли: автореферат дис. ... канд.юр.наук: 12.00.03. – Казань, 2007. - 25 с.

<sup>9</sup> См.: Кулакова В.В. Интернет в системе средств массовой информации Таджикистана: дис. ... канд.филологич.наук: 10.01.10. – Душанбе, 2007. – 180 с.

<sup>10</sup> См.: Макарова Е.М. Проблемы правового регулирования использования Интернета в предпринимательской деятельности: автореферат дис. ... канд.юр.наук: – М.: 2007. – 22 с.

<sup>11</sup> См.: Мозолина О.В. Публично-правовые аспекты международного регулирования отношений в Интернете: автореферат дис. ... канд.юр.наук: – М.: 2008. – 20 с.

<sup>12</sup> См.: Моченов В.Ю. Правовое регулирование электронной торговли: автореферат дис. канд.юр.наук. – М.: 2006. – 26 с.

зоровым,<sup>14</sup> С.В. Петровским,<sup>15</sup> А.Ю. Рыковым,<sup>16</sup> А.И. Савельевым,<sup>17</sup> В.И. Талимончик.<sup>18</sup>

Несколько научных трудов были посвящены изучению составляющих самого Интернета – виртуальному пространству, доменным именам. Это работы Д.В.Грибанова,<sup>19</sup> С.В.Маньшина,<sup>20</sup> А.Г.Серго,<sup>21</sup> Н.Н.Телешинной.<sup>22</sup>

Примерно так же обстоит дело и с нормативной правовой базой регулирования правоотношений в Интернете. Имеющиеся законы в основной своей массе регулируют информационный сегмент Интернета; для более широкого правового регулирования договорных отношений в Интернете нормативно-правовой аппарат ещё не создан.

Таким образом, можно констатировать, что общий универсальный уровень теоретических обобщений темы, касающейся теоретико-методологических проблем Интернета, на сегодня не достигнут. Несмотря на многократно возросший в последние годы научный интерес к теоретическим разработкам и всестороннему анализу гражданско-правовой составляющей Интернета, целостного и глубокого изучения электронных договорных отношений не проводилось. Проблемы объективно существующих развитых договорных отношений в Интернете не нашли научного осмысления, и предметом специального комплексного самостоятельного научно-правового исследования не являлись. Конвенциональный характер правоотношений в Интернете противоречит общепринятым правовым представлениям о роли нормативного регулирования общественных отношений в жизни государства.

---

<sup>13</sup> См.: Нагаева А.А. Особенности договорных отношений в условиях электронного взаимодействия их участников: дис. ... канд.юр.наук: – М.: 2006. – 208 с.

<sup>14</sup> См.: Невзоров И.В. Проблемы регулирования предпринимательской деятельности, осуществляемой с использованием Интернет: автореф. дис. ... канд.юр.наук: – СПб., 2010. – 26 с.

<sup>15</sup> См.: Петровский С.В. Правовое регулирование оказания Интернет-услуг: дис. ... канд.юр.наук: – М.: 2002. – 170 с.

<sup>16</sup> См.: Рыков А.Ю. Гражданско-правовое регулирование сделок в глобальной компьютерной сети Интернет: дис.канд.юр.наук: М.: 2009. – 208 с.

<sup>17</sup> См.: Савельев А.И. Гражданско-правовое регулирование договоров между клиентом и Интернет-провайдером в сети Интернет: автореферат дис. ... канд.юр.наук: 12.00.03. - М.: 2008. – 25 с.

<sup>18</sup> См.: Талимончик В.П. Международно-правовое регулирование отношений в сфере информации: автореферат дис. ... доктора юрид.наук: 12.00.10. – СПб., 2013.- 53 с.

<sup>19</sup> См.: Грибанов Д.В. Правовое регулирование кибернетического пространства как совокупности информационных отношений: дис. ... канд.юр.наук: Екатеринбург, 2003. – 227 с.

<sup>20</sup> См.: Маньшин С.В. Гражданско-правовое регулирование применения электронно-цифровой подписи в сфере электронного обмена данными: автореферат дис. ... канд.юр.наук: - М.: 2001. – 24 с.

<sup>21</sup> См.: Серго А.Г. Доменные имена. Правовое регулирование. – М.: РГАИС. 2013. – 312 с.

<sup>22</sup> См.: Телешина Н.Н. Виртуальное пространство как объект контрольной деятельности государства: дис. ... канд.юр.наук: Владимир, 2011. – 220 с.

Настоящее диссертационное исследование является первым комплексным монографическим исследованием проблем договорных отношений в Интернете в постсоветском пространстве. В нем впервые в правовой науке предлагаются ранее не известные в юриспруденции решения об общеправовой доктрине Интернета, доминантой в которых является гражданское право, излагается новая в науке права теория амбивалентности Интернета, методологические аспекты правового регулирования электронных договорных отношений, новации в обязательственном и договорном праве в области Интернета.

**Связь исследования с программами и научной тематикой.** Диссертация подготовлена в рамках научно – исследовательских тем отдела частного права Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова НАНТ «Развитие частно-правовых основ законодательства Республики Таджикистан» для 2015-2019 годов и «Теория и практика правового регулирования частных отношений в Республике Таджикистан» для 2021-2025 годов.

## **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

**Цель исследования.** Цель исследования состоит в разработке новой концепции – целостного научного представления о решении проблем правового регулирования договорных отношений в Интернете, с помощью которой будут определены подходы по совершенствованию теоретических и методологических подходов к изучению теории Интернета и его правовому регулированию.

**Задачи исследования.** Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

- проанализировать существующие понятия договора в гражданском праве;
- изучить правовую природу договорных правоотношений, возникающих в Интернете;
- изучить основные принципы проблем правоприменения в Интернете;
- выявить особенности договорных правоотношений в Интернете;
- обосновать разделение изучения теории Интернета на две отдельные самостоятельные составляющие;
- дать понятие электронного договора;
- дать правовую характеристику договоров доступа в Интернет;
- изучить правовое положение сторон договора доступа, определить правовой статус провайдера;
- определить порядок заключения договора доступа и его существенные условия;
- проанализировать институт гражданско-правового договора, особенности проявления различных элементов института договора в условиях виртуального пространства;



- исследовать понятие и основные виды электронных договоров в Интернете;

- исследовать обязательственные правоотношения в виртуальном пространстве в области оказания услуг, определить особенности договоров безвозмездного оказания услуг в виртуальном пространстве;

- обосновать создание новой подотрасли договорного права – электронного договорного права, дать определение предмета «электронное договорное право»;

- провести правовой анализ современной нормативно-правовой базы в области правового регулирования общественных отношений в Интернете, выявить пробелы в этой области регулирования общественных отношений.

- представить предложения по совершенствованию законодательства в области правового регулирования Интернета.

**Объект исследования.** Объектом настоящего диссертационного исследования являются общественные отношения, связанные с гражданско-правовыми договорами по доступу в глобальную сеть Интернет и в виртуальном пространстве, созданного Интернетом, нормативно-правовая база, регулирующая договорные отношения в области Интернета, гражданско-правовые обязательства, вытекающие из таких договоров.

**Предмет исследования.** Предметом диссертационного исследования явились действующие нормативные правовые акты, составляющие основу правового регулирования договорных отношений в Интернете, теоретические исследования отечественных и зарубежных учёных в области теории Интернета, практика разрешения споров, связанных с договорами в виртуальном пространстве Интернета.

**Этапы, место и период исследования (исторические рамки исследования).** Исторические рамки исследования охватывают период с момента появления Всемирной коммуникационной сети Интернет до сегодняшнего дня. Теоретическому анализу подвергнуты работы российских, зарубежных и отечественных ученых по проблеме договорных отношений в Интернете. Период диссертационного исследования охватывает 2014-2023 годы.

**Теоретические основы исследования.** Теоретическая основа диссертационного исследования состоит из четырех автономных групп научных источников. К первой группе относятся исследования по правовой природе Интернета.

Ко второй группе относятся источники по проблемам правового регулирования договорных отношений в Интернете.

Третья группа источников состоит из работ, посвященных теоретическим проблемам договорного права.

Четвертая, немногочисленная группа – это исследования, посвященные проблемам договорных отношений в сфере Интернета.

Для всестороннего рассмотрения и анализа проблемы договорных отношений неоценимую помощь оказали труды ученых по общей теории

права – С.С.Алексеева, В.Д.Зорькина, С.Ф.Кечекьяна, Н.И.Магузова, А.В.Малько, М.Н.Марченко, В.С.Нерсисянца, Ю.А.Тихомирова, М.Д.Шаггородского, Л.С.Явича, В.Ф.Яковлева. Для исследования общенаучных проблем темы диссертационного исследования автор пользовался трудами таких ученых, как П.Винья, М.Кейси, М.Кастельс, Т.Кун, В.П.Малахов, В.В.Налимов, И.Пригожин, Г.И.Рузавин, В.С.Степин.

В процессе диссертационного исследования изучены фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых-цивилистов дореволюционной школы области теории гражданских правоотношений – Ю.С.Гамбарова, Н.М.Коркунова, Е.Н.Трубецкого, Д.И.Мейера, Л.И.Петражицкого, К.П.Победоносцева, И.А.Покровского, Ф.В.Тарановского, Г.Ф.Шершеневича, В.М.Хвостова и других. Эти труды послужили основой для научно-го анализа исследуемой проблемы.

Широко использованы теоретические исследования советских ученых – специалистов гражданского права – М.М.Агаркова, С.И. Аскназия, В.А.Белова, С.Н.Братуся, М.И.Брагинского, В.В.Витрянского, А.Г.Диденко, О.С.Иоффе, В.И.Камышанского, С.Ф.Кечекьяна, О.А.Красавчикова, Р.З.Лившиц, В.П.Мозолина, И.Б.Новицкого, А.Г.Певзнера, А.П.Сергеева, М.К.Сулейменова, Е.А.Суханова, Ю.К.Толстого, Р.О.Халфиной.

Для разработки методологических подходов к выбору новой парадигмы теории Интернета были изучены научные работы перечисленных выше теоретиков информационного права – И.Л.Бачило, М.С.Дашяна, Л.В.Голоскокова, В.А.Копылова, В.Б.Наумова, И.М.Рассолова, А.А.Тедеева, А.В.Шамраева, а также исследования других авторов по частным аспектам правового регулирования договорных отношений в сфере Интернета.

В работе над диссертационным исследованием, при анализе как общетеоретических, так и специальных институтов гражданского права, таких, как предпринимательское право, вопросы личного информационного права, международного частного права, значительную помощь оказали научные труды отечественных специалистов в области гражданского права Д.Р.Джалилова,<sup>23</sup> Ш.К.Гаюрова,<sup>24</sup> Ш.М.Исмаилова,<sup>25</sup> В.А.Ойгензихта,<sup>26</sup> У.А.Меликова,<sup>27</sup> М.З.Рахимзода,<sup>28</sup> Д.Ш.Сангинова.<sup>29</sup>

---

<sup>23</sup> См.: Джалилов Д.Р. Гражданское процессуальное правоотношение и его субъекты. – Душанбе, 1962. – 40 с.

<sup>24</sup> См.: Гаюров Ш.К. Личное информационное право граждан: проблемы гражданско-правового регулирования в Республике Таджикистан: монография – М.: Спутник, 2010. – 361 с.

<sup>25</sup> См.: Исмаилов Ш.М. Модернизация экономики: экономико-правовые проблемы инновационного предпринимательства в Таджикистане. - Предпринимательское право. М.: 2014, № 3. – С. 29-34.

<sup>26</sup> См.: Ойгензихт В.А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве. – Душанбе, 1984. – 128 с.

<sup>27</sup> См.: Меликов У.А. Правовой режим объектов граждански прав в Интернете. – Душанбе, Э-граф, 2017. – 242 с.

Анализ теоретической базы Интернета, основанная на трудах указанных ученых, показал, что современная правовая доктрина для изучения проблем договорных отношений в Интернете не совершенна. В целом научные исследования Интернета до сегодняшнего дня ведутся по традиционным теоретическим моделям классической науки, которые конструктивно понятны, обладают ясной структурой и заданным по определению четко прописанным набором свойств, что делает их аналитически прозрачными.

Исследование эволюции теории Интернета показало, что очень трудно сразу создать одну стройную теорию, которая описывала бы весь Интернет. По этой причине сегодня вместо этого Интернет делится на части, и строятся частные теории. Каждая из них описывает один ограниченный сегмент Интернета, и делает выводы, пренебрегая влиянием остальных составляющих Интернета. Возможно, такой путь исследований приемлем в естественных науках. Также возможно, что на начальном этапе изучения Интернета правовой наукой мы бы могли допустить сегментарное исследование Интернета, поскольку целостная его картина, даже в техническом аспекте, нам была ещё неведома. Однако если мы сегодня и далее будем пытаться сохранять существующую архитектуру теории Интернета, в будущем мы войдем в правовой тупик.

**Методологические основы исследования** составлены из системного подхода к теоретическим проблемам правового регулирования договорных отношений в Интернете в широком правовом аспекте. Такой подход позволил выявить теоретико-методологические основы исследования этих проблем, и раскрыть основные правовые формы его реализации. Общенаучные и специальные методы познания социально-правовой действительности, такие, как диалектический, системный, сравнительно-правовой, формально-юридический, аналитический, междисциплинарный, примененные при исследованиях, позволили рассмотреть объект исследования в более широком научно-теоретическом плане, чем это предлагалось ранее в рамках одной научной дисциплины. Выбор указанных методов исследования позволил автору исследовать анализируемые проблемы в их взаимосвязи и взаимозависимости как на теоретическом, так и на эмпирическом уровне. Так, сравнительный метод стал основой исследования нормативной базы стран СНГ и Таджикистана в области Интернета, формально-юридический метод применялся в процессе формулирования авторских дефиниций электронного договорного права и понятия гражданских правоотношений, междисциплинарный метод дал возможность рассмотреть феномен виртуального пространства с более широких научных позиций.

---

<sup>28</sup> См.: Рахимзода М.З. Актуальные проблемы предпринимательского права в Республике Таджикистан. Монография. – Душанбе. «Дониш», 2023. – 557 с.

<sup>29</sup> См.: Сангинов Д.Ш. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности по оказанию социально-культурных услуг в Республике Таджикистан. – автореф. дис. ... д-ра юрид.наук: Душанбе, 2019. – 51 с.

**Эмпирические предпосылки.** Эмпирическими предпосылками явились материалы судебной практики по исследуемой проблеме, договоры с провайдерами, непосредственно касающиеся темы исследования. Так, были изучены исковые производства судов общей юрисдикции и экономического суда по вопросам, касающимся темы исследования, а также договоры интернет-провайдеров с физическими лицами по оказанию услуг доступа в сеть Интернет, а также обобщения материалов сайтов Интернета: *mail.aport.ru*, *Ibwam.saturn.tj*, *www.agroinvestbank.tj*, *www.org.com.ua*, *bbcussian.com*, *Google.ru*, *Mail.ru*, *yandex.com*, *hotmail.com*, *gmail.com*, *rambler.ru*, *filesearch.ru*, *tit.by*, *echo.msk.ru/auth/vkontakte*, *wikipedia.org/w/index*, *proza.ru/about/dogovor.html*, *youtube.com/t/terms*, *odnoklassniki.ru*, *facebook.com/legal/terms*, *wikipedia.org* и других по исследуемой проблеме.

**Научная новизна исследования.** Диссертация является научным монографическим исследованием, в котором представлена новая концепция проблемы правового регулирования договорных отношений в глобальной международной коммуникационной сети Интернет. Она основана на предлагаемой диссертантом новой теории – теории амбивалентности Интернета, в соответствии с которой договорные отношения в Интернете разделены на две категории в зависимости от их пространственной локализации. Это может использоваться при определении подходов к правовому регулированию Интернета.

В диссертации впервые на теоретико-методологическом уровне предложено введение в теорию гражданского права новой подотрасли института договора – электронного договорного права. Новизна работы состоит в комплексном подходе к исследованию проблемы правового регулирования договорных отношений в Интернете, введению в теорию гражданского права нового взгляда на теорию договорных отношений и понятийного аппарата института обязательственных правоотношений, связанного с Интернетом. Это приводит к изменению ряда классических теоретико-правовых представлений в области гражданского права, в особенности в области института договора. В работе представлен ряд новых дефиниций основных категорий теории договорного права в Интернете.

**Положения, выносимые на защиту.** Признаками научной новизны обладают нижеперечисленные результаты, полученные автором в результате диссертационного исследования, которые выносятся на защиту:

#### **I. Предложения теоретического характера:**

1. На основании анализа основных элементов гражданско-правового договора, имеющих в теории гражданского права, дано определение электронного договора: электронным договором признается соглашение двух или более лиц, достигнутое в пределах виртуального пространства Интернета, зафиксированное на материальных носителях компьютеров, и направ-

ленное на возникновение, изменение и прекращение взаимных гражданских прав и обязанностей.

2. Сделан вывод о двойственной природе договорных отношений в Интернете. В результате предложена новая научная теория Интернета под названием «теория амбивалентности Интернета», наиболее точно выражающая характер договорных отношений в Интернете. В соответствии с теорией амбивалентности, правоотношения в Интернете происходят в двух разных правовых пространствах – физическом и виртуальном. Это связано с амбивалентной (двойственной) природой Интернета. Такая двойственность требует наличия двух различных регулятивных систем в зависимости от того, в каком правовом пространстве происходят правоотношения. Договорные отношения в области Интернета, происходящие в физическом пространстве, относятся к договорным правоотношениям по доступу к сети Интернет. Регулятивной системой таких правоотношений являются совокупность частноправовых и публично-правовых отношений. Договорные отношения в области Интернета, происходящие в виртуальном пространстве, относятся к договорным правоотношениям непосредственно в сети Интернет. Регулятивной системой таких правоотношений являются общие начала правоотношений, основанные на правовом обычае и презумпции правосубъектности. В основном эти правоотношения носят конвенциональный характер.

3. На основе анализа виртуального пространства и общетеоретических положений о субъекте права, обоснован теоретический вывод о конвенциональном характере договорных отношений в виртуальном пространстве Интернета, которые предполагают презумпцию правосубъектности участника договорных отношений в Интернете. В силу особенностей, «виртуальности» отношений в Интернете идентификация субъекта, вступающего в договорные отношения, представляет определенные трудности. Конвенциональные отношения в Интернете предполагают, что в виртуальном пространстве равенство и дееспособность субъектов, вступающих в электронные отношения по поводу имущественных и личных неимущественных благ, предполагается до тех пор, пока либо об ином не заявлено прямо, либо не будет доказано обратное.

4. Исследованием института субъекта договорных отношений в виртуальном пространстве Интернета выявлены новые теоретические положения, касающиеся фигуры субъекта договора в Интернете. Установлено, что в виртуальном пространстве Интернета стороной договора может выступить не физическое или юридическое лицо, как это утверждалось в теории субъекта права, а компьютерная программа, выполняющая роль стороны договора. По этим основаниям, в договорное право предлагается ввести новое понятие «электронный субъект права».

5. На основании теории амбивалентности Интернета предложен методологический подход к классификации гражданских договоров в сфере Ин-

тернета, включающий в себя договоры в области Интернета в реальном физическом пространстве, и договоры в виртуальном пространстве; последние предложено разделить на три группы в зависимости от их правовых характеристик: 1) договоры, связанные с доступом в компьютерную сеть, но совершаемые в виртуальном пространстве; 2) традиционные гражданские договоры, имеющие электронную форму; 3) договоры по поводу объектов, создаваемых в виртуальном пространстве.

6. В диссертации обосновано, что теоретическая установка об информации как единственном объекте правоотношений в Интернете не соответствует современному уровню развития правоотношений в Интернете. Обосновано новое в науке права теоретическое положение о наличии вещно-правовых отношений в Интернете. В связи с появлением и активным функционированием в виртуальном пространстве криптовалюты, то есть электронных денег, в виртуальном пространстве существуют не только обязательственные правоотношения, как утверждалось ранее, но и появились и прочно закрепились и вещно-правовые отношения.

7. Поскольку в рамках диссертационного исследования установлено, что такие основополагающие понятия договорных отношений, как «время», «место», «субъект» в виртуальном пространстве Интернета потеряли свой первоначальный смысл, предлагается в институт договора ввести новую подотрасль - «Электронное договорное право».

В рамках концепта «электронное договорное право» возможно создание единой теории электронных договорных отношений в целом. Также будет возможен научно-теоретический анализ электронного документа, субъектов электронного договора, момента возникновения прав и обязанностей по электронному договору и других составляющих электронных договорных отношений. И поскольку все договоры, заключенные в электронной форме, в той или иной степени связаны с Интернетом, электронное договорное право можно определить как область договорных отношений в виртуальном пространстве Интернета.

8. Обосновано создание понятийного аппарата электронного договорного права. Под электронным договорным правом следует понимать подотрасль договорного права со своим специфическим предметом регулирования, отличающиеся юридически значимыми особенностями от собственно договорного права формой и субъектно-объектными категориями. Предметом электронного договорного права являются договорные отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся исключительно в виртуальном пространстве, имеющие электронную форму и специфический субъект.

## **II. Предложения практического характера:**

9. В диссертации обосновывается, что у Интернета как технической системы и виртуального пространства как производного этой системы разные предметные области правового регулирования. Область технической

системы регулируется совокупностью частноправовых и публично-правовых отношений, область виртуального пространства – исключительно частноправовыми методами. Поэтому эти области требуют разного нормативного обеспечения. И в предложенном виде – разделения их на отдельные составные части, научные правовые исследования в области теории Интернета приобретают системность, логическую последовательность и институциональную целостность.

10. Предложено определение гражданских правоотношений в виртуальном пространстве Интернета. На основании изучения специфики объектно-субъектного состава правоотношений в виртуальной среде, обосновано, что гражданские правоотношения в виртуальном пространстве Интернета – это взаимосвязь равных субъектов права, наделенных взаимными правами и обязанностями по поводу удовлетворения определенного интереса, которые возникают, изменяются и прекращаются только в виртуальном пространстве Интернета, и возможны только способом электронного обмена информацией.

11. В результате анализа обязательственных правоотношений в виртуальном пространстве выявлены особенности институтов обязательственного права в Интернете как вида электронных гражданских правоотношений. В рамках этого исследования даны авторские определения обязательства: Обязательство по доступу к сети Интернет – это гражданское правоотношение в физическом пространстве, связанное с доступом к сети Интернет, а также в виртуальном пространстве Интернета, в силу которого одно лицо – кредитор имеет право требовать от другого лица – должника совершения определенного действия, либо воздержаться от совершения какого-либо действия. Обязательства непосредственно в виртуальном пространстве Интернета – это гражданское правоотношение синаллагматического характера, в силу которого каждая из сторон получает право требования в отношении другой стороны в обмен на принятые на себя обязанности.

12. В диссертации по результатам анализа институтов обязательственного права описывается новый, не известный в теории гражданского права договор о безвозмездном оказании услуг в Интернете. Предложено авторское определение этого договора как двустороннего, консенсуального, синаллагматического и безвозмездного договора, согласно которому исполнитель обязуется по заданию заказчика безвозмездно оказать услугу в виртуальном пространстве Интернета, не имеющую вещественной формы, а заказчик взамен получаемой услуги обязуется не совершать на выделенной ему web-странице определенных действий, противоречащих общей концепции компании. Предложено авторское определение договора по безвозмездному оказанию услуг в Интернете как гражданского правоотношения в виртуальном пространстве Интернета, в силу которого одно лицо – пользователь имеет право требовать от другого лица – компании совершения какого-либо действия (предоставления услуг), а компания имеет право требо-

вать от пользователя совершения определенного действия (регистрации), либо воздержаться от совершения какого-либо действия.

13. На основании исследования совершаемых в виртуальном пространстве Интернета договоров, указаны их принципиальные различия от договоров, совершаемых в реальном мире. Выявлены особенности договоров: они совершены в нематериальном пространстве, субъекты не идентифицированы, форма договора – электронная, взаиморасчеты совершены электронным эквивалентом. Смена письменной формы договора на электронный вид в правовой науке в теоретическом плане не обоснована. Дана теоретическая и правовая характеристика договоров в Интернете. Основной правовой принцип Интернета состоит в том, что стороны не вправе ставить под сомнение законность и действительность договора только на том основании, что он совершен электронным способом и в виртуальном пространстве. Однако эти фактические обстоятельства теоретически не проработаны, и не урегулированы нормами позитивного права. В рамках исследования предложено нормативное решение этой проблемы.

14. Конвенциональный характер взаимоотношений в виртуальном пространстве Интернета распространяется и на процесс договорных отношений между субъектами. В этой связи правила регулирования этих отношений носят квазинормативный характер, поскольку действующее законодательство в области регулирования договорных отношений в виртуальном пространстве Интернета построено на принципах регулирования правовых отношений в физическом пространстве.

15. Анализ нормативной базы правового регулирования гражданских договоров в сфере Интернета позволил сделать вывод об отсутствии в системе отечественного законодательства нормативных актов, прямо и непосредственно регулирующих такие развитые общественные отношения, какими являются договоры в сфере Интернета. Предложены конкретные нормативные проекты дополнений к действующему законодательству, а также проект комплексного Закона «О правовом регулировании Интернета».

**Теоретическая и практическая значимость исследования.** Теоретические положения и выводы диссертационного исследования широко используются другими исследователями стран СНГ (Казахстан, Кыргызстан, Украина, Российская Федерация) при дальнейшей разработке отдельных теоретических аспектов правового регулирования Интернета в диссертациях и научных статьях, и применяются при законодательской деятельности в законодательных органах. Так, отдельные положения диссертационного исследования в виде статей «Интернет-право. Анализ явления» и «Гражданско-правовые обязательства в Интернете» размещены в Бюллетене Парламентской библиотеки Российской Федерации. Бюллетень содержит библиографическую информацию о книгах и статьях из журналов в помощь законодательской деятельности Федерального Собрания Российской Федерации (сайт [parlib.duma.gov.ru](http://parlib.duma.gov.ru)).



Теоретические положения, выводы и рекомендации, сформулированные на основе диссертационного исследования, могут быть использованы при совершенствовании законодательства в области Интернета, в качестве методологической базы для дальнейших научных разработок теоретических проблем Интернета, при преподавании курсов гражданского права.

**Степень достоверности результатов.** Достоверность и обоснованность научных результатов диссертационного исследования подтверждена научной аргументированностью исходных теоретических положений. Результаты исследования получены на основании изучения общетеоретических положений об институте договора, сравнительного анализа современных научных положений о сущности договорных правоотношений с теоретико-методологическими положениями изучения феномена Интернета. Все научные положения и выводы обоснованы применением системного подхода к изучению теоретических проблем Интернета в широком гражданско-правовом аспекте. Такой подход позволил выявить теоретико-методологические основы исследования этих проблем, и раскрыть основные правовые формы его реализации. Применение общенаучных и специальных методов познания, таких как диалектический, системный, сравнительно-правовой, формально-юридический, аналитический, позволили рассмотреть объект исследования в более широком научно-теоретическом плане, чем предлагалось ранее в рамках одной научной дисциплины.

**Соответствие диссертации паспорту научной специальности.** Содержание диссертационной работы Абдуджалилова Абдуджабара соответствует паспорту специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, утвержденному Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан. В работе предложены новые теоретические направления изучения Интернета, исследованы актуальные проблемы договорных правоотношений в области Интернета. Основные идеи, имеющие теоретическую и практическую значимость, положения, выносимые на защиту, выводы и обобщения, практические рекомендации могут иметь существенное значение для развития и совершенствования гражданского законодательства Республики Таджикистан в сфере Интернета.

**Личный вклад соискателя ученой степени.** Диссертация является самостоятельно выполненным научным монографическим исследованием, результаты которого получены соискателем лично. В диссертации представлена новая концепция проблемы правового регулирования договорных отношений в глобальной международной коммуникационной сети Интернет.

**Апробация результатов исследования.** Основные результаты диссертационного исследования прошли апробацию при обсуждении монографий и диссертации на заседаниях отдела частного права Института философии, политологии и права Национальной академии наук Республики

Таджикистан. Теоретические выводы диссертации докладывались автором и обсуждались на следующих конференциях:

**а) международные:**

- Международной научно-практической конференции в рамках ежегодных цивилистических чтений «Добросовестность в гражданском праве», посвященная 20-летию Гражданского кодекса Республики Казахстан, со статьей «Принцип добросовестности правоотношений в Интернете», Алматы, 22-23 мая 2014 г.;

- Совместной XV Ежегодной международной научно-практической конференции юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и VII Международная научно-практическая конференция «Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее» (Кутафинские чтения) Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, со статьей «Договор оказания безвозмездных услуг в Интернете: теория и практика», Москва, 25-27 ноября 2014 г.;

- Международной научно-практической конференции «Информационное право: актуальные проблемы теории и практики» в рамках II Московского юридического форума «Государственный суверенитет и верховенство права: международное и национальное измерения». МГЮА им. О.Е. Кутафина со статьей «Информационная парадигма Интернета: проблемы методологии», Москва, 2- 4.04.2015 г.;

- Международной научно-практической конференции в рамках ежегодных цивилистических чтений «Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений», со статьей «Юридический факт в Интернете», Алматы, 21 – 22 мая 2015 г.;

- Международной научно-практической конференции «Роль РТСУ в становлении и развитии науки и инновационного образования в РТ», со статьей «Совершенствование законодательства Республики Таджикистан в сфере Интернета: состояние, проблемы и перспективы», Душанбе, 2016 г.;

- V Международной научно-практической конференции «Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и перспектив развития» со статьей «К вопросу об объектах гражданских правоотношений в Интернете», Душанбе, 2017 г.;

- VI Международной научно-практической конференции «Развитие юридической науки в современных условиях: теория и практика», со статьей «Условия заключения договора в Интернете», Душанбе, 2018 г.

**б) республиканские:**

- Республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы гражданского права в Республике Таджикистан», со статьей «Гражданские правоотношения: современный взгляд на проблему», Душанбе, 2019 г.;

- Республиканской научно-практической конференции Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди соҳаҳои ҳуқуқ дар давраи истиқлолият» со

статьей «Конституция Республики Таджикистан как источник частного права», Душанбе, 2019 г.;

- Республиканской научно-практической конференции на тему: «Развитие законодательства в области интеллектуальной собственности», с докладом «К вопросу о защите интеллектуальной собственности в Интернете», Душанбе, 2020 г.;

- Республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики и права в условиях глобализации», посвященной 30-летию независимости Таджикистана, со статьей «Развитие гражданского и предпринимательского права на современном этапе: аспект Интернета», Душанбе, 2021 г.;

- Республиканской научно-практической конференции (круглого стола) «Рушди қонунгузори хусусии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даври соҳибистиқлолӣ», посвященного 30-летию независимости Таджикистана со статьей «Электронный договор: новая реальность и старые подходы к проблеме», Душанбе, 2022 г.;

- Республиканской научно-практической конференции «Самаранокии табиқи ҳуқуқ ҳамчун омили таҳкими қонуният ва тарғиботи ҳуқуқӣ» со статьей «Право и цифровые технологии: грани правового регулирования», Душанбе, 2022 г.;

- Республиканской научно-теоретической конференции на тему «Методология правового регулирования новых общественных отношений: теория и практика» со статьей «Отличие формы электронного договора от письменной формы», Душанбе, 2022 г. и других научных форумах.

Практические рекомендации по нормативному обеспечению Интернета были использованы при подготовке проекта комплексного Закона «О правовом регулировании Интернета», предложенного в Маджлиси намоён-дагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Практические рекомендации по нормативному обеспечению Интернета были использованы при подготовке проекта комплексного Закона «О правовом регулировании Интернета», предложенного в Маджлиси намоён-дагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

**Публикации по теме диссертации.** Основные научные выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в диссертационном исследовании, отражены в четырех монографиях, 102 научных публикациях автора в различных научных изданиях в Республике Таджикистан, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации, в том числе 55 из них – в ведущих рецензируемых журналах из Перечня ВАК при Президенте Республики Таджикистан и Минобрнауки Российской Федерации для публикации результатов диссертации на соискание научной степени доктора юридических наук. Общий объем опубликованного научного материала по теме диссертации составляет свыше 134 п/л.

**Структура и объем диссертации** обусловлена стремлением раскрыть тему диссертационного исследования. Диссертация состоит из перечня сокращений, введения, пяти глав, девятнадцати параграфов, заключения, списка использованной литературы, предложений. Общий объем диссертации составляет 365 страниц.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ**

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, степень её разработанности, определены цели, задачи и предмет исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, научная новизна и практическая значимость полученных результатов исследования.

**Первая глава работы «Договор в гражданском праве и правовая природа Интернета»** посвящена понятию договора в гражданском праве, вопросам правовой природы правоотношений в Интернете, проблемам применения права в Интернете, вещным правам и особенностям договорных правоотношений в Интернете. Здесь же приведены основные положения теории амбивалентности Интернета,

**Первый параграф первой главы «Понятие договора в гражданском праве»** посвящен анализу общетеоретических проблем договора в гражданском праве. Дается обзор теоретических представлений об институте договора, проведен анализ научных точек зрения относительно договорного права. Обосновано, что основные теоретические положения института договора в гражданском праве послужат концептуальной основой для дальнейшего теоретико-методологического изучения договора в свете новых реалий – внедрения в практику договорных отношений возможностей глобальной сети Интернет.

**Во втором параграфе первой главы «Правовая природа правоотношений, возникающих в Интернете»** рассмотрены теоретические положения проблемы правоотношений, и дано определение правоотношений в Интернете.

Анализ развития понятия правоотношения в юридической, особенно в цивилистической науке, выявил общие тенденции выбора методологии к определению понятия гражданских правоотношений в различных исторических этапах развития науки. Эти тенденции дают нам возможность построения теоретической модели гражданских правоотношений в Интернете как новом правовом феномене. Для этого необходимо создать так называемый понятийный аппарат, посредством которого созданная теоретическая модель исследования приобретает легитимность. Первым звеном в этом понятийном аппарате является определение исследуемого явления, в данном случае – гражданских правоотношений в Интернете. Определение гражданских правоотношений в Ин-

тернете тем самым послужит основой институализации теоретической модели исследования.

Достаточно большая часть гражданских правоотношений в Интернете находится в противоречии с постулатами позитивного права. Как пример можно привести противоречие существующей электронной формы договора в Интернете с нормативными установками об обязательной письменной форме, отраженном на материальном (бумажном) носителе, безвозмездное оказание услуг пользователям социальных сетей интернет-компаниями, когда такой вид услуг со времен римского права считается возмездным и пр. И в этом аспекте определение правоотношения как «общественного отношения, урегулированного нормами права», т.е. материальный подход, при экстраполяции в область Интернета, оказывается неприменимым.

Для характеристики гражданских правоотношений в виртуальном пространстве Интернета свойственны признаки как естественно-правовой концепции (правоотношения возникают до появления законов), так и позитивистской концепции (правоотношения образуются на основе правовых норм). Поэтому при конструировании дефиниции гражданских правоотношений в виртуальном пространстве Интернета нужно исходить из того, что не все отношения в этом пространстве урегулированы правовыми нормами. По этой причине, для выполнения поставленной задачи подход, основанный на позитивистских концептах, т.е. материальный подход (правоотношение – отношение) оказывается неприемлемым. Более реалистичным представляется формальный подход к определению сути правоотношения в виртуальном пространстве Интернета (правоотношение – модель), который отражает современные тенденции развития теории правоотношений в целом.

С учетом перечисленных оснований, понятие гражданских правоотношений в виртуальном пространстве Интернета может быть определено в следующем виде:

**«Гражданские правоотношения в Интернете – это взаимосвязь равных субъектов права, наделенных взаимными правами и обязанностями по поводу удовлетворения определенного интереса, и разделены на две части. Первая – это гражданские правоотношения, связанные с доступом в сеть Интернет, при котором удовлетворение интереса состоит в предоставлении субъекту права возможности доступа в виртуальное пространство.**

**Вторая – это гражданские правоотношения в виртуальном пространстве Интернета, под которым подразумевается презумптивная взаимосвязь равных субъектов права, наделенных взаимными правами и обязанностями по поводу удовлетворения определенного интереса, которые возникают, изменяются и прекращаются только в виртуальном пространстве Интернета, и осуществляются только способом**

**электронного обмена информацией. Равные права и обязанности субъектов права при этом установлены конвенционально».**

*Третий параграф первой главы* «Проблема правоприменения в Интернете: основные принципы» посвящен основным принципам применения права в Интернете.

Практика работы в Интернете показывает, что стремление применить классические правовые институты к правовым явлениям, проистекающим в Интернете, приводят к отрицательным правовым результатам. Архитектура сети Интернет либо ломает некоторые классические правовые концепты (например, концепт суверенитета), либо ставит перед иными институтами задачу совершенствования их понятийного аппарата (институт договора в электронном виде и пр.). Нахождение субъектов правоотношений под юрисдикцией разных правовых систем, всеобъемлющий характер услуг, оказываемых одновременно миллионам потребителей Интернета, требуют новых теоретических и нормативных подходов к их правовой легитимации. Но поскольку такие подходы не определены и нормативно не разработаны, сегодня вместо теоретического осмысления и нормативного урегулирования правоотношений в сфере Интернета, действует «Единая политика разрешения споров».

Интернет полифункционален, и в рамках этой полифункциональности он приобретает в каждом отдельном случае абсолютно разные характеристики в зависимости от тех конкретных общественных отношений, которые он выражает в рамках одной конкретной функции. В нашем случае Интернет интересен только с точки зрения современного права, в первую очередь в гражданско-правовом аспекте, поскольку отношения гражданско-правового характера в Интернете наблюдаются повсеместно. Итак, если мы имеем в виду Интернет строго как объединение сетей (буквальное восприятие термина, или же, «грамматическое» его толкование), правовому регулированию подвергнут только сегмент о правилах доступа в Интернет через гражданско-правовой договор с провайдером. Если же Интернет воспринимается как функциональный инструмент экономической деятельности, здесь имеются отдельные нормативно установленные правила по защите информации, электронной коммерции, электронной цифровой подписи, которые не затрагивают техническую часть сети. Точно таким же образом не затрагивают техническую часть Интернета совершаемые в виртуальном пространстве преступления или административные правонарушения. В этом случае Интернет служит либо средством совершения противоправных действий, либо эти действия совершаются в виртуальном пространстве. Как политический, философский или же социокультурный компонент современной жизни Интернет вообще выпадает из правового поля.

Таким образом, если задаться целью постановки проблемы правового регулирования Интернета в целом, мы должны признать необходимость правового регулирования всего спектра общественных отношений, проис-

текающих в виртуальном пространстве Интернета, что само по себе невозможно ни теоретически, ни практически. Правового регулирования Интернета в целом в действительности нет. Есть сегменты, которые нуждаются в таком регулировании, и есть сегменты, не требующие правового контроля. В тех же областях, где регулирование общественных отношений уже имеет нормативный правовой характер (заключение договоров гражданско-правового характера, представление услуг в социальных сетях и др.) законы и нормативные предписания не адаптированы к виртуальному электронному миру. Иначе говоря, право реального мира в виртуальном пространстве попросту не действует. К примеру, практически все действия субъектов права в виртуальном пространстве имеют юридическое значение, и это само по себе является основанием для возникновения юридических фактов. Для вхождения в виртуальное пространство и получения доступа к Интернету пользователь в обязательном порядке заключает договор с провайдером. И в виртуальном пространстве Интернета для доступа в определенную сеть (Mail.ru, например), также необходимо заключить договор с интернет-компанией. А договор в гражданском праве, как известно, является основанием для возникновения обязательства. Но если в первом случае договор заключается в физическом пространстве, и основан на реальной правовой базе, то во втором случае правовое регулирование этих юридических фактов достаточно затруднительно, порой невозможно из-за отсутствия правовых векторов, теоретических положений, которые для виртуального пространства не созданы, а существующие непригодны для применения. В этих областях действуют конвенционально установленные отношения, подпадающие в некотором смысле под понятие «обычай делового оборота».

**В четвертом параграфе первой главы** «Вещные права в Интернете» рассмотрено новое с точки зрения правовой науки явление – появление вещных прав в Интернете.

Институт вещного права был сформирован ещё римскими юристами. По римскому праву, «Вещное право регулирует отношения между людьми по поводу вещей: формы принадлежности вещей отдельным лицам или группам лиц и способу установления общезначимого господства над вещами. Модельным и наиболее полным правом на вещь является право собственности (*dominium*). Собственника отличает абсолютная правовая позиция по отношению к вещи: в процессе о праве на вещь как таковой (*in rem*) он в принципе сильнее любого третьего лица. Сказать про вещь, что она принадлежит ему (*meum esse aio*) может только собственнику».<sup>30</sup> Таким образом, из вещного права вытекает второе – право собственности, одно из краеугольных камней цивилистики, поскольку ещё со времен римской юриспруденции право собственности было основным предметом правового регулирования.

---

<sup>30</sup> Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2003. – С. 370.

Статья 149 Гражданского кодекса Республики Таджикистан относит вещи и деньги к объектам гражданских прав.

В экономическом значении деньги – это общепризнанное средство платежа, которое принимается в обмен на товары и услуги. Средством платежа – это наиболее существенная характеристика денег, признаваемая всеми в обществе. В гражданском праве деньги относятся к движимым вещам, определяемым родовыми признаками. Главной функцией денег в гражданском праве также признается то, что они являются средством платежа. Для поддержания данного свойства денег публичная власть не только устанавливает монополию государственного (центрального) банка на их эмиссию (выпуск денежных средств), но и объявляет их безусловным обязательством такого банка, обеспечиваемым всеми его активами. В этом значении деньги – это основа финансовой стабильности любого государства. Любое вмешательство в процесс эмиссии, введения любого вида эквивалента денег вместо официально признанного государством средства платежа нарушает эту финансовую стабильность, и, соответственно, ставит под угрозу экономическую безопасность государства.

31 октября 2008 г. в Интернете появилась первая криптовалюта под названием «биткоин», которая постепенно укрепляла свои позиции на мировом финансовом рынке, но 2017 год был похож на стремительный рывок, при котором стоимость биткоина росла на 100% в месяц, и достигла своего пика 17 декабря 2017 года. В этот день стоимость одного биткоина достигла 20.000 \$. Цивилистическая концепция денег основана на постулате «деньги – всеобщий эквивалент товара, т.е. продукт, произведенный для обмена на любой товар, имеющий стоимость». Иными словами, деньги являются имуществом, и как любое другое имущество, предназначенное для гражданского оборота, являются объектом гражданских прав. Одна из важнейших функций денег является функция «меры стоимости», т.е. их способность измерять стоимости всех товаров. Выполнение деньгами функции меры стоимости связано с обязательным присутствием в сфере их функционирования цены на товары, работы, услуги. Цена – это уже измеренная с помощью денег (существующего масштаба цен) стоимость товаров, работ, услуг. Поскольку биткоин соответствует всем характеристикам денег как меры стоимости, и служит средством платежа за реальные товары и оказанные услуги, в правовом отношении он полностью соответствует понятию «деньги».

Таким образом, в виртуальном пространстве Интернета с появлением виртуальных денег появились и вещные права, поскольку виртуальные деньги – биткоины бесспорно являются собственностью их владельца, на которые он может приобретать материальные ценности, либо обменивать их по установленному валютному курсу на любую другую валюту.

Из изложенных положений и фактического положения дел с криптовалютой в виртуальном пространстве Интернета можно сделать однознач-



ный вывод: теоретические положения гражданского права о том, что в виртуальном пространстве существуют только обязательственные правоотношения, уже не соответствуют действительности. В виртуальном пространстве появились и прочно закрепились и вещно-правовые отношения. А это можно сравнить с настоящим переворотом в науке гражданского права.

**Пятый параграф первой главы** «Особенности договорных правоотношений в Интернете. Основные положения теории амбивалентности Интернета» посвящен особенностям договорных правоотношений в Интернете. Здесь же приведены основные положения теории амбивалентности Интернета, которые содержат описание авторского новшества в теории Интернета.

Процесс доступа к виртуальному пространству Интернета полностью подвержен юрисдикции того государства, где осуществляется доступ к сети. То есть, государство путем принятия определенных нормативных правил вполне может обеспечить правовое регулирование технической части Интернета. Следовательно, для правового регулирования технической части Интернета достаточно той регулятивной системы, которая может быть создана каждым государством в отдельности без ущерба для пользователей Интернета, находящихся за пределами этого государства.

О виртуальной составляющей Интернета, где, собственно, и происходят правовые явления, этого сказать нельзя. Концепция виртуальности, предлагаемая Интернетом, находится вне пределов физической теории, и её понятийным аппаратом не объясняется. Иными словами, виртуальность как явление находится вне того физического восприятия мира, к которому мы привыкли и в рамках которого пишутся законы.

Для науки права физическая концепция реальности является единственно возможной для существования в ней законов. Виртуальное пространство Интернета предоставляет праву иную, виртуальную концепцию реальности, существенно отличающуюся по своим характеристикам от физической. Однако, несмотря на очевидные различия (реальное – виртуальное) законодатель продолжает применять к виртуальному пространству классические нормотворческие установки, принятые для физического пространства. На практике такое положение приводит к тому, что норма закона становится либо чисто декларативной, либо регулирование происходит в рамках административных мер (закрытие доступа к определенным серверам). Это происходит из-за отсутствия научной концепции виртуального пространства. То же самое происходит и в науке – исследователь при анализе виртуального пространства, который реально не существует, косвенно пользуется классической концепцией реальности, в которой любой объект «имеет свое место», то есть, привязан к определенной топологической точке пространства.

Нормативная установка о связи юридически значимых действий в виртуальном пространстве Интернета с местом нахождения субъекта на

территории определенного государства вытекает из распространенной теоретической ошибки, приравнивающей виртуальное пространство Интернета к обычному трехмерному пространству. На самом деле виртуальное пространство Интернета представляет собой новую квазитехнологическую среду, искусственно созданное пространство, где возможно общение, социальные контакты, создание юридических фактов. Но в отличие от реального пространства, виртуальное пространство «внетерриториально», оно находится вне географически определенных пространственных точек. Внетерриториальность виртуального пространства выходит за пределы обычных представлений о юрисдикции государства на своей территории, где располагается пользователь сети Интернет. Виртуальное пространство сводит на нет пространственную локализацию субъектов права – одного из краеугольных камней института сделок, с которым связаны многие другие элементы этого института. И это виртуальное пространство как производное явление работы технических систем, где производится хранение и обработка информации, ведение бизнеса, социальная коммуникация и т.п. в настоящее время осталось вне пределов нормативного регулирования. Правовая реальность для своего утверждения в общественной жизни применяет силу в виде авторитета писаного права, либо легитимной принудительности системы государственного принуждения. И если материальная часть подчиняется этому, то виртуальное пространство, то есть общественные отношения, складывающиеся в этом пространстве, отрицают директивное управление. Таким образом, можно уверенно сказать, что нормативная концепция права в сфере Интернета действует только при регулировании общественных отношений, связанных с доступом к сети. В виртуальном пространстве этого нет. То есть, государство путем принятия определенных нормативных правил не может обеспечить правовое регулирование виртуальной части Интернета. Следовательно, для правового регулирования виртуального пространства, созданного технической частью Интернета, регулирующей системы, которая может быть создана каждым государством уже недостаточно. Для этих целей государство должно разработать иную регулятивную систему. Это и есть краткая суть теории амбивалентности Интернета. Как усматривается из изложенного, теория амбивалентности обладает, помимо всего прочего, и эвристической ценностью: она стимулирует новые идеи для дальнейшего научного поиска.

**Вторая глава «Нормативное правовое регулирование договорных отношений в Интернете»** посвящена научно-теоретическому анализу нормативно-правового регулирования договорных отношений в Интернете. **В первом параграфе второй главы «Современные подходы к нормативному правовому регулированию договорных правоотношений в Интернете»** автор на основании подробного научного анализа существующих подходов к правовому регулированию Интернета, автор утверждает, что несмотря на стремительный рост значимости отношений в Интернете, охва-

тившей практически все сферы деятельности человека, теоретические и правовые подходы для решения проблемы правового регулирования общественных отношений, связанных и Интернетом, на сегодня четко не определены. Нормативно-правовое регулирование договорных правоотношений в Интернете лишено системности. На сегодняшний день ни в одной стране мира нет всеобъемлющего (кодифицированного) законодательства по Интернету. Из-за отсутствия категориального и понятийного аппарата принципы и нормы правового регулирования Интернета вводились в законодательство неосознанно, стихийно, со многими пробелами и проблемами правового регулирования. Существующие нормативные акты регулируют понятия основной составляющей Интернета – информации, информационных процессов, частные аспекты функционирования сети, прежде всего вопросы подключения к ней через поставщиков, представления соответствующих линий связи и т.д. Нормы, которые можно было бы применить к отношениям по поводу Интернета, разбросаны по законодательным актам разных отраслей права. В первую очередь они содержатся в гражданском законодательстве, в нормах, регулирующих правоотношения по поводу интеллектуальной и промышленной собственности.

На сегодня осознание правовой потребности в регулировании интернет-отношений налицо. Налицо также и формирование правовой идеи, концепции, определены контуры предмета правового регулирования, разработан Модельный закон как начальная стадия механизма правового регулирования Интернета. Механизм правового регулирования является системой специально-юридических средств, созданной для регламентирования общественных отношений, требующих правового опосредования, используемой в правотворческой и правоприменительной деятельности, которая обеспечивает эффективность реализации прав и обязанностей субъектов.<sup>31</sup> Но, несмотря на достаточно обширные научные исследования, обосновывающие необходимость и целесообразность регулирования правоотношений в сфере Интернета, целостного нормативного правового акта, регулирующего все, либо, по крайней мере, большинство аспектов Интернета, на сегодня нет. В чем причина такого законодательного консерватизма в регулировании развитых общественных отношений в области Интернета?

На наш взгляд, причин таких несколько. Во-первых, любой закон – это порождение суверенитета, его защита, оплот, поскольку закон направлен для регулирования тех общественных отношений, которые сложились в рамках одного государства. Интернет ломает этот стереотип восприятия закона; он – явление вне суверенитета, вне государственных границ. Это обстоятельство существенно осложняет создание единого нормативного акта в рамках одного государства.

---

<sup>31</sup> Ковалева В.В. Нормативные правовые акты в механизме правового регулирования: дисс. ... канд.юрид.наук. М.: 2009. – С. 12.

Кроме того, никто не станет спорить, что на сегодня Интернет создал определенную модель социального поведения, и эта модель в настоящее время стала достаточно устойчивой, независимо (либо почти независимо) от государственной воли. И в рамках Интернета социально-поведенческие изменения в этой модели происходят. К примеру, интернет-сообщество пытается бороться со спамом, вредоносными программами и сайтами. Но при отсутствии законодательного регулирования эти изменения происходят стихийно, случайно, а не по концептуальным установкам государственного управления. Это дает иллюзию «саморегулирования» общественных отношений в интернет-пространстве,

Но государство не может мириться с таким положением вещей. Для смены модели социального поведения в Интернете в области договорных отношений необходимо изменение государственной политики в этой области. Необходим новый законодательный механизм, включающий в себя новый понятийный аппарат, позволяющий определить методы и способы определения элементов договоров, совершаемых в виртуальном пространстве Интернета.

***Второй параграф второй главы «Суверенитет и виртуальное пространство: к постановке проблемы»*** посвящен проблеме соотношения понятий «суверенитет» и «виртуальное пространство».

Под государственным суверенитетом понимается свойство государства самостоятельно и независимо от власти других государств осуществлять свои функции на своей территории и за её пределами, на международной арене. Государственная же территория прочно связана с суверенитетом государства, и в теории государства проблемы государственного суверенитета всегда анализируется в контексте территориального аспекта, т.е. права государства самостоятельно издавать властные установления на своей территории. В этом и раскрывается юридическая природа государственной территории. Данная доктрина, наиболее распространенная в теории международного права, и наиболее точно передающая суть понятия суверенитета, раскрывает эту суть как возможность распространения власти государства на какие-либо объекты или участки территории, то есть как проявление территориального верховенства государства, возможность государства реализовывать власть в отношении всех объектов и субъектов, расположенных на его территории и право государства устанавливать общеобязательные правила поведения на данной территории и применять в случае их нарушения предусмотренные этими правилами поведения (иначе говоря, законами) меры ответственности. Последнее в доктрине права определяется понятием «юрисдикция». Появление Интернета и образование Интернетом своего пространства, и совершение в этом пространстве юридически значимых действий ставят перед правовой наукой проблемы разграничения физического и виртуального суверенитета. Знаковой проблемой виртуального суверенитета является проблема определения юрисдикции, т.е. определения

национально законодательства, под регулирование которого подпадают те или иные отношения в киберпространстве. Категория «юрисдикция» апеллирует к территориальному фактору. Юрисдикция ограничена территорией государства. Категория же «виртуальность» апеллирует к физическим несуществующим факторам – воображаемому пространству, в котором, тем не менее, происходят реальные юридические факты. Однако, в настоящее время вовсе не обязательно для определения юрисдикции применять принцип национальной принадлежности владельца сайта. Разработаны более удобные средства для решения проблемы юрисдикции. Предлагается применение теории амбивалентности Интернета, при которой Интернет делится на две отдельные составляющие: на материальную часть, включающую в себя общественные отношения, связанные с доступом в сеть, и общественные отношения в виртуальном пространстве. Это даст возможность определить два важнейших момента: определение юрисдикции и определение применимого права. Это даст возможность сформулировать основной постулат нормативного регулирования отношений в виртуальном пространстве: личный закон субъекта-пользователя Интернета в виртуальном пространстве определяется по домену сайта. И по этому основанию, можно утверждать, что правовые отношения, возникающие на сайтах с доменным обозначением «.tj» регулируются нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, если иной порядок не предусмотрен международными правовыми актами, признанными Таджикистаном.

**Третий параграф второй главы «Основные условия правового регулирования договорных правоотношений в Интернете»** посвящен анализу условий правового регулирования договорных отношений в сфере Интернета. Автор отмечает, что Интернет ставит перед законодателем абсолютно новые задачи, для решения которых необходимы не только новые подходы, но и новые методологии нормотворческой деятельности. Если для законодательного урегулирования договора купли-продажи законодатель определял стороны договора, их права и обязанности, и детализацию договора во времени и пространстве, то тот же договор, совершенный в виртуальном пространстве Интернет обрастает рядом трудно воспринимаемых в правовом отношении элементов, которые в рамках традиционных правовых понятий отсутствуют. По этим основаниям, автор считает, что нормативная база, регулирующая информационно-коммуникационные технологии, ядром которых является Интернет, нуждается не только в развитии; очевидно, что секторальное развитие нормативной базы Интернет не приведет к улучшению общей ситуации. Нормативные акты, регулирующие этот сегмент общественных отношений, были приняты различными органами, в разное время, в различных пространственных пределах. И сегодня возникает необходимость приведения этих нормативных актов в соответствующую систему. Такая систематизация необходима для обеспечения доступности законодательства, удобства использования им, устранения устаревших и не-

эффективных норм права, разрешения правовых конфликтов и ликвидации пробелов.

Формой такой систематизации должно быть объединение нормативных актов в единый, логически цельный акт – Закон об Интернете. Первая и главная цель этого акта – дать кодифицированный ориентир для адекватного правового восприятия и регулирования интернет-отношений. Закон должен содержать набор понятий, которыми должен оперировать законодатель, чтобы создать унифицированный нормативный акт, регулирующий интернет-отношения. Закон предназначен служить компактным руководством для постановки задач нормативного регулирования Интернет, и для точного определения вкладов и недостатков предыдущих исследований. В процессе законотворчества устраняется устаревший правовой материал, противоречия в нормах, создаются новые правила поведения, обеспечивается их согласованность и логичность.

**Третья глава диссертации «Правовое регулирование договорных отношений при доступе в сеть Интернет»** посвящена анализу договоров доступа в Интернет. В первом параграфе **«Правовая характеристика договоров доступа в Интернет»** автор анализирует правовые аспекты договоров, заключаемых в реальном мире. Описывается характеристика таких договоров: их совершение правосубъектными лицами, в материальном пространстве, чтобы определить место совершения договора, время его совершения и определение применимого к ней права. Анализируются составляющие договора: форма (письменная, отраженная на материальном носителе), особые условия (нотариальное удостоверение и государственная регистрация). На основе анализа договоров доступа сделан вывод о том, что часть договоров гражданско-правового характера, направленные на обеспечение доступа в виртуальное пространство Интернета и комфортной работы в этом пространстве, заключаются в материальном мире, в условиях реальной действительности. Они предусмотрены действующим законодательством, и для их правового регулирования имеется достаточная нормативная правовая база.

Во втором параграфе третьей главы **«Порядок заключения договора доступа и существенные условия»** автором дается подробная характеристика анализируемого договора. В целом, договор доступа в сеть Интернет, по мнению автора, характеризуется следующими основными данными:

- договор относится к группе гражданско-правовых договоров об оказании услуг;

- договор является публичным: публичная оферта для заключения договора доступа размещена в прайс-листах компании-провайдера, акцепт оферты происходит путем заключения договора на выбранных акцептантом условиях предоставления доступа в сеть Интернет. В основном это условие содержит обозначение скорости и объема информации акцептанту;

- договор является двусторонним: одной стороной неизменно является провайдер доступа, второй – физическое, либо юридическое лицо;

- договор имеет консенсуальный характер, т.е. считается совершенным с момента достижения соглашения (подписания письменного текста договора);

- договор является возмездным, стоимость договора зависит от скорости подачи информации (например, 1024 килобайт в секунду), которая является одним из существенных условий договора. Возмездность договора доступа – одна из распространенных заблуждений о якобы платном характере самого Интернета. На самом деле, провайдер предоставляет только доступ к сайтам. Само посещение любых сайтов является безвозмездным.

- договор заключается в обязательной письменной форме, в которой указывается место и время его заключения;

- и, наконец, на договор доступа распространяется юрисдикция государства.

***В четвертой главе диссертации «Правовое регулирование договорных отношений в виртуальном пространстве Интернета» раскрыты характерные особенности договоров, заключаемых исключительно в виртуальном пространстве Интернета. Первый параграф четвертой главы обозначен как «Правовая характеристика договоров, заключаемых в виртуальном пространстве Интернета». Автор отмечает, что договорные отношения в условиях электронного взаимодействия отличаются определенным качественным своеобразием, которое обусловлено особенностями субъективного состава, спецификой объектов соответствующих правоотношений и характеристикой юридических фактов, выступающих основаниями их возникновения. Это обуславливает усиление императивной составляющей гражданско-правового метода регулирования договорных отношений в целях защиты стороны, не обладающей контролем над процессом электронного взаимодействия. Дается определение электронного договора. **Электронным договором признается соглашение двух или более лиц, достигнутое в пределах виртуального пространства Интернета, зафиксированное на материальных носителях компьютеров и направленное на возникновение, изменение и прекращение взаимных гражданских прав и обязанностей.** Это классическое определение договора в виртуальном пространстве как «электронный договор», поскольку это определение имеет видовой признак, характеризующий определенный класс договоров. Практически все договоры, заключенные с провайдерами и интернет-компаниями на оказание услуг как по доступу к сети Интернет, так и услуг информационного характера (а в некоторых случаях – и иного, например услуг почтовой связи, оказываемых компаниями Mail.ru, Yandex, Gmail.com, Rambler.ru), относятся к категории публичных договоров.***

Автор относит договоры в виртуальном пространстве к консенсуальным, двусторонним договорам.

В итоге, при всем многообразии мнений по поводу договорных правоотношений в сети Интернет, можно вычлениить три основных системообразующих элемента, характеризующих договоры в Интернете.

Первый из этих элементов – это электронная форма. Несмотря на законодательное закрепление электронной формы правового общения, практика всё ещё далека от восприятия этой формы.

Второй элемент – применение принципа презумпции в тех случаях, когда в обычной жизни они не применимы вообще.

Третий элемент – это юрисдикция. Договор, заключенный в Интернете, в абсолютном большинстве случаев находится «вне юрисдикционного поля» государства.

Эти элементы позволяют отнести договоры, заключаемые в Интернете, к нетипичным договорам.

По результатам анализа правовой природы договоров в виртуальном пространстве Интернета автор приходит к выводу: Использование новых технологий при договорных отношениях сохраняют в институте договора только основополагающие положения и принципы – понятие оферты, акцепта, сторон, принципов исполнения обязательств по договору. В то же время, положения, касающиеся формы договора, идентификации субъекта договора, юрисдикции и применимого права к электронным договорам на сегодня либо конвенциональны, либо презумптивны, либо основываются на обычаях делового оборота. В комплексе эти обстоятельства свидетельствуют об институциональной недостаточности проблемы электронных договоров.

**Во втором параграфе «Основные виды электронных договоров в Интернете»** автор предлагает системную классификацию договоров в сфере Интернета. В соответствии с классификацией гражданских правоотношений в Интернете договоры, заключаемые в области Интернета, автор условно делит на четыре относительно самостоятельные группы:

- договоры, связанные с доступом к сети Интернет, местом заключения которых является реальное физическое пространство. Стандартным видом таких договоров является договор об оказании провайдерских услуг (договор услуг доступа к сети). Сторонами этого вида договоров выступают провайдеры и пользователи;

- договоры, также связанные с доступом к сети, но совершаемые уже в виртуальном пространстве. К ним можно отнести договоры, связанные с доменными именами, договоры функционирования базовых элементов технологической структуры Интернета – корневых серверов и других систем управления Интернетом и другие. Сторонами в этих договорах выступают уже интернет-компании, а предметом договоров является поддержание нормального режима функционирования системы;

- традиционные договоры, но уже имеющие электронную форму и заключаемые в виртуальном пространстве. Это наиболее многочисленная



группа договоров, к которым относятся договоры как коммерческого характера, так и договоры об оказании информационных услуг пользователям Интернета. Сторонами этих договоров выступают интернет-компании и пользователи в разных соотношениях;

- к четвертой группе можно отнести договоры, заключаемые в Интернете, связанные с использованием объектов авторских и смежных (в том числе созданных в виртуальном пространстве) прав. Эти договоры связаны в основном с разработкой различных компьютерных программ. Примером такого договора можно назвать договор на выполнение работ по разработке сайта. Сторонами этих договоров выступают пользователи и специалисты по созданию сайтов.

Предлагаемая классификация электронных договоров, хотя и не идеальна, но позволяет выстраивать договоры, связанные с сетью Интернет, в определенном логическом порядке. Кроме того, предлагаемая классификация упрощает выявление правовой характеристики каждого из договоров и упрощает их правовой анализ.

***В третьем параграфе четвертой главы «Стороны договора. Проблема субъекта в Интернете»*** исследовано правовое положение субъекта гражданских правоотношений в сфере Интернета. Основная масса правоотношений в виртуальном пространстве Интернета основана на гражданско-правовых договорах, правда, с особенностями виртуального пространства, созданного сетью Интернет. И в этом контексте гражданско-правовой составляющей Интернета, взаимоотношения субъектов гражданских правоотношений в виртуальном пространстве Интернета построены на внешней договоренности, конвенции, которая позволяет достигнуть согласия по возникшим проблемам, по которым правовые установки отсутствуют. В силу этой конвенциональности, субъекты правоотношений в Интернете изначально следуют определенным договорным установкам о том, что контрагент, либо другой субъект, вступающий в любые правовые отношения в виртуальном пространстве Интернета, во-первых, является полноценным субъектом права, то есть право- и дееспособен, во-вторых, добросовестен, в-третьих, находится в декларированном им правовом поле, хотя зримого подтверждения, как это принято в физическом пространстве, тому нет. Это и есть презумпция в её классическом виде. Как видно, область применения института презумпции в виртуальном пространстве Интернета гораздо шире, чем в физическом пространстве: многие конклюдентные действия, которые совершаются обычно при совершении любых сделок в физическом пространстве, и которые являются неотъемлемым атрибутом сделки (например, физическое присутствие) совершить в Интернете невозможно. Конвенциональный характер взаимоотношений в виртуальном пространстве Интернета распространяется и на процесс договорных отношений между субъектами. В этой связи, можно констатировать, что правила регулирования этих отношений носят квазинормативный характер, поскольку право-

вых норм, регулирующих как методику идентификации субъекта, так и определения юрисдикции в Интернете нет.

По этим основаниям, одним из основополагающих принципов правоотношений в виртуальном пространстве Интернета можно назвать принцип презумпции равенства и правосубъектности участников правоотношений. Формулируется этот принцип следующим образом: в виртуальном пространстве равенство, и право- и дееспособность субъектов, вступающих в отношения по поводу имущественных и личных неимущественных благ, предполагается до тех пор, пока либо об ином не заявлено прямо, либо не будет доказано обратное.

Иначе говоря, названный принцип – это правовая презумпция, основанная на предположении возможного, и оценочное понятие для определения правил поведения субъектов гражданского правоотношения.

Следующей презумпцией в Интернете является презумпция «правильной юрисдикции». Одним из фундаментальных особенностей Интернета является её безразличие к государственным границам. Виртуальное пространство Интернета, в отличие от реального пространства, «отделено» от своих территориальных и географических атрибутов, и представляет единое мнимое мировое технологическое пространство, и в нем нет определенных государственных границ.

Таким образом, можно утверждать как общий тезис: все отношения в виртуальном пространстве Интернета, в том числе и правовые, носят конвенциональный характер, и основаны на правовых презумпциях.

Конвенциональный характер правоотношений в Интернете сложился в процессе длительного взаимодействия субъектов права как оптимальный вариант отношений в виртуальном пространстве; он естественным образом вытекает из практики работы в сети. Любой пользователь Интернета, начиная работу в сети, принимает условия презумпций равенства, добросовестности и правосубъектности своего контрагента без предъявления доказательств. Характерно, что сложившиеся отношения позволяют вступать в правовые отношения и вести активную предпринимательскую деятельность в Интернете без грубых нарушений прав и обязанностей. При этом стороны без дополнительных соглашений придерживаются названных принципов правосубъектности участников правоотношений и их равенства во всех отношениях. Соблюдая этот принцип, стороны не прибегают ко всякого рода применению санкций и иным видам гражданско-правовой ответственности.

**Четвёртый параграф четвёртой главы исследования «Смарт-контракт в системе электронных договоров»** посвящен специфическому виду электронного договора – смарт-контракту. Развитие электронно-цифровых технологий привело к изменению формы и вида гражданских правовых договоров. Классические формы и виды договоров стремительно меняются на электронные, и в некоторых случаях контрагентами выступа-

ют не физические лица, а электронное программное обеспечение. Предметом анализа параграфа является именно такой вид договоров, которые в правовой литературе известны под названием «смарт-контракт». Проанализирована правовая природа смарт-контракта, проведен сравнительный анализ смарт-контракта со стандартным договором оказания услуг. Обосновано, что смарт-контракт существует исключительно в электронной форме, причем такой контракт, в отличие от некоторых других электронных договоров, нельзя переложить на материальную основу, т.е. «распечатать» его на бумаге, поскольку большая часть договора, поддающееся автоматизации, записана не на кириллице, а на одном из языков программирования.

**Пятая глава диссертации «Гражданско-правовые обязательства в Интернете, вытекающие из договоров»** рассматривает концептуальные положения обязательственного права применительно к Интернету, и посвящена научному анализу обязательственных правоотношений, вытекающих из договоров, заключаемых в сети Интернет. **В первом параграфе пятой главы «Обязательства в Интернете как вид электронных гражданских правоотношений, вытекающих из договоров»** дается обзор теоретических положений о понятии и сущности обязательства как формы юридических, частноправовых отношений лиц к лицам. Проанализированы различные определения обязательства, данные теоретиками гражданского права. Особый акцент сделан на теоретических положениях обязательственного права применительно к Интернету. На основе проведенного исследования автор констатирует, что правовая составляющая обязательственных правоотношений в Интернете амбивалентна, и состоит из двух принципиально разных в теоретическом плане позиций. Первая из этих позиций – это комплекс обязательственных правоотношений, возникающих в процессе доступа к сети Интернет, в которых применяются общепринятые теоретические конструкции обязательственного права. По нормам этих конструкций, обязательства в процессе доступа к сети Интернет – это гражданские правоотношения в физическом пространстве, а также частично в виртуальном пространстве Интернета, связанные исключительно с доступом к сети Интернет, в силу которого одно лицо – кредитор имеет право требовать от другого лица – должника совершения определенного действия, либо воздержаться от совершения какого-либо действия.

Вторая позиция состоит из обязательств из договоров по оказанию услуг, заключаемых исключительно в виртуальном пространстве Интернета, в которых эти услуги оказываются пользователям безвозмездно (за исключением коммерческих услуг). Взамен оказываемым услугам услугодатель требует от пользователя не совершать определенных действий, противоречащих общей концепции компании.

В итоге рассмотрения особенностей обязательственных отношений в Интернете, автор приходит к следующему выводу: **Обязательство по доступу к сети Интернет – это гражданское правоотношение в физи-**

ческом пространстве, связанное с доступом к сети Интернет, а также в виртуальном пространстве Интернета, в силу которого одно лицо – кредитор имеет право требовать от другого лица – должника совершения определенного действия, либо воздержаться от совершения какого-либо действия.

**Обязательство непосредственно в виртуальном пространстве Интернета – это гражданское правоотношение, в силу которого каждая из сторон получает право требования в отношении другой стороны в обмен на принятые на себя обязанности.**

*Во втором параграфе* – «Обязательства в Интернете из договоров оказания услуг» исследован круг правовых проблем, вытекающих из договоров оказания разнообразных услуг в Интернете.

Анализируя современные научные разработки в области научного анализа проблемы услуг, автор приходит к выводу о достаточно глубокой разработанности понятия услуги в теории гражданского права. Однако, жизнь и технические новшества, используемые в процессе договорных отношений, главным из которых сегодня является Интернет, заставляют пересматривать традиционные установки договорного права в области оказания услуг при их экстраполяции на договорные отношения в виртуальном пространстве.

Можно утверждать как общий тезис, что как непосредственное пользование Интернетом, так и ведение любых видов коммерческой, авторской и иной деятельности возможно исключительно в рамках гражданских правоотношений через систему договоров доступа и представления услуг. Поскольку предметом настоящего анализа являются предоставление услуг непосредственно в виртуальном пространстве Интернета, автор сосредоточил внимание только на этого рода услугах.

В виртуальном пространстве Интернета действуют множество крупных компаний, оказывающие самые разнообразные услуги пользователям Интернета. В самом общем виде услуги, представляемые интернет-компаниями, можно классифицировать так:

- услуги информационного характера: новости, статьи, комментарии. Такие услуги оказывают компании Mail.ru, List.ru;

- услуги видеохостинга (размещение сайта пользователя на сервере провайдера) оказывает компания You Tube (дочернее общество компании Google);

- услуги «социального» характера – межличностное общение и пр. – оказывают так называемые «социальные сети» – Facebook, Одноклассники, Вконтакте и др.

- услуги электронной почты оказываются компаниями Mail.ru, Yandex, Tit.by, Hotmail.com, Gmail.com, Rambler.ru;

- справочные услуги оказывают компании Google, Yandex, Yahoo, MSN, Rambler, Aport, Filesearch.

- услуги по публикации литературных произведений и регистрации авторских прав оказывает компания «Проза.ру».

- услуги перевода текста с одного языка на другой оказывает компания Google.

- и, наконец, в Интернете оказываются услуги телефонной и видеотелефонной связи (программы NGN, Skype).

Из перечисленных нами видов услуг в Интернете наиболее близким договором оказания услуг, описанном в юридической литературе, является договор оказания услуг почтовой связи. В данном случае речь идет о стандартном двустороннем консенсуальном возмездном договоре.

Услуги информационного характера оказывают не только поисковые системы, но и все интернет-компании, особенно те, которые обслуживают социальные сети – Facebook, Mail.ru, Вконтакте и другие. Услуги электронной почты, оказываемые перечисленными выше интернет-компаниями, ничем не хуже, а значительно лучше тех, которые оказывают операторы почтовой связи. Сайты указанных компаний находятся в режиме постоянного открытого доступа в Интернете; начальная страница сайта содержит предложение «зарегистрироваться», иными словами, компания предлагает оферту на заключение договора об оказании услуг информационного, поискового, почтового и развлекательного характера в Интернете. В этом случае терминологическое различие между нормативным определением оферты и бытовым предложением о регистрации на сайте не меняет сути дела. Пройдя несложную процедуру регистрации, то есть акцептируя оферту компании, пользователь заключает договор на неопределенно долгий срок по оказанию ему услуг почтовой связи и одновременно услуг информационного характера.

Любое обязательственное правоотношение требует от сторон выполнения определенных договором условий, в нашем случае – надлежащего исполнения обязательств.

В виртуальном пространстве есть общие, также конвенционально установленные требования к исполнению обязательств. Если обязательства вытекают из договора о предоставлении услуг, то «любая» требуемая услугополучателем информация интернет-компанией не может быть представлена (в некоторых случаях требование предоставления определенной информации противоречит п.4 ст. 9 ГК РФ). Однако при желании, используя представленные интернет-компанией возможности, можно обойти этот запрет техническим путем. Таким образом, пределы субъективных прав в обязательственных правоотношениях в виртуальном пространстве Интернета достаточно размыты, и зависят от воли сторон – модератора интернет-компании и пользователя Интернета. В данном случае можно говорить о феномене «злоупотребления личным информационным правом».

Определение объема, границ субъективных прав в обязательственных правоотношениях в Интернете – это одно из особенностей договоров об

оказании услуг в виртуальном пространстве Интернета. Но главной особенностью, специфической чертой виртуальных договоров оказания информационных услуг является их безвозмездность.

**Третий параграф «Обязательства в Интернете по оказанию безвозмездных услуг»** логически вытекает из предыдущего параграфа. Здесь рассмотрены принципиальные различия между возмездными и безвозмездными договорами. К возмездным договорам можно отнести те договоры, в которых стороны в обязательном порядке имеют обязанности по отношению к другой стороне совершить определенные действия. Это обстоятельство особенно четко выражено в формуле римского права: «*Facio it facias*» (делаю, чтобы ты сделал). Позже эта формула была несколько видоизменена: русские цивилисты считали, что в некоторых случаях для таких договоров достаточно воздержаться от какого-либо действия.

При безвозмездных сделках предоставлению одной стороны нет встречного удовлетворения, предоставления. В таких сделках обязанность совершить имущественное предоставление лежит на одной стороне без встречного удовлетворения.

В виртуальном пространстве Интернета, несмотря на разнообразие оказываемых пользователям услуг (доступ к информации, электронная почта, публикация произведений с выдачей авторских свидетельств), все договоры имеют одну общую особенность: - все услуги по ним, как указано в их публичных офертах, оказываются пользователям **безвозмездно**. Обычный пользователь социальных сетей Интернета, сетей по оказанию почтовых и иных информационных услуг заключает электронный договор с интернет-компанией на оказание информационных услуг нематериального характера на **безвозмездной основе**, в результате которого интернет-пользователь приобретает право требования представления ему информационных и иных (например, поисковых, почтовых) услуг, а компания обязуется оказывать ему такие услуги **безвозмездно**. По самым скромным подсчетам, на сегодня заключено более одного миллиарда таких договоров. Общественные отношения, связанные с пребыванием субъектов в социальных сетях, услуги электронной почты стали повсеместным явлением.

Договор об оказании информационных услуг в виртуальном пространстве Интернета с интернет-компаниями является двусторонним – услугодателем в этом случае является интернет-компания, услугополучателем – интернет-пользователь. Договор является консенсуальным – он считается завершенным по окончании процедуры регистрации пользователем, в отличие от реального договора безвозмездного пользования имуществом, при котором для заключения необходима передача вещи. Договор носит взаимный, синаллагматический (от греч. *synallagma* – взаимоотношение) характер, поскольку в данном случае имеет место две встречные обязанности, одинаково существенные и важные: обязанность компании представить услугу, и обязанность пользователя «не делать то, что нельзя» (по модели обя-

зательства отрицательного характера, рассмотренного выше). Эти обязанности взаимно обуславливают друг друга, хотя и не являются экономически эквивалентными. И, наконец, в противоречие классическим канонам цивилистики, рассматриваемый договор является безвозмездным, поскольку за представленный комплекс информационных услуг пользователь не обязуется оплачивать их.

В приведенном договорном правоотношении интересным в теоретическом плане представляется содержание субъективного права. Правом требования субъекта в данном случае в классическом договорном правоотношении по оказанию услуг является требование оплаты представленной услуги – активного действия услугополучателя, у которого в силу самого юридического факта оказания услуги появилась обязанность действовать – произвести оплату. Однако, в силу заключенного договора правообладатель как бы «освобождает» должника от обязанности удовлетворения его интересов. Право требования сужается до максимума: оно «замыкается» только на требовании к обязанной стороне «ничего не делать».

Поскольку теория гражданского права на сегодня не знает такую конструкцию обязательства, как безвозмездное оказание услуг, констатируется, что в данном случае имеет место новый, отдельный самостоятельный институт обязательственного права, порожденный Интернетом – договор безвозмездного оказания услуг в виртуальном пространстве Интернета, который, несмотря на свое широчайшее распространение, в теории гражданского права не описан.

В правовом отношении общими признаками, объединяющими все договорные обязательства по оказанию безвозмездных услуг в Интернете, являются:

- договор о безвозмездном оказании услуг заключается только в виртуальном пространстве Интернета;
- объектом обязательства является услуга нематериального характера, оказываемая только в пределах виртуального пространства Интернета;
- договор заключается только в электронной форме;
- исполнитель оказывает услуги, указанные в договоре, безвозмездно.

Договор о безвозмездном оказании услуг в Интернете относится к категории публичных договоров. Предметом договора безвозмездного оказания услуг является представление пользователю услуг в виде персональной web-страницы, и доступа к информационным ресурсам в пределах данного сервера. Характерной особенностью этих договоров является место представления информации. По договорам оказания информационных услуг местом исполнения договора всегда является виртуальное пространство Интернета, и оно неизменно в любом случае смены технического носителя информации.

Итак, договор безвозмездного оказания услуг в Интернете – это двусторонний, консенсуальный, sinalлагматический и безвозмездный договор,

по которому услугодатель обязуется по заданию услугополучателя оказать услуги, не имеющие вещественной формы (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а услугополучатель обязуется лишь не совершать на выделенной ему web-странице определенных действий, противоречащих общей концепции компании. Предметом договора является деятельность интернет-компании по представлению доступа к источнику информации, находящейся в информационных ресурсах Интернета. Причем, доступ представляется к любой информации, независимо от его характера.

Представление информационных услуг тем или иным образом является для интернет-компаний источником не просто дохода, а доходов в астрономических размерах путем предоставления возмездных услуг рекламного характера, компенсирующего безвозмездные услуги потребителям. И если внимательно присмотреться к первым страницам этих социальных сетей, становится ясно, что такие колоссальные доходы компании получают от предоставления платных услуг рекламного характера – продажи мест на своих страницах под размещение рекламы.

Для рекламодателей социальные сети предоставляют уникальные возможности непосредственного контакта с потребителями. Ежедневно миллионы пользователей ведут беседы о компаниях, их товарах и услугах, делясь своим мнением и впечатлениями. В результате отдельно взятый участник сетевого сообщества может испортить (или наоборот улучшить) репутацию компании с многомиллионным оборотом. Из этих обстоятельств вытекает, что интернет-компании вовлекают в свои сайты пользователей с целью использовать их для получения доходов от рекламной и иной деятельности, которые уже носят более легитимный характер. Организации, представляющие бесплатные услуги, оказывают эти услуги пользователям взамен на их пользовательское внимание, за которое, в свою очередь, платят деньги рекламодатели, а на деньги рекламодателей и поддерживаются те самые услуги, которые оказываются пользователям.

Но в рассматриваемом в работе аспекте причины, по которым интернет-компания оказывают своим пользователям бесплатные услуги, вторичны. Первично, всё-таки, то обстоятельство, что ежедневно миллионы пользователей Интернета получают на основании заключенного ими договора с интернет-компанией безвозмездные услуги.

В данном случае налицо существование зрелых, распространенных, ставших обыденными общественных отношений, оставшихся за пределами как теории права, так и правового регулирования, то есть институциональной недостаточности данной проблемы. В рассмотренных случаях налицо институциональная недостаточность проблемы договорных отношений в Интернете. Институт договора в гражданском праве нуждается в дополнении теоретической модели и понятийного аппарата. В обязательственном праве необходимо введение понятия «безвозмездное оказание услуг», в



рамках которого будут рассматриваться договоры об оказании услуг информационного характера в виртуальном пространстве Интернета.

Понятие такого договора формулируется следующим образом: **«По договору безвозмездного оказания услуг виртуальном пространстве Интернета услугодатель обязуется по заданию заказчика безвозмездно оказать услугу в Интернете (совершать определенные действия или осуществлять определенную деятельность в виртуальном пространстве Интернета), не имеющую вещественной формы, а заказчик взамен получаемой услуги обязуется не совершать на выделенной ему веб-странице определенных действий, противоречащих общей концепции компании».**

Обязательственные правоотношения в виртуальном пространстве Интернета в виде договора безвозмездного оказания услуг вносят кардинальные изменения теоретико-методологического характера на весь институт обязательственного права. Отныне в обязательственном праве понятие «возмездное» должно иметь свою альтернативу – безвозмездность оказания услуги в обязательственном праве сегодня уже является реальностью. Отныне классификация безвозмездных договоров только посредством предмета договора – индивидуально определенной вещи не является единственной и окончательной. Формула «безвозмезден только реальный договор определенного типа – дарение, ссуда» в теоретическом плане устарела. Вместо него действует формула «безвозмездны также консенсуальные договоры определенного типа», под которыми подразумеваются комплекс договоров по представлению услуг в виртуальном пространстве Интернета.

На основании проведенного исследования в диссертационной работе делается вывод о том, что обязательственные правоотношения в виртуальном пространстве Интернета в области безвозмездного оказания услуг в теории гражданского права не разработаны, и нормативно не отрегулированы. В обязательственном праве необходимо введение понятия «безвозмездное оказание услуг», в рамках которого будут рассматриваться договоры об оказании услуг информационного характера в виртуальном пространстве Интернета. В этой связи предлагается ввести в научный оборот понятие «безвозмездного оказания услуг в Интернете», и определить понятие **обязательства по безвозмездному оказанию услуг в Интернете как гражданское правоотношение в виртуальном пространстве Интернета, в силу которого одно лицо – пользователь имеет право требовать от другого лица – компании совершения какого-либо действия (предоставления услуг), а компания имеет право требовать от пользователя совершения определенного действия (регистрации), либо воздержаться от совершения какого-либо действия.**

На основе полученных результатов предложена нормативная коррекция главы 43 Гражданского кодекса Республики Таджикистан.

**Четвертый параграф пятой главы «Проблемы гражданско-правовой ответственности в Интернете»** посвящен малоисследованной проблеме гражданско-правовой ответственности в Интернете. Выделены специфические черты гражданско-правовой ответственности. Автор полагает, что с учетом подхода об амбивалентности структуры Интернета, для объективного анализа необходимо разделить основания возникновения ответственности в Интернете по крайней мере на две относительно самостоятельные группы. К первой группе должны быть отнесены все юридические факты, нарушающие субъективные права, которые возникают в физическом пространстве, в процессе доступа пользователя в сеть. К таким фактам можно отнести отношения провайдера с интернет-пользователем, установку программного обеспечения. Поскольку местом возникновения юридического факта является реальное физическое пространство, для их правового регулирования имеется определенная правовая база.

Ко второй группе оснований относятся юридические факты, которые нарушают субъективные права граждан, но возникают непосредственно и только в виртуальном пространстве Интернета. К этой группе можно отнести как непосредственно виртуальную предпринимательскую деятельность, так и иные юридические факты, влекущие за собой определенные правовые последствия – публикация произведений, защищенных авторским правом, информационные отношения и др. Отдельно рассматривается проблема спама, и правовые принципы ответственности за спам.

**Пятый параграф пятой главы «Общее понятие об электронном договорном праве»** завершает исследование договорных отношений в Интернете с обоснованием теоретического вывода о необходимости введения в теорию гражданского права самостоятельной подотрасли договорного права под названием «электронное договорное право». На практике все общественные отношения в сфере договоров должны быть в сфере регулирования позитивного права. Электронные договорные отношения в виртуальном пространстве Интернета, как было выяснено, обладают достаточными юридически значимыми особенностями, и эти особенности в рамках институтов договорного права не изучаются. А это, в свою очередь, является основанием для обозначения договорных отношений в виртуальном пространстве в отдельный подвид договорного права под общим названием «электронное договорное право». Дано определение **электронного договорного права как подотрасли договорного права со своим специфическим предметом регулирования, отличающиеся юридически значимыми особенностями от собственно договорного права формой и субъектно-объектными категориями.**

**В заключении** подведены итоги диссертационного исследования, обобщены выводы и внесены предложения.

Значение Интернета для современной жизни трудно переоценить. Виртуальное пространство Интернета в настоящее время представляет собой неотъемлемый социокультурный компонент как индивидуальной, так и общечеловеческой жизни в планетарном масштабе. В техническом отношении Интернет развивается настолько стремительно, что двухгодичный срок для него – целая эпоха. Но в теоретическом аспекте правовой науки теория Интернета находится в состоянии относительного покоя. Одной из первых причин этому можно назвать некоторую непривычность самого Интернета как технического явления для правового анализа. Это – противоречие теоретических правовых представлений о распространении права как регулятора общественных отношений на определенную территорию с виртуальным пространством Интернета, не знающем границ, но позволяющем субъектам права действовать в этом пространстве. Оно влечет невозможность экстраполяции традиционных правовых концептов на сферу действия Интернета. Многовековые концептуальные правовые установки, призванные регулировать общественные отношения по поводу имущественных благ, в Интернете теряют свой первоначальный смысл.

По этим обстоятельствам, Интернет мы должны воспринимать сегодня как новое правовое пространство, требующее своего теоретического и нормативного осмысления. Новое по той причине, что в теоретическом аспекте проблемы объективно существующих развитых правовых отношений в виртуальном пространстве Интернета юридической наукой практически не исследованы.

Процесс формирования теоретического знания осуществляется на различных стадиях эволюции науки различными способами и методами, но каждая новая ситуация теоретического поиска не просто устраняет ранее сложившиеся приёмы и операции формирования теории, а включает их в более сложную систему приемов и методов.<sup>32</sup> Применяя этот тезис В.С.Степина к научно-правовому изучению Интернета, можно утверждать, что такое изучение сегодня в правовой науке ассоциируется с тем комплексом правовых концептов, которые созданы для Интернета в целом как функционирующей технологической системы. Однако, с учетом достаточно сложной структуры Интернета, такой подход нельзя признать обоснованным. Сегодня уровень правопонимания процессов, связанных с Интернетом, настолько высок, что сама наука об Интернете нуждается в дифференциации на предметном уровне. К такому выводу наталкивают малоисследованные в теоретической юриспруденции проблемы правоотношений в Интернете. Область правового регулирования Интернета замкнута на сегментарных исследованиях, не дающих целостную правовую картину Интерне-

---

<sup>32</sup> Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М.: Гардирики, 2008. – С. 265

та. Распространенное научное заблуждение о том, что правовому изучению подлежит сам Интернет как объединение сетей, до сегодняшнего дня поддерживается определенной частью научной среды. То обстоятельство, что на основе изучаемых правовых явлений в Интернете лежат события и действия субъектов права, достаточной научной поддержки не находит, тогда, когда именно эти обстоятельства и рожают правоотношения, изучаемые правовой наукой. С другой стороны, недостаточное научное внимание к теоретическим проблемам договорных отношений в области Интернета привели к тому, что общественные отношения гражданско-правового характера в виртуальном пространстве Интернета хотя и приобрели массовый, устойчивый, всеобъемлющий характер, в теории права изучены либо сегментарно, либо не описаны вообще. В теории гражданского права до сегодняшнего дня нет понятий «электронные гражданские правоотношения», «обязательства из электронных договоров» и др.

При экстраполяции теоретических положений о гражданских правоотношениях в область Интернета замечено, что все специфические черты, характеризующие правоотношения в гражданско-правовом ракурсе, в виртуальном пространстве Интернета налицо. Деятельностью социальных сайтов, которые на первый взгляд, далеки от коммерции, успешно реализуются коммерческие идеи, и оцениваются уже в миллиарды долларов. Можно уверенно сказать, что владельцы социальных сайтов совершают действия, порождающие правовые последствия в виде извлечения прибыли от деятельности на сайте. Эти отношения однозначно носят имущественный характер, и отражают движение материальных благ.

Однако, повторимся, в теоретическом аспекте проблемы гражданских правоотношений в виртуальном пространстве Интернета практически не исследованы. Несвершенство гражданско-правового регулирования договорных отношений в Интернете заключается и в отсутствии легальных научно-правовых определений как элементов Интернета, так и самого Интернета в целом. В этом аспекте, полагаем, что решение проблем правового регулирования договорных отношений в Интернете возможно на основании новых теоретических и методологических подходов к проблеме. Ключевая идея настоящего исследования – разработка теории амбивалентности Интернета, согласно которой теоретическое исследование Интернета разделено на две самостоятельные составляющие – на договорные отношения, связанные с доступом в сеть, при котором имеются элементы публично-правовых отношений, и договорные отношения в виртуальном пространстве, состоящие исключительно из частных отношений. И в этом аспекте важнейшее значение имеет теоретический анализ договоров, заключаемых в виртуальном пространстве Интернета.

Научное исследование договора в науке гражданского права занимает без преувеличения одно из ведущих мест. Договор – это центральное системообразующее звено гражданских правовых отношений, которые состав-

ляют основной предмет гражданского права – имущественные отношения. Такое пристальное внимание цивилистики к договору вполне объяснимо: самым распространенным институтом гражданского права, имеющим широчайшее практическое применение, как было отмечено, является институт договора. При таком обширном научном наследии, относящемся к институту договора, на первый взгляд, сложно внести в науку гражданского права что-либо новое, относящееся к институту договора. Со времен римского права институт договора являлся самым стабильным институтом, определяющим характер общественных отношений, регулируемых гражданским правом, несмотря на многочисленные смены форм правления и изменения социально-экономической жизни общества. Это наводило на мысль, что понятийный аппарат договора и общие теоретические представления о нем прочны и неизменны. На самом же деле, современное состояние договорного права изобилует множеством нерешенных теоретических правовых проблем. И практически все эти проблемы связаны с переходом экономики, предпринимательства и других сфер нашей жизни на электронный вид, опосредствованный появлением глобальной международной сети Интернет. Электронная цифровая эпоха, привнесенная Интернетом, полностью видоизменила облик правовых отношений, в особенности в области гражданского права. Появилось новое, ранее не известное правовой науке нематериальное пространство, в котором совершаются действия, влекущие за собой конкретные правовые последствия. И попытки применить к таким действиям постулаты и концепты классического гражданского права, оказываются безуспешными. В то же время электронный договор прочно вошел в коммерческий и предпринимательский обиход, постепенно вытесняя предусмотренный Гражданским кодексом письменный договор. Такие основополагающие понятия договорных отношений, как «время», «место», «субъект» в виртуальном пространстве Интернета потеряли свой первоначальный смысл. В этой связи, понятие классической цивилистики «Договорное право» в современную электронную цифровую эпоху остро нуждается в замене на новое понятие «Электронное договорное право».

В рамках концепта «электронное договорное право» будет возможен научно-теоретический анализ электронного документа, субъектов электронного договора, момента возникновения прав и обязанностей по электронному договору и других составляющих электронных договорных отношений. И поскольку все договоры, заключенные в электронной форме, в той или иной степени связаны с Интернетом, в настоящем исследовании в качестве основной рабочей гипотезы фигурирует положение о том, что электронное договорное право – это область договорных отношений в виртуальном пространстве Интернета.

Определяя место позитивного права в регулировании договорных отношений в Интернете, мы должны признать, что на сегодня область интернет-технологий практически свободна от воздействия позитивного

права. Примерно также обстоит дело и в научном исследовании феномена Интернета. Многолетние исследования, проводимые в области теории Интернета, показывают количественный рост правовых исследований, посвященных специфике цифрового общества, но эти исследования так и не привели к образованию целостной парадигмы теории Интернета. Ярче всего это обстоятельство проявляется в науке гражданского права. Отношения, регулируемые гражданским правом, сильнее всего испытывают на себе влияние современных цифровых технологий. Достаточно назвать такие новшества, как электронный договор, смарт-контракт, технология блокчейн, криптовалюта, то есть цифровые деньги, не говоря уже о таких сложных для права явлениях, как «цифровой образ субъекта гражданского права». Однако законодатель не торопится придать этим отношениям гражданско-правовую форму. Настоящее диссертационное исследование призвано восполнить этот пробел в правовом регулировании договорных отношений в Интернете.

В итоге диссертационного исследования излагаются основные выводы, достигнутые автором в ходе научной работы над темой.

### **I. Предложения теоретического характера:**

1. На основании анализа основных элементов гражданско-правового договора, имеющих в теории гражданского права, дано определение электронного договора: электронным договором признается соглашение двух или более лиц, достигнутое в пределах виртуального пространства Интернета, зафиксированное на материальных носителях компьютеров, и направленное на возникновение, изменение и прекращение взаимных гражданских прав и обязанностей [2-А].

2. Сделан вывод о двойственной природе договорных отношений в Интернете. В результате предложена новая научная теория Интернета под названием «теория амбивалентности Интернета», наиболее точно выражающая характер договорных отношений в Интернете. В соответствии с теорией амбивалентности, правоотношения в Интернете происходят в двух разных правовых пространствах – физическом и виртуальном. Это связано с амбивалентной (двойственной) природой Интернета. Такая двойственность требует наличия двух различных регулятивных систем в зависимости от того, в каком правовом пространстве проистекают правоотношения. Договорные отношения в области Интернета, происходящие в физическом пространстве, относятся к договорным правоотношениям по доступу к сети Интернет. Регулятивной системой таких правоотношений являются совокупность частноправовых и публично-правовых отношений. Договорные отношения в области Интернета, происходящие в виртуальном пространстве, относятся к договорным правоотношениям непосредственно в сети Интернет. Регулятивной системой таких правоотношений являются общие начала правоотношений, основанные на правовом обычае и презумпции пра-

восубъектности. В основном эти правоотношения носят конвенциональный характер [23-А].

3. На основе анализа виртуального пространства и общетеоретических положений о субъекте права, обоснован теоретический вывод о конвенциональном характере договорных отношений в виртуальном пространстве Интернета, которые предполагают презумпцию правосубъектности участника договорных отношений в Интернете. В силу особенностей, «виртуальности» отношений в Интернете идентификация субъекта, вступающего в договорные отношения, представляет определенные трудности. Конвенциональные отношения в Интернете предполагают, что в виртуальном пространстве равенство и дееспособность субъектов, вступающих в электронные отношения по поводу имущественных и личных неимущественных благ, предполагается до тех пор, пока либо об ином не заявлено прямо, либо не будет доказано обратное [16-А].

4. Исследованием института субъекта договорных отношений в виртуальном пространстве Интернета выявлены новые теоретические положения, касающиеся фигуры субъекта договора в Интернете. Установлено, что в виртуальном пространстве Интернета стороной договора может выступить не физическое или юридическое лицо, как это утверждалось в теории субъекта права, а компьютерная программа, выполняющая роль стороны договора. По этим основаниям, в договорное право предлагается ввести новое понятие «электронный субъект права» [99-А].

5. На основании теории амбивалентности Интернета предложен методологический подход к классификации гражданских договоров в сфере Интернета, включающий в себя договоры в области Интернета в реальном физическом пространстве, и договоры в виртуальном пространстве; последние предложено разделить на три группы в зависимости от их правовых характеристик: 1) договоры, связанные с доступом в компьютерную сеть, но совершаемые в виртуальном пространстве; 2) традиционные гражданские договоры, имеющие электронную форму; 3) договоры по поводу объектов, создаваемых в виртуальном пространстве [36-А].

6. В диссертации обосновано, что теоретическая установка об информации как единственном объекте правоотношений в Интернете не соответствует современному уровню развития правоотношений в Интернете. Обосновано новое в науке права теоретическое положение о наличии вещно-правовых отношений в Интернете. В связи с появлением и активным функционированием в виртуальном пространстве криптовалюты, то есть электронных денег, в виртуальном пространстве существуют не только обязательственные правоотношения, как утверждалось ранее, но и появились и прочно закрепились и вещно-правовые отношения [31-А].

7. Поскольку в рамках диссертационного исследования установлено, что такие основополагающие понятия договорных отношений, как «время»,

«место», «субъект» в виртуальном пространстве Интернета потеряли свой первоначальный смысл, предлагается в институт договора ввести новую подотрасль - «Электронное договорное право».

В рамках концепта «электронное договорное право» возможно создание единой теории электронных договорных отношений в целом. Также будет возможен научно-теоретический анализ электронного документа, субъектов электронного договора, момента возникновения прав и обязанностей по электронному договору и других составляющих электронных договорных отношений. И поскольку все договоры, заключенные в электронной форме, в той или иной степени связаны с Интернетом, электронное договорное право можно определить как область договорных отношений в виртуальном пространстве Интернета [56-А].

8. Обосновано создание понятийного аппарата электронного договорного права. Под электронным договорным правом следует понимать подотрасль договорного права со своим специфическим предметом регулирования, отличающиеся юридически значимыми особенностями от собственно договорного права формой и субъектно-объектными категориями. Предметом электронного договорного права являются договорные отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся исключительно в виртуальном пространстве и имеющие электронный вид [56-А].

### **Рекомендации по практическому использованию результатов исследования:**

Выводы, имеющие практическое значение в виде рекомендаций и предложений, которые направлены на совершенствование гражданского законодательства:

1. Обосновано, что у Интернета как технической системы и виртуального пространства как производного этой системы разные предметные области правового регулирования. Область технической системы регулируется совокупностью частноправовых и публично-правовых отношений, область виртуального пространства – исключительно частноправовыми методами. Поэтому эти области требуют разного нормативного обеспечения. И в предложенном виде – разделения их на отдельные составные части, научные правовые исследования в области теории Интернета приобретают системность, логическую последовательность и институциональную целостность [23-А].

2. Предложено определение гражданских правоотношений в виртуальном пространстве Интернета. На основании изучения специфики объектно-субъектного состава правоотношений в виртуальной среде, обосновано, что гражданские правоотношения в виртуальном пространстве Интернета – это взаимосвязь равных субъектов права, наделенных взаимными правами и обязанностями по поводу удовлетворения определенного интереса, которые возникают, изменяются и прекращаются только в виртуаль-



ном пространстве Интернета, и возможны только способом электронного обмена информацией [2-А].

3. В результате анализа обязательственных правоотношений в виртуальном пространстве выявлены особенности институтов обязательственного права в Интернете как вида электронных гражданских правоотношений. В рамках этого исследования даны авторские определения обязательства: Обязательство по доступу к сети Интернет – это гражданское правоотношение в физическом пространстве, связанное с доступом к сети Интернет, а также в виртуальном пространстве Интернета, в силу которого одно лицо – кредитор имеет право требовать от другого лица – должника совершения определенного действия, либо воздержаться от совершения какого-либо действия. Обязательства непосредственно в виртуальном пространстве Интернета – это гражданское правоотношение синаллагматического характера, в силу которого каждая из сторон получает право требования в отношении другой стороны в обмен на принятые на себя обязанности [90-А].

4. В диссертации по результатам анализа институтов обязательственного права описывается новый, не известный в теории гражданского права договор о безвозмездном оказании услуг в Интернете. Предложено авторское определение этого договора как двустороннего, консенсуального, синаллагматического и безвозмездного договора, согласно которому исполнитель обязуется по заданию заказчика безвозмездно оказать услугу в виртуальном пространстве Интернета, не имеющую вещественной формы, а заказчик взамен получаемой услуги обязуется не совершать на выделенной ему web-странице определенных действий, противоречащих общей концепции компании. Предложено авторское определение договора по безвозмездному оказанию услуг в Интернете как гражданского правоотношения в виртуальном пространстве Интернета, в силу которого одно лицо – пользователь имеет право требовать от другого лица – компании совершения какого-либо действия (предоставления услуг), а компания имеет право требовать от пользователя совершения определенного действия (регистрации), либо воздержаться от совершения какого-либо действия [3-А].

5. На основании исследования совершаемых в виртуальном пространстве Интернета договоров, указаны их принципиальные различия от договоров, совершаемых в реальном мире. Выявлены особенности договоров: они совершены в нематериальном пространстве, субъекты не идентифицированы, форма договора – электронная, взаиморасчеты совершены электронным эквивалентом. Смена письменной формы договора на электронный вид в правовой науке в теоретическом плане не обоснована. Дана теоретическая и правовая характеристика договоров в Интернете. Основной правовой принцип Интернета состоит в том, что стороны не вправе ставить под сомнение законность и действительность договора только на том основании, что он совершен электронным способом и в виртуальном пространстве. Однако эти фактические обстоятельства теоретически не проработана-

ны, и не урегулированы нормами позитивного права. В рамках исследования предложено нормативное решение этой проблемы [24-А].

6. Конвенциональный характер взаимоотношений в виртуальном пространстве Интернета распространяется и на процесс договорных отношений между субъектами. В этой связи правила регулирования этих отношений носят квазинормативный характер, поскольку действующее законодательство в области регулирования договорных отношений в виртуальном пространстве Интернета построено на принципах регулирования правовых отношений в физическом пространстве [36-А].

7. Анализ нормативной базы правового регулирования гражданских договоров в сфере Интернета позволил сделать вывод об отсутствии в системе отечественного законодательства нормативных актов, прямо и непосредственно регулирующих такие развитые общественные отношения, какими являются договоры в сфере Интернета. Предложены конкретные нормативные проекты дополнений к действующему законодательству, а также проект комплексного Закона «О правовом регулировании Интернета» [40-А].

## **ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ**

### **I. Монографии:**

[1-А] Абдуджалилов, А. Теоретические проблемы правового регулирования Интернета: гражданско-правовые аспекты: [Текст] монография. /А.Абдуджалилов. – Душанбе, Эр-граф, 2014. – 240 с. (15 п.л.). ISBN 978-999-75-4-027-0

[2-А] Абдуджалилов, А. Теоретические проблемы гражданских правоотношений в Интернете: [Текст] монография. / А.Абдуджалилов. – Душанбе, Андалеб-Р., 2015. – 272 с. (17 п.л.) ISBN 978-99975-48-21-4

[3-А] Абдуджалилов, А. Общее учение об Интернете: [Текст] монография. /А.Абдуджалилов. – Душанбе, Эр-граф, 2018. – 232 с. (14,5 п.л.) ISBN 978-99975-69-62-2

[4-А] Абдуджалилов, А. Совершенствование частноправовых основ законодательства Республики Таджикистан в 2015-2019 г.: [Текст] монография (в соавторстве). Душанбе, Дониш, 2021. 467 с. (27 п.л.) ISBN 978-99975-74-51-0

### **II. Научные статьи, опубликованные в журналах, рецензируемых и рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК Российской Федерации:**

[5-А] Абдуджалилов, А. Проблемы правового регулирования сделок в глобальной сети Интернет [Текст] / А.Абдуджалилов // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия «Философия и право». – Душанбе, 2005. - № 3. – С.104-112 (0,6 п/л).

**[6-А]** Абдуджалилов, А. Проблема идентификации субъекта в Интернете [Текст] /А.Абдуджалилов // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия «Философия и право». – Душанбе, 2008. - № 2. – С. 157-163. (0,5 п/л).

**[7-А]** Абдуджалилов, А. Правовое регулирование налогообложения в Интернете: проблемы и перспективы [Текст] /А.Абдуджалилов // Евразийский юридический журнал. – М.: 2010. - № 5. – С. 72-77. (1 п/л). ISSN: 2073-4506

**[8-А]** Абдуджалилов, А. Интернет-право. Анализ явления [Текст] /А.Абдуджалилов // Евразийский юридический журнал. – М.: 2011. - № 1. – С. 98-102 (0,8 п/л). ISSN: 2073-4506

**[9-А]** Абдуджалилов, А. Интернет: кризис информационной модели [Текст] /А.Абдуджалилов. // Евразийский юридический журнал. – М.: 2011. - № 3. – С.108-113 (0,8 п/л). ISSN: 2073-4506

**[10-А]** Абдуджалилов, А. Интернет как объект научно-правового исследования [Текст] /А.Абдуджалилов // Евразийский юридический журнал. М.: – 2011. - № 6. – С. 98-103 (0,7 п/л). ISSN: 2073-4506

**[11-А]** Абдуджалилов, А. Теоретические предпосылки Кодекса Интернет [Текст] /А.Абдуджалилов // Евразийский юридический журнал. – М.: 2012. - № 5. – С. 106-111 (0,8 п/л). ISSN: 2073-4506

**[12-А]** Абдуджалилов, А. Сущность и правовое положение виртуального пространства [Текст] /А.Абдуджалилов // Евразийский юридический журнал. – М.: 2012. - № 10. – С.130-133 (0,7 п/л). ISSN: 2073-4506

**[13-А]** Абдуджалилов, А. Частноправовые и публично-правовые отношения в Интернете [Текст] /А.Абдуджалилов // Известия Института философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан. – Душанбе, 2012. - № 3. – С. 98-102 (0,6 п/л). ISSN 0235-005X

**[14-А]** Абдуджалилов, А. (в соавторстве) О теоретической модели виртуального пространства. [Текст] /А.Абдуджалилов, А.А.Шамолов // Известия Института философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан. – Душанбе, 2013. - № 1-2. – С. 8-13 (0,7 п/л). ISSN 0235-005X

**[15-А]** Абдуджалилов, А. Правовое положение электронного договора [Текст] /А.Абдуджалилов // Евразийский юридический журнал. – М.: 2013. - № 7. – С. 104-107 (0,7 п/л). ISSN: 2073-4506

**[16-А]** Абдуджалилов, А. (в соавторстве) О понятии времени в Интернете. [Текст] /А.Абдуджалилов, А.А.Шамолов // Известия Института философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. - № 1. – С. 8-12 (0,5 п/л). ISSN 0235-005X

**[17-А]** Абдуджалилов, А. Гражданско-правовые отношения в Интернете. [Текст] / А.Абдуджалилов // Известия Института философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. - № 1. – С. 114-119 (0,6 п/л). ISSN 0235-005X

**[18-А]** Абдуджалилов, А. Естественноправовая концепция Интернета. К проблеме правового регулирования виртуального пространства [Текст] / А.Абдуджалилов // Известия Института философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. – № 3. – С. 88-92 (0,6 п/л). ISSN 0235-005X

**[19-А]** Абдуджалилов, А. К проблеме вторичных прав в Интернете. [Текст] / А.Абдуджалилов // Известия Института философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан. – Душанбе, 2015. – № 1. – С. 95-99 (0,5 п/л). ISSN 0235-005X

**[20-А]** Абдуджалилов, А. Гражданско-правовые обязанности в Интернете. [Текст] / А.Абдуджалилов // Евразийский юридический журнал. – М.: 2014. - № 3. – С. 134-140 (1 п/л). ISSN: 2073-4506

**[21-А]** Абдуджалилов, А. Правовое регулирование Интернета: опыт законодательства. [Текст] /А.Абдуджалилов // Вестник Таджикского национального университета. Серия гуманитарных наук. – Душанбе, 2014. - № 3/5. – С. 121-125 (0,6 п/л). ISSN 2074-1847

**[22-А]** Абдуджалилов, А. Презумпции в Интернете [Текст] /А.Абдуджалилов // Образование. Наука. Научные кадры. – М.: 2014. - № 6. – С. 56-58 (0,4 п/л). ISSN 2073-3305

**[23-А]** Абдуджалилов, А. Электронные договоры в Интернете: теория и практика [Текст] /А.Абдуджалилов // Вестник университета (Российско-Таджикский (славянский) университет). – Душанбе, РТСУ, 2014. – № 4 (47). – С. 22-30 (0,6 п/л). ISSN 2077-8305

**[24-А]** Абдуджалилов, А. Субъекты правоотношений в Интернете [Текст] /А.Абдуджалилов // Вестник Таджикского национального университета. Серия гуманитарных наук. – Душанбе, 2015. - № 3/1 (158). – С. 67-72 (0,6 п/л). ISSN 2074-1847

**[25-А]** Абдуджалилов, А. Содержание гражданских правоотношений в Интернете [Текст] /А.Абдуджалилов // Вестник Университета Права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. – Худжанд. 2015. - № 1. (1). – С. 108-114. (0,6 п/л). ISSN 2411-1945

**[26-А]** Абдуджалилов, А. Гражданские правоотношения в Интернете: вопросы методологии [Текст] /А.Абдуджалилов // Образование. Наука. Научные кадры. – М.: 2015. - № 1. – С. 36-38 (0,4 п/л). ISSN 2073-3305

**[27-А]** Абдуджалилов, А. Проблемы классификации гражданских правоотношений в Интернете [Текст] /А.Абдуджалилов // Закон и право. М.: 2015. - № 2. – С. 61-63 (0,4 п/л). ISSN 2073-3313

**[28-А]** Абдуджалилов, А. Проблемы ответственности в сети Интернет: гражданско-правовые аспекты. [Текст] /А.Абдуджалилов // Власть закона. Краснодар, № 3 (23), 2015. – С. 159-168 (0,7 п/л). ISSN 2079-0295

**[29-А]** Абдуджалилов, А. Современные подходы к теории гражданских правоотношений [Текст] /А.Абдуджалилов // Власть закона. – Краснодар, 2015. - № 4. – С. 152-166 (0,8 п/л). ISSN 2079-0295

**[30-А]** Абдуджалилов, А. Основные положения теории амбивалентности Интернета [Текст] /А.Абдуджалилов // Евразийский юридический журнал. – М.: 2016. - № 1. – С. 335-340 (0,9 п.л). ISSN: 2073-4506

**[31-А]** Абдуджалилов, А. Правовая характеристика договоров, заключаемых в Интернете [Текст] /А.Абдуджалилов // Журнал российского права. – М.: 2016. - № 2. – С. 71-82 (0,9 п/л). ISSN 1605-6590

**[32-А]** Абдуджалилов, А. К вопросу о безвозмездных услугах в Интернете. [Текст] / А.Абдуджалилов // Известия Института философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016. – № 1. – С. 132-136 (0,5 п/л). ISSN 0235-005X

**[33-А]** Абдуджалилов, А. Новые грани учения о правоотношении. Рецензия на монографию Камышанского В.П. и Карнушина В.Е. «Гражданское правоотношение: социально-психологический аспект». М.: Статут, 2016. – 222 с. [Текст] / А.Абдуджалилов // «Власть закона», № 1 (25), 2016. Краснодар. – С. 292-297. (0,4 п/л.). ISSN 2079-0295

**[34-А]** Абдуджалилов, А. Интернет и гражданское право: точки соприкосновения. [Текст] / А.Абдуджалилов // «Евразийский юридический журнал» - М.: 2016. - № 4 (95). С. 124-128 (0,8 п/л). ISSN: 2073-4506

**[35-А]** Абдуджалилов, А. К вопросу об определении понятия «Интернет». [Текст] / А.Абдуджалилов // «Евразийский юридический журнал» - М.: 2017. - № 2 (105). С.258-261 (0,6 п/л). ISSN: 2073-4506

**[36-А]** Абдуджалилов, А. Фикции в Интернете. Виртуальность как правовая категория [Текст] / А.Абдуджалилов // «Евразийский юридический журнал» - М.: 2017. - № 5 (108). С.73-75 (0,5 п/л). ISSN: 2073-4506

**[37-А]** Абдуджалилов, А. Методологические проблемы интернет-права // [Текст] /А.Абдуджалилов // Известия Института философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан. Душанбе, 2017. - № 2. – С. 170-178 (0,9 п/л). ISSN 0235-005X

**[38-А]** Абдуджалилов, А. Концептуальные подходы к общеправовой парадигме Интернета. [Текст] / А.Абдуджалилов // «Евразийский юридический журнал» - М.: 2018. - № 1 (116). С.87-92 (0,9 п/л). ISSN: 2073-4506

**[39-А]** Абдуджалилов, А. Суверенитет и виртуальное пространство: к постановке проблемы. [Текст] / А.Абдуджалилов // Правовая жизнь. – Душанбе: Типография ТНУ, 2018. - № 2 (22). – С. 48-56 (0,4 п.л). ISSN 2307-5198

**[40-А]** Абдуджалилов, А. Вещные права в Интернете. Возможное в невозможном. [Текст] / А.Абдуджалилов // Евразийский юридический журнал. – М.: 2018. - № 6. – С. 80-82 (0,5 п/л). ISSN: 2073-4506

**[41-А]** Абдуджалилов, А. Новые тенденции в теории объектов гражданских прав. [Текст] /А.Абдуджалилов // Известия Института философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан. 2018 г. - № 2. – С. 180-187 (0,7 п.л). ISSN 0235-005

[42-А] Абдуджалилов, А. Интернет и право: подходы к проблеме. [Текст] / А. Абдуджалилов // Известия Национальной Академии наук Кыргызской Республики. – Бишкек, 2019. № 1, – С. 69-74 (0,5 п/л). ISSN 0002-3221

[43-А] Абдуджалилов, А. К вопросу о двойственной правовой природе Интернета [Текст] / А. Абдуджалилов // Доклады Академии наук Республики Таджикистан, отделение общественных наук. 2019 г. - № 2 (006). – С. 27-30 (0,4 п/л). ISSN 0002-0000

[44-А] Абдуджалилов, А. Проблема нетипичных договоров в работах В.А. Ойгензихта. [Текст] / А. Абдуджалилов // Евразийский юридический журнал. – М.: 2020. - № 1 (140). – С. 107-109 (0,5 п/л). ISSN: 2073-4506

[45-А] Абдуджалилов, А. Правовые проблемы электронного договора. [Текст] / А. Абдуджалилов // Евразийский юридический журнал. – М.: 2020. - № 7 (146). – С. 202-204 (0,5 п/л). ISSN: 2073-4506

[46-А] Абдуджалилов, А. Заключение договора в Интернете [Текст] / А. Абдуджалилов // «Евразийский юридический журнал», № 7 (158) 2021. – С. 236-241 (1,0 п.л.). ISSN: 2073-4506

[47-А] Абдуджалилов, А. Электронная оферта: правовые аспекты. [Текст] / А. Абдуджалилов // «Евразийский юридический журнал», № 4 (167) 2022. – С. 155-156 (0,4 п.л.). ISSN: 2073-4506

[48-А] Абдуджалилов, А. (в соавторстве). К вопросу о выборе оптимальных подходов изучения договорных отношений в Интернете [Текст] / А. Абдуджалилов // «Евразийский юридический журнал», № 8 (171) 2022. – С. 138-139 (0,4 п.л.). ISSN: 2073-4506

[49-А] Абдуджалилов, А. Методы и формы нормативного регулирования правовых отношений в Интернете [Текст] / А. Абдуджалилов // Академический юридический журнал. Душанбе, 2020 г. – № 2 (34). – С. 111-115 (0,5 п/л). ISSN 2305-0535

[50-А] Абдуджалилов, А. Правовое регулирование Интернета: к постановке вопроса. [Текст] / А. Абдуджалилов // Академический юридический журнал. Душанбе, 2019 г. – № 1 (29). – С. 82-85 (0,4 п/л). ISSN 2305-0535

[51-А] Абдуджалилов, А. Деньги в Интернете. Правовые проблемы криптовалют. [Текст] / А. Абдуджалилов // Академический юридический журнал. Душанбе, 2019 г. – № 2 (30). – С. 116-119 (0,4 п/л). ISSN 2305-0535

[52-А] Абдуджалилов, А. Интернет и гражданский кодекс: нормативность или свобода от права? [Текст] / А. Абдуджалилов // Академический юридический журнал. Душанбе, 2019 г. – № 3 (31). – С. 124-127 (0,3 п/л). ISSN 2305-0535

[53-А] Абдуджалилов, А. Проблемы правового регулирования электронной коммерции в Республике Таджикистан [Текст] / А. Абдуджалилов // Академический юридический журнал. Душанбе, 2020 г. – № 1 (33). – С. 97-102 (0,5 п/л). ISSN 2305-0535

[54-А] Абдуджалилов А. Обычаи делового оборота в договорах, заключаемых в Интернете [Текст] /А.Абдуджалилов // Академический юридический журнал. Душанбе, 2021 г. – № 1 (37). – С. 100-104 (0,4 п/л). ISSN 2305-0535

[55-А] Абдуджалилов А. Правовое регулирование Интернета: вопросы методологии [Текст] /А.Абдуджалилов // Академический юридический журнал. Душанбе, 2021 г. – № 2 (38109.). – С. 107-110 (0,4 п/л). ISSN 2305-0535

[56-А] Абдуджалилов А. Цифровые технологии и право: состояние и перспективы [Текст] /А.Абдуджалилов // Академический юридический журнал. Душанбе, 2022 г. – № 1 (41). – С. 93-97 (0,5 п/л). ISSN 2305-0535

[57-А] Абдуджалилов, А. (в соавторстве). Взгляд на вопрос патентоспособности компьютерных программ в Республике Таджикистан. [Текст] /А.Абдуджалилов // Академический юридический журнал. Душанбе, 2022 г. – № 2 (42). – С. 127-130 (0,4 п/л). ISSN 2305-0535

[58-А] Абдуджалилов, А. Цифровое право: критика определения [Текст] /А.Абдуджалилов // Академический юридический журнал. Душанбе, 2023 г. – № 1 (45). – С. 8-11 (0,3 п/л). ISSN 2305-0535

[59-А] Абдуджалилов, А. Смарт-контракт в системе электронных договоров [Текст] /А.Абдуджалилов // Академический юридический журнал. Душанбе, 2023 г. – № 3 (47). – С. 102-105 (0,4 п/л). ISSN 2305-0535

[60-А] Абдуджалилов, А. Общее понятие об электронном договорном праве [Текст] /А.Абдуджалилов // Академический юридический журнал. Душанбе, 2023 г. – № 3 (47). – С. 106-109 (0,4 п/л). ISSN 2305-0535

### **III. Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно-практических изданиях:**

[61-А] Абдуджалилов, А. Правовое регулирование сети Интернет [Текст] /А.Абдуджалилов // Государство и право. Журнал ТГНУ. – Душанбе, 2004. - № 2. – С. 43-50 (0,6 п/л).

[62-А] Абдуджалилов, А. Правовой режим сделок в Интернете [Текст] /А.Абдуджалилов // Государство и право. Журнал ТГНУ. – Душанбе, 2005. - № 2. – С. 7-15 (0,6 п/л).

[63-А] Абдуджалилов, А. К вопросу о совершенствовании законодательства в области Интернет [Текст] /А.Абдуджалилов // Сборник научных трудов Налогово-правового института. – Душанбе, 2005. Выпуск 7. Ч. 1. – С. 128-136 (0,6 п/л).

[64-А] Абдуджалилов, А. Особенности сделок в Интернете [Текст] /А.Абдуджалилов // Государство и право. Журнал ТГНУ. – Душанбе, 2008. - № 1. – С. 30-36 (0,7 п/л).

[65-А] Абдуджалилов, А. Осуществление законодательного процесса в Таджикистане [Текст] /А.Абдуджалилов // Вестник Межпарла-

ментской Ассамблеи государств-участников СНГ. – СПб, 2003. - № 1. – С. 159-166 (0,9 п/л).

**[66-А]** Абдуджалилов, А. Роль Конституции Республики Таджикистан в законодательном процессе [Текст] /А.Абдуджалилов // «Право и жизнь», изд. Министерства юстиции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2005. - № 1. – С. 37-46 (0,9 п/л).

**[67-А]** Абдуджалилов, А. Предмет и метод интернет-права [Текст] /А.Абдуджалилов // Сборник научных трудов финансово-экономического Института Таджикистана. – Душанбе, 2012. – С. 52-57 (0,5 п/л).

**[68-А]** Абдуджалилов, А. К вопросу о месте интернет-права в общей системе права [Текст] /А.Абдуджалилов // Академический юридический журнал. – Душанбе, 2012. - № 1. – С. 76-87 (0,7 п/л). ISSN 2305-0535

**[69-А]** Абдуджалилов, А. Интернет: правовые проблемы и правовые перспективы [Текст] /А.Абдуджалилов // Академический юридический журнал. – Душанбе, 2012. - № 4. – С. 55-64 (0,6 п/л). ISSN 2305-0535

**[70-А]** Абдуджалилов, А. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в Республике Таджикистан: аспект Интернета. [Текст] /А.Абдуджалилов // Правовая жизнь. Научно-информационный журнал ТНУ. – Душанбе 2013. - № 1. – С. 122-134 (0,6 п/л). ISSN 2307-5198

**[71-А]** Абдуджалилов, А. Модельный закон об основах регулирования Интернета. Позитивные и негативные тенденции [Текст] /А.Абдуджалилов // Конунгзор (Законодательство). Научно-аналитический журнал Национального центра законодательства. – Душанбе, 2013. № 2. – С. 49-53 (0,5 п/л). ISSN 2410-2903

**[72-А]** Абдуджалилов, А. К вопросу о компьютерной программе как объекте интеллектуальной собственности [Текст] /А.Абдуджалилов // Сборник статей научно-теоретической конференции преподавателей и студентов Финансово-экономического института Таджикистана. – Душанбе, 2013. – С. 43-49.

**[73-А]** Абдуджалилов, А. Регулирование информационных отношений законодательством Республики Таджикистан. [Текст] /А.Абдуджалилов // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Правонарушения в глобальных коммуникационных сетях как угроза национальной безопасности государств» от 14 мая 2013 года. Национальный Университет Казахстана им. Аль Фараби. «Казак университеты». – Алматы, 2013. – С. 7-14 (0,8 п/л). ISBN 978-601-04-0155-6

**[74-А]** Абдуджалилов, А. Проблема предпринимательского риска в Интернете. [Текст] / А.Абдуджалилов // Правовая жизнь. Научно-информационный журнал ТНУ. – 2014.- № 2. – С. 96-104 (0,7 п/л). ISSN 2307-5198

**[75-А]** Абдуджалилов, А. О субъективном праве в Интернете [Текст] / А.Абдуджалилов // Академический юридический журнал. – Душанбе, 2014. - № 3. – С. 49-57 (0,7 п/л). ISSN 2305-0535



**[76-А]** Абдуджалилов, А. Проблемы гражданско-правовой ответственности в Интернете [Текст] / А. Абдуджалилов // Академический юридический журнал. – Душанбе, 2014. – № 1. – С. 66-76 (0,8 п/л). ISSN 2305-0535

**[77-А]** Абдуджалилов, А. Принцип добросовестности правоотношений в Интернете [Текст] / А. Абдуджалилов // Сборник материалов международной научно-практической конференции в рамках ежегодных цивилистических чтений «Добросовестность в гражданском праве», посвященной 20-летию Гражданского кодекса Республики Казахстан. – Алматы, 2014. – С. 451-458 (0,7 п/л). ISBN 978-601-7483-04-3

**[78-А]** Абдуджалилов, А. Содержание гражданских правоотношений в Интернете: методологические проблемы [Текст] / А. Абдуджалилов // ДНК права. – Н.Новгород, 2015. – № 2. – С. 3-6 (0,5 п/л). ISSN 2409-6776

**[79-А]** Абдуджалилов, А. Договор оказания безвозмездных услуг в Интернете: теория и практика. [Текст] / А. Абдуджалилов // Материалы VII Международной научно-практической конференции «Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее (Кутафинские чтения)». – М.: 2015. – С. 140-144 (0,5 п/л). ISBN 978-5-906685-04-9

**[80-А]** Abdugalilov, A. Legal Relations on the Internet. Kutafin university law review [Текст] / A. Abdugalilov // MSAL. – М.: 2015. № 1. – С. 68-81 (0,8 п/л). ISSN 2313-5395

**[81-А]** Абдуджалилов, А. Позитивистский и социологический подходы к проблеме правоотношений [Текст] / А. Абдуджалилов // Правовая жизнь. Научно-информационный журнал ТНУ. – Душанбе, 2015.- № 2 (10). – С. 59-71 (0,7 п/л). ISSN 2307-5198

**[82-А]** Абдуджалилов, А. Информационная парадигма Интернета: проблемы методологии. [Текст] / А. Абдуджалилов // Информационное право: Актуальные проблемы теории и практики. Сборник докладов научно-практической конференции. – М.: 2015. – С. 53-59 (0,7 п/л). ISBN 978-906685-16-2

**[83-А]** Абдуджалилов, А. Объекты правоотношений в Интернете: к проблеме выбора концепции. [Текст] / А. Абдуджалилов // Академический юридический журнал. – Душанбе, 2015. № 1 (13). – С. 55-66 (0,8 п/л). ISSN 2305-0535

**[84-А]** Абдуджалилов, А. Нормативные предпосылки возникновения гражданских правоотношений в Интернете. [Текст] / А. Абдуджалилов // Академический юридический журнал. Душанбе, № 3/4 (15-16) 2015. – С. 37-47 (0,7 п/л). ISSN 2305-0535

**[85-А]** Абдуджалилов, А. Юридический факт в Интернете. [Текст] / А. Абдуджалилов // Материалы международной научно-практической конференции в рамках ежегодных цивилистических чтений «Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений», посвященной 20-летию НИИ частного права и 10-летию Казахстанского Международного арбитража, (Алматы, 21-22 мая

2015 г.). Алматы, Даур Китап, 2016. – С. 433-440. 0,6 п/л. ISBN 978-601-7314-96-5

**[86-А]** Абдуджалилов, А. Предпосылки возникновения гражданских правоотношений в Интернете. [Текст] /А.Абдуджалилов // Правовая жизнь. Научно-информационный журнал ТНУ. – Душанбе, 2016.- № 2 (14). – С. 136-146 (0,7 п/л). ISSN 2307-5198

**[87-А]** Абдуджалилов, А. Совершенствование законодательства Республики Таджикистан в сфере Интернета: состояние, проблемы и перспективы [Текст] /А.Абдуджалилов // Материалы международной научно-практической конференции «Роль РТСУ в становлении и развитии науки и инновационного образования в РТ». – Душанбе, 2016. – С. 151-156.

**[88-А]** Абдуджалилов, А. Технологическая парадигма Интернета: вопросы теории. [Текст] /А.Абдуджалилов // «Қонунғузорӣ (Законодательство)». Научно-аналитический журнал Национального центра законодательства. – Душанбе, 2017.- № 1 (25). – С. 5-9 (0,4 п/л). ISSN 2410-2903

**[89-А]** Абдуджалилов, А. Правовая характеристика договоров, заключаемых в Интернете. [Текст] /А.Абдуджалилов // Юрисконсульт в строительстве, № 7, 2017. – М.: Издательский Дом «ПАНОРАМА». – С. 30-40 (0,9 п/л.). ISSN 2074-966X

**[90-А]** Абдуджалилов, А. К вопросу об объектах гражданских правоотношений в Интернете. [Текст] /А.Абдуджалилов // Материалы V Международной научно-практической конференции «Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и перспектив развития». Душанбе, 2017. – С. 114-117 (0,5 п/л).

**[91-А]** Абдуджалилов, А. Объекты правоотношений в Интернете: тенденции развития. [Текст] /А.Абдуджалилов // Академический юридический журнал. № 1/2 (21-22). – Душанбе, 2017. – С. 67-73 (0,4 п/л). ISSN 2305-0535

**[92-А]** Абдуджалилов, А. Методологические проблемы определения и классификации гражданских правоотношений в Интернете. [Текст] /А.Абдуджалилов // Академический юридический журнал. Душанбе, 2017 г. – № 1 (25). – С. 44-52 (0,8 п/л). ISSN 2305-0535

**[93-А]** Абдуджалилов, А. К проблеме вещных прав в Интернете. [Текст] /А.Абдуджалилов// «Қонунғузорӣ (Законодательство)». Научно-аналитический журнал Национального центра законодательства. – Душанбе, 2018.- № 2 (30). – С. 19-23 (0,7 п/л). ISSN 2410-2903

**[94-А]** Абдуджалилов, А. Условия заключения договора в Интернете. [Текст] /А.Абдуджалилов // Материалы VI Международной научно-практической конференции «Развитие юридической науки в современных условиях: теория и практика», Российско-Таджикский Славянский Университет. Душанбе, издательство РТСУ, 2018. – С. 19-22 (0,4 п/л).

**[95-А]** Абдуджалилов, А. Электронные деньги: понятие и правовое положение (на таджикском языке) [Текст] /А.Абдуджалилов //

Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – Душанбе, 2018. № 2 (10). – С. 128 – 131 (0,3 п/л).

**[96-А]** Абдуджалилов, А. Гражданские правоотношения: современный взгляд на проблему. [Текст] /А.Абдуджалилов// Материалы республиканской научно-практической конференции. 08 июня 2019 г. «Актуальные вопросы гражданского права в Республике Таджикистан». – Душанбе, «Эрграф», 2019. – С. 133-138 (0,4 п/л).

**[97-А]** Абдуджалилов, А. Конституция Республики Таджикистан как источник частного права [Текст] / А.Абдуджалилов// Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди соҳаҳои ҳуқуқ дар давраи истиқлолият. Материалы республиканской научно-практической конференции. 29 октября 2019 г. – Душанбе, «Нашри Камол», 2020. – С. 99-105 (0,3 п/л).

**[98-А]** Абдуджалилов, А. К вопросу о защите интеллектуальной собственности в Интернете [Текст] / А.Абдуджалилов // Сборник статей научно-практического круглого стола на тему: «Развитие законодательства в области интеллектуальной собственности». Душанбе, типография ТНУ, 2020. – С. 15-22 (0,4 п.л).

**[99-А]** Абдуджалилов, А. Развитие методологии изучения теории Интернета [Текст] /А.Абдуджалилов // Жизнь и закон. Теоретический и политико-правовой журнал Министерства юстиции РТ. 2020 г. – № 2. С. 78-86 (0,5 п/л).

**[100-А]** Абдуджалилов А. (в соавторстве). Теория, практика и техника электронного договорного права [Текст] / А.Абдуджалилов // Юридическая техника. Ежегодник «Юридические инновации (доктрина, практика и техника). Ниж.Новгород, 2021, № 15. – С. 544-548. 0,5 п/л. ISSN 2712-8520

**[101-А]** Абдуджалилов А. Развитие гражданского и предпринимательского права на современном этапе: аспект Интернета. [Текст] / А.Абдуджалилов // Актуальные проблемы экономики и права в условиях глобализации. - Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной 30-летию независимости Таджикистана. – Душанбе, “Шохин-С.”, 2021. – С. 222-229. ISBN 978-99985991-5-4

**[102-А]** Абдуджалилов А. Развитие теории Интернета в правовой науке в период независимости Республики Таджикистан. [Текст] /А.Абдуджалилов// Рушди қонунгузории ҳусусии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиклолӣ. Материалы круглого стола, посвященного 30-летию независимости Таджикистана. – Душанбе, “Дониш”, 2022. – С. 90-97 (0,4 п.л.). ISBN 978-99985-70-84-9

**[103-А]** Абдуджалилов А. Электронный договор: новая реальность и старые подходы к проблеме. [Текст] /А.Абдуджалилов// Рушди қонунгузории ҳусусии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиклолӣ. Материалы круглого стола, посвященного 30-летию независимости Таджикистана. – Душанбе, “Дониш”, 2022. – С. 98-104 (0,4 п.л.). ISBN 978-99985-70-84-9

**[104-А]** Абдуджалилов А. Право и цифровые технологии: грани правового регулирования. [Текст] /А.Абдуджалилов// Самаранокии таъбиқи ҳуқуқ ҳамчун омили таҳкими қонуният ва тарғиботи ҳуқуқӣ. Материалы республиканской научно-практической конференции. Душанбе, «Дониш», 2022. – С. 224-228 (0,3 п./л.). ISBN 978-99985-946-8-5

**[105-А]** Абдуджалилов, А. Отличие формы электронного договора от письменной формы [Текст] /А.Абдуджалилов // Методологияи танзими муносибатҳои нави ҷамъиятӣ: назария ва амалия. Материалы республиканской научно-практической конференции. Душанбе, «Дониш», 2023. – С. 35-39 (0,3 п./л.). ISBN 978-99975-74-56-6

**[106-А]** Абдуджалилов, А. Порядок заключения договора доступа в Интернет и его существенные условия. [Текст] /А.Абдуджалилов // Методологияи танзими муносибатҳои нави ҷамъиятӣ: назария ва амалия. Материалы республиканской научно-практической конференции. Душанбе, «Дониш», 2023. – С. 40-45 (0,4 п./л.). ISBN 978-99975-74-56-6

**АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОҶИКИСТОН  
ИНСТИТУТИ ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСӢ ВА ҲУҚУҚ**

**УДК 378  
ББК 67.99(2)3  
А-13**

*Бо ҳуқуқи дастнавис*

**АБДУДЖАЛИЛОВ АБДУДЖАБАР**

**МАСЪАЛАҲОИ ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ  
МУНОСИБАТҲОИ ШАРТНОМАВӢ ДАР ИНТЕРНЕТ**

**Автореферати**

**диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои  
ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи граждани;  
ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалӣ  
хусусӣ**

**Душанбе – 2024**

Диссертатсия дар шўбаи ҳуқуқи хусусии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баховаддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иҷро гардидааст

Мушовири илмӣ:

**Раҳимзода Маҳмад Забир** - узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, Арбоби илм ва техникаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарҳодими илмии шўбаи ҳуқуқи хусусии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи АМИТ

Муқарризи расмӣ:

**Самарходжаев Батыр Билялович**, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудири кафедраи ҳуқуқи маъмурии Мактаби олии судяҳо назди Шӯрои судяҳои Ҷумҳурии Ўзбекистон

**Аминова Фарида Маҳмадининова**, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, мудири кафедраи ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҳуқуқшиносии муқоисавии Донишгоҳи (Славянии) Россияву Тоҷикистон

**Имомова Нилуфар Маҳмайсӯфова**, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, проректори оид ба тарбияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

**Муассисаи тақриздиханда: Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Ҳимояи диссертатсия 16 апрели соли 2024 соати 10.00 дар ҷаласаи Шӯрои диссертатсионии 6Д.ҚОА-018-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, к. Буни Ҳисорак, бинои 11) баргузор мегардад.

Бо муҳтавои диссертатсия дар тавассути сомонаи [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj) ва дар Китобхонаи марказии илмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо суроғаи: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17 шинос шудан мумкин аст

Автореферат фиристода шуд « » \_\_\_\_\_ с. 2024

**Қотиби илмии Шӯрои диссертатсионӣ**  
доктори илми ҳуқуқшиносӣ, дотсент

**Назаров А.К.**

## МУҚАДДИМА

**Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот.** Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон озодии фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибқориро кафолат медиҳад, ки дар он озодии шартнома ифода меёбад. Бо рушди технологияҳои нави рақамӣ аксарияти мутлақи шартномаҳо шакли электронӣ гирифтанд. Чунин ҳолат мушкилоти нави ҳуқуқиро дар соҳаи Интернет, ки дар фазои он шартномаҳои электронӣ баста мешаванд, ба вучуд овард.

Рушди босуръати Интернет дар “тараққиёти геометрӣ”, воридшавии технологияҳои интернетӣ қариб ба тамоми соҳаҳои ҳаёти инсон, аз дастрасии оддӣ ба иттилоот то технологияҳои наварини пешбурди тичорат дар микёси умумичаҳонӣ, дар назди илми муосир вазифаҳои таҳлили назариявӣ ва ба низом даровардани мушкилоти марбуг ба Интернет, ҷустуҷӯи усулҳои ҳалли онҳоро воғузоштааст. Ва илми ҳуқуқ аз ин масъалаҳо берун нест. Чанбаи ҳуқуқи Интернет дар солҳои охир бо таҳқиқоти назарраси илмӣ пурра гардидааст, лекин ҳамаи онҳо хусусияти амалӣ ё маҳдудихтисосӣ дошта, алоқаи байниҳамдигарӣ, бидуни иртиботи дуруст бо ҳамдигар амалӣ карда шудаанд. Таҳқиқи васеи назариявӣ дар соҳаи иттилоот тасаввуроти пурра оиди сохтори ҳуқуқи Интернетро пайдо нанамуд. Соҳаи васеи муомилоти ҳуқуқи маданӣ, алаҳхусус муносибатҳои шартномавӣ, ки дар шакли объективӣ дар фазои Интернет вучуд доранд, аз доираи таҳқиқоти илмӣ берун боқӣ мондаанд, ҳол оне, ки падидаи шартнома яке аз падидаҳои марказии ҳуқуқи маданӣ мебошад.

Дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2024 муҳимияти технологияҳои рақамӣ дар рушди иқтисодиёти кишвар махсусан қайд шудааст: «Мо ҳамчунин, ташаккули «иқтисоди сабз», суръат бахшидани раванди рақамикунони иқтисодиёт, инкишофи нури инсонӣ, баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ, таквияти имкониятҳои содиротии мамлакат ва беҳтар гардонидани сифати хизматрасониҳои иҷтимоиро аз ҷумлаи масъалаҳои афзалиятнок эълон намудем.

Таъмин намудани рушди устувор ва босуръати кишвар танзими ҳуқуқи саривақтӣ ва ҳамачонибаро талаб менамояд. Қонунгузори бояд пайваста такмил дода шавад ва ҳамқадами ислоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ бошад», қайд карда мешавад дар Паём.<sup>1</sup> Масъалаҳои ҳуқуқшиносӣ, забоншиносии компютерӣ, ҳуқумати электронӣ, иқтисодиёти рақамӣ, ки асоси онҳо равандҳои муносибатҳои шартномавии электронӣ

---

<sup>1</sup> Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат – Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2024. – [Манбаи электронӣ]: Тартиби рухсат: <https://khovar.tj/rus/2023/12/poslanie-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-uvazhaemogo-emomali-rahmona-ob-osnovnyh-napravleniyah-vnutrennej-i-vneshnej-politiki-respubliki-2/> Санаи мурочиат: 28.12.2023

мебошанд, аз чониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон самтҳои афзалиятноки тадқиқоти илмӣ ва илмию техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 эътироф карда шудаанд.<sup>2</sup>

Омӯзиши илмии шартномаҳо дар илми ҳуқуқи маданӣ, бидуни муболиға, яке аз ҷойҳои аввалро ишғол мекунад. Шартнома падидаи марказии низоми муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ мебошад, ки предмети асосии ҳуқуқи маданӣ – муносибатҳои молумулкиро ташкил медиҳад. Ба масъалаҳои танзими муносибатҳои шартномавӣ асарҳои илмии ходимони соҳаи сивилистика С.А.Муромсев, К.П.Победонострев, Г.Ф.Шершеневич, илми ҳуқуқшиносии шӯравӣ С.Н.Братус, О.С.Июффе, О.А.Красавчиков, В.А. Ойгензихт ва дигарон бахшида шудаанд. Падидаи шартнома дар замони баъдишӯравӣ мавзӯи таҳқиқоти батафсил илмии профессорон М.И.Брагинский ва Витрянский В.В дар асари асосиашон «Ҳуқуқи шартномавӣ» гардидааст. Дар адабиёти ҳуқуқии ватанӣ мушкилоти марбут ба шартнома ҳамчун яке аз ҷузъҳои фаъолияти муосири соҳибкорӣ дар қорҳои проф. М.З.Раҳимзода кушода шудааст.<sup>3</sup> Чунин тавачҷӯҳи ҷиддии ҳуқуқи маданӣ ба падидаи шартнома қомилан фаҳмоист: яке аз падидаҳои асосии ҳуқуқии маданӣ, ки истифодаи васеътарини амали дорад, чуноне, ки қайд гашта буд, падидаи шартнома мебошад. Бо чунин мероси илмии густурдаи марбут ба институти шартнома, дар назари аввал ба илми ҳуқуқи маданӣ ворид намудани ягон чизи навро, ки ба институти шартнома дахл дорад, душвор аст. Аз замони ҳуқуқи римӣ институти шартнома бо вучуди тағйироти сершумори шаклҳои идоракунӣ ва тағйироти ҳаёти иҷтимоию иқтисодии ҷамъият устувортарин институт буд, ки хусусияти муносибатҳои ҷамъиятии бо ҳуқуқи маданӣ танзим менамуд. Чунин ҳолат фикри муайянеро ба миён меовард, ки таркибҳои мафҳумӣ ва тасаввуроти назариявии умумӣ оиди шартнома мустақкам, пойдор ва бетағйир мебошад. Вале дар айни ҳол вазъи ҳозираи ҳуқуқи шартномавӣ ин андешаро рад менамояд. Имрӯз дар ҳуқуқи шартномавӣ масъалаҳои зиёди ҳалгалаби назариявӣ ва ҳуқуқӣ мавҷуданд. Ва қариб ҳамаи ин мушкилот бо гузариши иқтисодиёт, соҳибкорӣ ва дигар соҳаҳои ҳаёти мо, ки ба шакли электронӣ алоқаманданд, тавассути пайдоиши шабакаи ҷаҳонии байналмилалӣ Интернет миёнаравӣ шудааст. Асри электронии рақамӣ, ки тавассути Интернет ба вучуд омадааст, симои муносибатҳои ҳуқуқиро, махсусан дар соҳаи ҳуқуқи маданӣ, ба қуллӣ тағйир намуд. Фазаи нави маҷозӣ, ки қаблан ба илми ҳуқуқ номаълум буд, ба вучуд омад, ва дар он амалҳои сураат мегиранд,

---

<sup>2</sup> Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 сентябри соли 2020 “Дар бораи самтҳои афзалиятноки тадқиқоти илмӣ ва илмию техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025” [Манбаи электронӣ] Тарғиби руҳсат: [http://www.adlia.tj/show\\_doc.fwx?rgn=137265&conttype=5](http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=137265&conttype=5) Санаи мурочиат: 05.04.2021.

<sup>3</sup>Ниг.: Раҳимзода М.З. Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария ва танзими ҳуқуқӣ. Монография. - Душанбе, 2018. – 392 с., Проблемаҳои ақтуалии ҳуқуқи соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Монография. – Душанбе, 2019. – 557 с.



ки оқибатҳои мушаххаси ҳуқуқӣ доранд. Кӯшиши ба ин гуна амалҳо татбиқ намудани постулатҳо ва мафҳумҳои ҳуқуқӣ маданият классикӣ бебарор менамояд. Дар баробари ин, шартномаи электронӣ ба таври қатъӣ ба истифодаи тичоратӣ ва соҳибкорӣ ворид шуда, тадриҷан сабаби иваз кардани шартномаи ҳатгӣ пешбининамудаи Кодекси маданият гардид. Чунин мафҳумҳои бунёдии муносибатҳои шартномавӣ, аз қабилӣ «вақт», «ҷой», «субъект» дар фазои маҷозии Интернет маънои аслии худро гум кардаанд.

Ҳамин тариқ, Интернет ҳамчун падидаи нави ҳаёти ҷамъиятӣ дар назди илми ҳуқуқ масъалаҳои зиёдеро ба миён овард. Зарурияти коркарди нави доктринаи имрӯзаи Интернет бо назардошти амалҳои ғайриоддӣ шабака, ки саволҳои зиёди ҳуқуқиро ба миён меоварад, пайдо шуд. Вале корҳои илмӣ тартибии муайян оиди масъалаҳои маъмур амалӣ нагаштаанд, таҳқиқҳои илмӣ мавҷуда намуда маҳдуди соҳавӣ доранд.

Ҳамзамон, фаъолиятҳои дар фазои маҷозии Интернет ба тичорати сардаромад табдил ёфта, соҳибкорон бо сармоягузориҳои ҳадди ақал миллиардҳо фоида ба даст меоранд. Ин гуна фаъолият ҳам бо интиқоли мол аз як соҳиб ба молики дигар ва ҳам хидматҳои ширкатҳои интернетӣ барои таблиғи ин маҳсулот ҳамроҳ мешавад. Чунин фаъолият бо бастанӣ садҳо ҳазор шартномаҳои маданият, гарчанде на ба маънои классикӣ ин ниҳод, балки дар шаклҳои хеле тағйирёфта ба таври қонунӣ ба расмият дароварда мешавад. Дар ҷамъбасти ин гуна тағйирот ба институтҳои ҳуқуқӣ маданият классикӣ муҳолифтаанд. Ва аз ин рӯ, маҳз аз ҳамин нуқтаи назар таҳлили муфассали илмӣ институтҳои ҳуқуқӣ маданият, алаҳусус институтҳои шартномаи электронӣ дар назди илми ҳуқуқӣ маданият ҳамчун зарурати аввалиндарача ба назар мерасад. Муносибатҳои иҷтимоии дорои хусусияти ҳуқуқӣ дар Интернет чунон васеъ ва гуногунҷанба шудаанд, ки истинод ба «одатҳои қорӣ» дар танзими ҳуқуқӣ ин муносибатҳо бешубҳа қифоя нест. Дар назди илми ҳуқуқ, махсусан ҳуқуқӣ маданият вазифаи таъхирнопазирӣ аз ҷиҳати назариявӣ дарки тамоми маҷмӯи мушкilotи ҳуқуқӣ маданият, ки тавассути Интернет ба миён меоянд, меистад. Ин ташаккули назарияи ягонаи муносибатҳои ҳуқуқӣ рақамӣ, категорияҳои ҳуқуқӣ ўҳдадорӣ, проблемаи шартҳои умумӣ бастан ва қатъ кардани шартномаҳо дар фазои маҷозӣ, қонунӣ гардонидани шакли электронии шартнома, татбиқи меъёри ҳуқуқӣ, шартҳои иҷрои софдилонӣ ўҳдадорӣ аз рӯи шартномаҳо қабулшуда ва ғайра.

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки равишҳои ҳуқуқӣ барои ҳалли масъалаҳои танзими ҳуқуқӣ муносибатҳои шартномавӣ дар соҳаи Интернет дар маҷмӯи муайян қарда нашудаанд. Танзими мавҷудаи ҳуқуқӣ муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет, хусусан муносибатҳои маданият, низомнокӣ нест. Дар назарияи ҳуқуқ методологияи ягонаи ҷамъчонибаи танзими ҳуқуқӣ муносибатҳои шартномавӣ электронӣ вучуд надорад. Аз тарафи дигар, аҳамияти ин муносибатҳо дар ҳама соҳаҳои фаъолияти инсон босуръат меафзояд.

Ин маҷмӯи масъалаҳои назариявӣ, ҳуқуқӣ ва амалии соҳаи Интернет мубрамият ва аҳамияти мавзӯи тадқиқоти интихобшударо муайян менамояд.

**Дарачаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ.** Шумораи зиёди корҳои илмӣ дар соҳаи дарки назариявии Интернет ба модели иттилоотии он баҳшида шудаанд. Масъалаҳои назариявии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет амалан ягон таҳқиқот гузаронида нашудааст. Дар илми ҳуқуқшиносӣ то имрӯз Интернет ҳамчун як маҷмааи иртиботии техникӣ қабул карда мешавад ва аз ин рӯ, масъалаҳои назариявии муносибатҳои ба таври объективӣ инкишофёфтаи шартномавӣ дар Интернет объекти омӯзиши махсуси ҳамачонибаи мустақили илмӣ-ҳуқуқӣ нагардидааст, ва ҳанӯз ба таври васеъ, ҳаматарафа ва концептуалӣ омухта нашудааст.

То имрӯз дар ягона рисолаи илмии С.В.Малахов «Танзими граждании муносибатҳо дар шабакаи глобалии компютерии Интернет» қисман дар як боб ба проблемаи таҳқиқоти илмию назариявии муносибатҳои шартномавӣ дар соҳаи Интернет баҳшида шудааст.<sup>4</sup> Аммо доираи маҳдуди тадқиқот ба муаллиф имкон надод, ки зери фишори парадигмавии модели иттилоотии интернетӣ мушкилоти ҳуқуқии танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавиरो дар фазои маҷозии Интернет ба таври кофӣ ошкор намояд.

Ҷанбаҳои муайяни муносибатҳои шартномавӣ, ки дар фазои Интернет ба вучуд меоянд, аз ҷониби Н.А.Дмитрик<sup>5</sup>, А.В.Зажигалкин<sup>6</sup>, Е.А.Казанцев,<sup>7</sup> И.В.Костюк,<sup>8</sup> В.В.Кулакова,<sup>9</sup> Е.М.Макарова,<sup>10</sup> О.В.Мозолина,<sup>11</sup> В.Ю.Моченов,<sup>12</sup> А.А.Нагаева,<sup>13</sup> И.В.Невзоров<sup>14</sup> С.В. Петровский,<sup>15</sup> А.Ю.Рыков,<sup>16</sup> А.И.Савельев,<sup>17</sup> В.И.Талимончик<sup>18</sup> таҳқиқ карда шудаанд

---

<sup>4</sup>Ниг.: Малахов С.В. Танзими граждании муносибатҳо дар шабакаи ҷаҳонии компютерии Интернет: дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. М.: 2001. – 170 с.

<sup>5</sup> Ниг.: Дмитрик Н.А. Способы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей с использованием сети Интернет: дисс. ... канд.юр.наук: – М.: 2007. – 213 с.

<sup>6</sup> Ниг.: Зажигалкин А.В. Международно-правовое регулирование электронной коммерции: дис. ... канд.юр.наук: – СПб., 2005. – 189 с.

<sup>7</sup> Ниг.: Казанцев Е.А. Гражданско-правовое регулирование договорных отношений, осложненных электронным элементом: дис. ... канд.юр.наук: – Барнаул, 2007. – 200 с.

<sup>8</sup> Ниг.: Костюк И.В. Гражданско-правовое регулирование электронной торговли: автореферат дис. ... канд.юр.наук: 12.00.03. – Казань, 2007. - 25 с.

<sup>9</sup> Ниг.: Кулакова В.В. Интернет в системе средств массовой информации Таджикистана: дис. ... канд.филологич.наук: 10.01.10. – Душанбе, 2007. – 180 с.

<sup>10</sup> Ниг.: Макарова Е.М. Проблемы правового регулирования использования Интернета в предпринимательской деятельности: автореферат дис. ... канд.юр.наук: – М.: 2007. – 22 с.

<sup>11</sup> Ниг.: Мозолина О.В. Публично-правовые аспекты международного регулирования отношений в Интернете: автореферат дис. ... канд.юр.наук: – М.: 2008. – 20 с.

<sup>12</sup> Ниг.: Моченов В.Ю. Правовое регулирование электронной торговли: автореферат дис. канд.юр.наук. – М.: 2006. – 26 с.

<sup>13</sup> Ниг.: Нагаева А.А. Особенности договорных отношений в условиях электронного взаимодействия их участников: дис. ... канд.юр.наук: – М.: 2006. – 208 с.

Якчанд корҳои илмӣ ба омӯзиши чузҳои худи Интернет – фазои маҷозӣ, номи доменҳо бахшида шудаанд. Инҳо асарҳои Д.В.Грибанов,<sup>19</sup> С.В.Маншин,<sup>20</sup> А.Г.Серго,<sup>21</sup> Н.Н.Телешина.<sup>22</sup>

Вазъият бо заминаи меъёрии ҳукукии танзими муносибатҳои ҳукуқӣ дар Интернет тақрибан ҳамин аст. Қонунҳои мавҷуда асосан бахши иттилоотии Интернетро танзим менамоянд. Барои танзими васеътари ҳукукии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет меъёри ҳукукии танзимкунанда ханӯз таъсис дода нашудааст.

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки имрӯз мавзӯи вобаста ба масъалаҳои назариявӣ ва методологии Интернет ба дараҷаи умумии универсалии назариявӣ ба даст наомадааст. Сарфи назар аз афзоиши таваҷҷуҳи илмӣ ба таҳаввулоти назариявӣ ва таҳлили ҳамачонибаи чузҳои ҳукукии маданияи Интернет дар солҳои охир, омӯзиши ҳамачониба ва амики муносибатҳои шартномавии электронӣ гузаронида нашудааст. Масъалаҳои муносибатҳои ба таври объективӣ мавҷудбуда ва инкишофёфтаи шартномавӣ дар Интернет фаҳмиши илмӣ наёфтаанд ва мавриди омӯзиши махсуси ҳамачонибаи мустақили илмию ҳукуқӣ нагардидаанд. Хусусияти шартӣ муносибатҳои ҳукуқӣ дар Интернет ба ақидаҳои ҳукуқӣ дар бораи нақши танзими меъёрии муносибатҳои ҷамъиятӣ дар ҳаёти давлат муҳолифат мекунад.

Таҳқиқоти диссертсионии мазкур аввалин таҳқиқоти ҳамачонибаи монографии мушкilotи муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет дар минтақаи пасошӯравӣ мебошад. Диссертатсия бори аввал дар илми ҳукуқшиносӣ қарорҳои дар соҳаи ҳукуқшиносӣ қаблан номаълумро оид ба таълимоти умумии ҳукукии Интернет, ки дар он қонуни маданӣ ҳукмфармоӣ, пешниҳод менамояд, назарияи амбивалентии Интернетро, ки дар илми ҳукуқ нав аст, пешниҳод менамояд. Ҷанбаҳои методологии тан-

---

<sup>14</sup> Ниг.: Невзоров И.В. Проблемы регулирования предпринимательской деятельности, осуществляемой с использованием Интернет: автореф. дис. ... канд.юр.наук: – СПб., 2010. – 26 с.

<sup>15</sup> Ниг.: Петровский С.В. Правовое регулирование оказания Интернет-услуг: дис. ... канд.юр.наук: – М.: 2002. – 170 с.

<sup>16</sup> Ниг.: Рыков А.Ю. Гражданско-правовое регулирование сделок в глобальной компьютерной сети Интернет: дис. ... канд.юр.наук: М.: 2009. – 208 с.

<sup>17</sup> Ниг.: Савельев А.И. Гражданско-правовое регулирование договоров между клиентом и Интернет-провайдером в сети Интернет: автореферат дис. ... канд.юр.наук: 12.00.03. - М.: 2008. – 25 с.

<sup>18</sup> Ниг.: Талимончик В.П. Международно-правовое регулирование отношений в сфере информации: автореф. дис. ... д-ра юрид.наук: 12.00.10. – СПб., 2013.- 53 с.

<sup>19</sup> Ниг.: Грибанов Д.В. Правовое регулирование кибернетического пространства как совокупности информационных отношений: дис. ... канд.юр.наук: Екатеринбург, 2003. – 227 с.

<sup>20</sup> Ниг.: Маншин С.В. Гражданско-правовое регулирование применения электронно-цифровой подписи в сфере электронного обмена данными: автореферат дис. ... канд.юр.наук: - М.: 2001. – 24 с.

<sup>21</sup> Ниг.: Серго А.Г. Доменные имена. Правовое регулирование. – М.: РГАИС. 2013. – 312 с.

<sup>22</sup> Ниг.: Телешина Н.Н. Виртуальное пространство как объект контрольной деятельности государства: дис. ... канд.юр.наук: Владимир, 2011. – 220 с.

зими ҳуқуқи муносибатҳои шартномавии электронӣ, навоарӣ дар ҳуқуқи ӯҳдадорихо ва ҳуқуқи шартномавӣ дар соҳаи Интернет ба таври мушаххас мавриди таҳлил қарор дода шудааст.

**Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва мавзӯҳои илмӣ.** Таҳқиқоти диссертационӣ дар доираи мавзӯҳои таҳқиқоти илмии шӯбаи ҳуқуқи хусусии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ «Такмили асосҳои ҳуқуқӣ-хусусии қонунгузори Чумхурии Тоҷикистон дар солҳои 2015-2019» ва «Назария ва амалияи танзими ҳуқуқи муносибатҳои хусусӣ дар Чумхурии Тоҷикистон дар солҳои 2021-2025» иҷро карда шудааст.

### **ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ**

**Мақсади таҳқиқот.** Мақсади таҳқиқот таҳияи консепсияи нав – мафҳураи ягонаи илмии ҳалли масъалаҳои танзими ҳуқуқи муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет мебошад, ки бо ёрии он равишҳои тақмили равишҳои назариявӣ ва методологии омӯзиши назарияи Интернет ва танзими ҳуқуқи он муайян карда мешавад.

**Вазифаҳои таҳқиқот.** Дар робита бо мақсадҳои дар боло зикргардида чунин вазифаҳо гузошта шуданд:

- таҳлили мафҳумҳои мавҷудаи шартнома дар ҳуқуқи маданӣ;
- омӯзиши моҳияти ҳуқуқи муносибатҳои шартномавӣ, ки дар Интернет ба вучуд меоянд;
- омӯзиши принципҳои асосии мушкilotи табиқӣ ҳуқуқ дар Интернет;
- муайян намудани хусусиятҳои муносибатҳои ҳуқуқи шартномавӣ дар Интернет;
- асоснок кардани тақсмоти омӯзиши назарияи Интернет ба ду ҷузъи алоҳидаи мустақил;
- пешниҳоди мафҳуми шартномаи электронӣ;
- пешниҳоди тавсифи ҳуқуқи шартномаҳои дастрасӣ ба Интернет;
- омӯзиши вазъи ҳуқуқи тарафҳои шартномаи дастрасӣ ва муайяннамоии вазъи ҳуқуқи провайдер;
- муайяннамоии тартиби бастанӣ шартномаи дастрасӣ ва шартҳои асосии он;
- таҳлили падидаи шартномаи ҳуқуқи маданӣ, хусусиятҳои нишонаҳои алоҳидаи падидаи шартнома дар шароити фазои маҷозӣ;
- омӯзиши мафҳум ва навҳои асосии шартномаҳои электронӣ дар Интернет;
- омӯзиши муносибатҳои ҳуқуқи ӯҳдадорӣ дар фазои маҷозӣ дар соҳаи хизматрасонӣ, муайяннамоии хусусиятҳои шартномаҳоро оид ба хизматрасонии ройгон дар фазои маҷозӣ;
- асоснок намудани таъсиси зерсоҳаи нави ҳуқуқи шартномавӣ - ҳуқуқи шартномаи электронӣ, муайян кардани предмети "ҳуқуқи шартномаи электронӣ";

- таҳлили ҳуқуқии заминаи муносири меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ дар Интернет, ошкор намудани камбудҳои ин соҳаи танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ;

- пешниҳодо оид ба тақмили қонунгузорӣ дар соҳаи танзими ҳуқуқии Интернет.

**Объекти таҳқиқот.** Объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ муносибатҳои ҷамъиятии вобаста ба шартномаҳои маданӣ оид ба дастрасӣ ба Интернет чакони ва фазои маҷозии тавассути Интернет эҷодшуда, заминаи ҳуқуқии танзими муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет, ӯҳдадориҳои маданӣ, ки аз чунин шартномаҳо бармеоянд, мебошад.

**Мавзӯи таҳқиқот.** Мавзӯи таҳқиқоти диссертатсия санадҳои меъёрии ҳуқуқии қорӣ, ки асоси танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернетро ташкил медиҳанд, таҳқиқоти назариявии олимони ватанӣ ва хориҷӣ дар соҳаи назарияи Интернет ва амалияи ҳалли бахшҳои марбут ба шартномаҳо дар фазои маҷозии Интернет мебошад.

**Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (ҷаҳорҷӯбаи таърихии таҳқиқот).** Ҷаҳорҷӯбаи таърихии таҳқиқот аз давраи ба вуҷуд омадани шабакаи умумичаҳонии коммуникатсионии Интернет то имрӯзро дар бар мегирад. Дар таҳқиқот асарҳои олимони рус, хориҷӣ ва ватанӣ оид ба проблемаи муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет мавриди таҳлили назариявӣ қарор гирифтанд. Давраи таҳқиқоти диссертатсия солҳои 2014-2023-ро дар бар мегирад.

**Асосҳои назариявии таҳқиқот.** Асоси назариявии таҳқиқоти диссертатсияро қор гурӯҳи мустақили сарчашмаҳои илмӣ ташкил медиҳад. Ба гурӯҳи яқум таҳқиқотҳо оид ба вазъи ҳуқуқии Интернет дохил мешаванд.

Ба гурӯҳи дуюм манбаҳо оид ба масъалаҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет дохил мешаванд.

Гурӯҳи сеюми сарчашмаҳо аз асарҳои иборат аст, ки ба масъалаҳои назариявии ҳуқуқи шартнома бахшида шудаанд.

Гурӯҳи қорӯм гурӯҳи қурди таҳқиқотест, ки ба масъалаҳои муносибатҳои шартномавӣ дар соҳаи Интернет бахшида шудааст.

Барои баррасии ҳамаҷониба ва таҳлили мушқилоти муносибатҳои шартномавӣ қорҳои олимони назарияи умумии ҳуқуқ – С.С.Алексеев, В.Д.Зоркин, С.Ф.Кечекян, Н.И.Магузов, А.В.Малко, М.Н.Марченко, В. С. Нерсесян, Ю. А. Тихомиров, М. Д. Шаргородский, Л. С. Явич, В. Ф. Яковлев ёрии қалон расониданд. Муаллиф барои омӯзиши масъалаҳои умумии илмии мавзӯи таҳқиқоти диссертатсия аз асарҳои олимони ба мисли П.Виня, М.Кейси, М.Кастелс, Т.Кун, В.П.Малахов, В.В.Налимов, И. Пригожин, Г.И.Рузавин, В.С.Степин истифода бурдааст.

Дар қараёни таҳқиқи диссертатсионӣ асарҳои фундаменталии олимони ҳуқуқи маданияти ватанӣ хориҷии мактаби тоиқилобӣ дар соҳаи назарияи муносибатҳои ҳуқуқи маданӣ Ю.С.Гамбаров, Н.М.Қорқунов,

Е.Н.Трубетской, Д.И.Мейер, Л.И.Петражитский К.П.Победоносцев, И.А.Покровский, Ф.В.Тарановский, Г.Ф.Шершеневич, В.М.Хвостов ва дигарон мавриди омузиш қарор гирифтанд. Ин асарҳо барои таҳлили илми масъалаи таҳқиқшаванда асос шудаанд.

Дар раванди кори илмӣ таҳқиқоти назариявии олимони шӯравӣ — мутахассисони ҳуқуқи маданӣ М.М.Агарков, С.И. Аскназий, В.А.Белова, С.Н.Братус, М.И.Брагинский, В.В.Витрянский, А.Г.Диденко, О.С.Иоффе, С.Ф.Кечежян, О.А.Красавчиков, Р.З.Лившиц, В.П.Мозолина, И.Б.Новитский, А.Г.Певзнер, М.К.Сулейменов, Е.А.Суханов, Ю.К.Толстой, Р.О.Халфина васеъ истифода бурда шудаанд.

Барои таҳияи равияҳои методологӣ оид ба интиҳоби парадигмаи нави назарияи Интернет қорҳои илми назариявии ҳуқуқи иттилооти дар боло номбаршуда — И.Л.Бачило, М.С.Дашян, Л.В.Голоскоков, В.А.Копилов, В.Б.Наумов, И.М.Расолов, А.А.Тедеев, А.В.Шамраев, инчунин таҳқиқоти муаллифони дигар оид ба ҷанбаҳои мушаххаси танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет мавриди омузиш қарор дода шуданд.

Дар таҳқиқоти дисертсионӣ, дар таҳлили ҳам институтҳои умумии назариявӣ ва ҳам институтҳои махсуси ҳуқуқи маданӣ, аз қабилӣ ҳуқуқи соҳибқорӣ, масъалаҳои ҳуқуқи иттилооти шахсӣ, ҳуқуқи байналмилалӣ хусусӣ қорҳои илми мутахассисони ватанӣ дар соҳаи ҳуқуқи граждани Қ.Р. Ҷалилов,<sup>23</sup> Ш.К. Ғаюров,<sup>24</sup> Ш.М. Исмоилов,<sup>25</sup> В.А. Ойгензиҳт,<sup>26</sup> У.А. Меликов,<sup>27</sup> М.З.Раҳимзода,<sup>28</sup> Д.Ш. Сангинов<sup>29</sup> кӯмаки назаррас расонидаанд.

Таҳлили асосҳои назариявии Интернет дар асоси асарҳои олимони номбурда нишон дод, ки доктринаи ҳуқуқии муосир оид ба омузиши масъалаҳои муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет номуқаммал аст. Умуман, таҳқиқоти илмӣ дар Интернет то имрӯз аз рӯи моделҳои назариявии анъанавии илми классикӣ, ки ба таври конструктивӣ фаҳмо, соҳтори равшан ва маҷмӯи хосиятҳои дақиқ муайян қарда шудаанд, анҷом дода мешаванд, ки онҳоро аз ҷиҳати таҳлилии шаффоф мегардонад.

<sup>23</sup>Нигаред: Ҷалилов Қ.Р. Муносибатҳои ҳуқуқии процессуалии граждани ва субъектҳои он. — Душанбе, 1962. — 40 с.

<sup>24</sup>Нигаред: Ғаюров Ш.К. Ҳуқуқи иттилооти шахсии шаҳрвандон: проблемаҳои танзими ҳуқуқи граждани дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография - М.: Sputnik, 2010. - 361 с.

<sup>25</sup>Нигаред: Исмоилов Ш.М. Модернизатсияи иқтисодиёт: мушкилоти иқтисодӣ ва ҳуқуқии соҳибқорӣ инноватсионӣ дар Тоҷикистон. - Қонуни тичорат. М.: 2014, №3. — С.29-34.

<sup>26</sup>Нигаред: Ойгензиҳт В.А. Муносибатҳои шартномавӣ дар ҳуқуқи шаҳрвандӣ. — Душанбе, 1984. — 128 с.

<sup>27</sup>Нигаред: Меликов У.А. Речаи ҳуқуқии объектҳои ҳуқуқи шаҳрвандӣ дар Интернет. — Душанбе, Эр-граф, 2017. — 242 с.

<sup>28</sup>Нигаред: Раҳимзода М.З. Проблемаҳои ақуалии ҳуқуқи соҳибқорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Монография. — Душанбе, 2019. — 557 с.

<sup>29</sup>Нигаред: Сангинов Д.Ш. Проблемаҳои танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибқорӣ оид ба хизматрасонии иҷтимоӣ фарҳангӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон: автореф. дис. ... д-ри илми ҳуқуқ: Душанбе, 2019. — 51 сах.

Омӯзиши таҳаввулоти назарияи Интернет нишон дод, ки фавран эҷод кардани як назарияи ҳамоҳангшуда, ки тамоми масъалаҳои Интернетро тавсиф мекунад, ҳеле душвор аст. Аз ин рӯ, имрӯз Интернет ба қисмҳо тақсим карда шуда, назарияҳои қисмӣ сохта шудаанд. Ҳар яке аз ин назарияҳо як сегменти маҳдуди Интернетро тавсиф намуна, таъсири чӯзҳои дигари Интернетро сарфи назар намуна, ҳуҷоса мебароранд. Шояд ин тарзи таҳқиқот дар илмҳои табиатшиносӣ қобили қабул бошад. Инчунин мумкин аст, ки дар марҳалаи ибтидоии омӯзиши Интернет аз ҷониби илми ҳуқуқ, мо метавонем омӯзиши сегменталии Интернетро иҷозат диҳем, зеро тасвири пурраи он, ҳагто аз ҷиҳати техникӣ, барои мо ҳанӯз номаълум буд. Аммо, агар мо имрӯз кӯшиш кунем, ки таносуби мавҷудаи назарияи Интернетро нигоҳ дорем, дар оянда мо ба бунбасти ҳуқуқӣ ворид хоҳем шуд.

**Асосҳои методологии таҳқиқот** ба муносибати пайваста ба масъалаҳои назариявии танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет дар ҷанбаи васеи ҳуқуқӣ асос ёфтааст. Чунин муносибат имкон дод, ки асосҳои назариявӣ ва методологии омӯзиши ин масъалаҳо муайян карда, шаклҳои асосии ҳуқуқии татбиқи он ошкор карда шаванд. Усулҳои умумии илмӣ ва махсуси шинохти воқеияти иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ, аз қабili диалектикӣ, низомнокӣ, муқоисавии ҳуқуқӣ, ҳуқуқи таҳлилӣ, байнисохавӣ, ки дар таҳқиқот татбиқ мешаванд, имкон доданд, ки объекти таҳқиқот дар назар ба дурнамои васеътари илмию назариявӣ баррасӣ карда шавад ки қаблан дар доираи як фанни илмӣ пешниҳод шуда буд. Интиҳоби ин усулҳои таҳқиқот ба муаллиф имкон дод, ки масъалаҳои таҳлилшударо дар робита ва вобастагии ҳамдигарӣ ҳам дар сатҳи назариявӣ ва ҳам дар сатҳи таҷрибавӣ таҳқиқ намояд. Ҳамин тариқ, усули муқоисавӣ барои омӯзиши заминаи меъёрии ҳуқуқии кишварҳои ИДМ ва Тоҷикистон дар соҳаи Интернет асос гардида, усули расмӣ ҳуқуқӣ дар раванди таҳияи таърифҳои муаллифии ҳуқуқи шартномаи электронӣ ва концепсияи ҳуқуқи маданӣ истифода шудааст. Татбиқи усули байнисохавӣ имкон дод, ки падидаи фазои маҷозӣ аз нуқтаи назари васеътари илмӣ баррасӣ карда шавад.

**Заминаҳои эмпирики таҳқиқот.** Заминаҳои эмпирикии таҳқиқотро маводҳои амалияи судӣ оид ба масъалаи таҳқиқшаванда, шартномаҳо бо провайдерҳо, ки бевосита ба мавзӯи таҳқиқот марбутанд, ташкил менамоянд. Чунинчи, парвандаҳои даъвогии судҳои юридиксияи умумӣ ва суди иқтисодӣ марбут ба масъалаи таҳқиқшаванда, инчунин шартномаҳои шахсонӣ воқеӣ бо интернет-провайдерҳо оид ба хизматрасонии дастрасӣ ба шабакаи Интернет, инчунин маводҳои ҷамъбасти аз сайтҳои интернетӣ : [mail.aport.ru](mailto:mail.aport.ru) [Ibwam.saturn.tj](http://Ibwam.saturn.tj), [www.agroinvestbank.tj](http://www.agroinvestbank.tj), [www.org.com.](http://www.org.com.), [ua bbcrussian.com](http://ua bbcrussian.com), [Google.ru](http://Google.ru), [Mail.ru](http://Mail.ru), [yandex.com](http://yandex.com), [hotmail.com](http://hotmail.com), [gmail.com](http://gmail.com), [rambler.ru](http://rambler.ru), [filesearch.ru](http://filesearch.ru), [tit.by](http://tit.by), [echo.msk.ru/auth/vkontakte](http://echo.msk.ru/auth/vkontakte), [wikipedia.org/w/index](http://wikipedia.org/w/index), [proza.ru/about/dogovor.html](http://proza.ru/about/dogovor.html), [youtube.com/t/terms](http://youtube.com/t/terms), [odnoklassniki.ru](http://odnoklassniki.ru),

facebook.com/legal/terms, wikipedia.org ва дигарон оиди масъалаи таҳқиқшуда дар таҳлил инчунин истифода шудаанд.

**Навгонии илмии таҳқиқот.** Диссертатсия таҳқиқоти илмии монографӣ буда, консепсияи нави масъалаи танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар шабакаи ҳаҷонии байналмилалии Интернетро пешниҳод менамояд. Консепсия ба назарияи нави пешниҳоднамудаи диссертант – назарияи амбивалентии (дунамудии) Интернет асос ёфтааст, ки тибқи он муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет вобаста ба маҳалли ҷойгиршавии фазоии онҳо ба ду категория тақсим мешаванд. Пешниҳоди мазкур метавонад барои муайян кардани равишҳои танзими ҳуқуқии Интернет дар конунгузорӣ истифода шавад.

Дар рисола бори аввал дар сатҳи назариявӣ методологӣ ба назарияи ҳуқуқи маданӣ ворид намудани зерсоҳаи нави институти шартнома – ҳуқуқи шартномаи электронӣ пешниҳод шудааст. Навоварии кор дар равиши концептуалӣ ворид намудани нигоҳи нав ба таҳқиқи масъалаи танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет, вориди намудани назарияи нави муносибатҳои шартномавӣ ва мафҳумҳои асосии падидаи муносибатҳои ҳуқуқи ӯҳдадорӣ вобаста ба Интернет мебошад. Ин боиси тағйир ёфтани як қатор мафҳумҳои назариявӣ ва ҳуқуқии классикии соҳаи ҳуқуқи маданӣ, махсусан дар соҳаи институти шартнома мегардад. Дар диссертатсия як қатор таърифҳои нави категорияҳои асосии назарияи ҳуқуқи шартномавӣ дар Интернет оварда шудаанд.

**Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда.** Навгонии илмии таҳқиқоти диссертационӣ ба нуктаҳои зерини ба ҳимоя пешниҳодшаванда собит мегарданд:

### **I. Пешниҳодҳои дорон хусусияти назариявирошта:**

1. Дар асоси таҳлили унсурҳои асосии шартномаи ҳуқуқи маданӣ, ки дар назарияи ҳуқуқи маданӣ мавҷуданд, мафҳуми шартномаи электронӣ дода мешавад: шартномаи электронӣ созишномаи байни ду ё зиёда ашхос мебошад, ки дар фазои мачозии Интернет ба даст омада, дар васоити компютери моддӣ сабт гардида, ба пайдоиш, тағйир ва қатъи ҳуқуқи ӯҳдадорихои шахрвандии ҳамдигар нигаронида шудааст.

2. Дар бораи дунамуда будани муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет хулоса бароварда мешавад. Дар натиҷа назарияи нави илмии Интернет бо номи «назарияи амбивалентии Интернет» пешниҳод карда шуд, ки хусусияти муносибатҳои шартномавиرو дар Интернет дурусттар ифода мекунад. Тибқи назарияи амбивалентӣ муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет дар ду фазои ҳуқуқӣ – табиӣ ва мачозӣ ба вучуд меоянд. Ин ба табиати амбивалентии (дунамудаи) Интернет вобаста аст. Чунин дунамудӣ мавҷудияти ду низоми гуногуни танзими вобаста ба фазои ҳуқуқие, ки дар он муносибатҳои ҳуқуқӣ ба вучуд меоянд, талаб мекунад. Муносибатҳои шартномавӣ дар соҳаи Интернет, ки дар фазои табиӣ ба вучуд меоянд, ба



муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ оид ба дастрасӣ ба Интернет мансубанд. Низоми танзими чунин муносибатҳои ҳуқуқӣ маҷмӯи ҳуқуқи хусусӣ ва муносибатҳои ҳуқуқии оммавӣ мебошанд. Муносибатҳои шартномавӣ дар соҳаи Интернет, ки дар фазои маҷозӣ ба вучуд меоянд, ба муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ бевосита дар Интернет мансубанд. Низоми танзими чунин муносибатҳои ҳуқуқӣ принципҳои умумии муносибатҳои ҳуқуқӣ ба урфу одатҳои ҳуқуқӣ ва презумпсияи (эҳтимолоти) мавҷудияти субъекти ҳуқуқӣ асос ёфтаанд. Асосан ин муносибатҳои ҳуқуқӣ характери конвенсионалӣ (аҳдӣ) доранд.

3. Дар асоси таҳлили фазои маҷозӣ ва муқаррароти умумии назариявӣ дар бораи субъекти ҳуқуқ хулосаи назариявӣ дар муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет хусусияти шартии муносибатҳои шартномавӣ дар фазои маҷозии Интернет, ки эҳтимолоти субъекти ҳуқуқии тарафи шартнома пешбинӣ менамояд, асоснок карда мешавад. Бо назардошти хусусиятҳо ва «маҷозияти» ин муносибатҳо дар Интернет, муайян кардани субъекти муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет душвориҳои муайянеро ба вучуд меорад. Муносибатҳои конвенсионалӣ (аҳдӣ) дар Интернет пешбинӣ мекунанд, ки дар фазои маҷозӣ баробарӣ ва қобилияти ҳуқуқии субъектҳои ба муносибатҳои электронӣ воридшаванда оид ба неъматҳои молумулкӣ ва ғайримолумулкӣ шахсӣ то он даме, ки бевосита изҳори акси ҳол ё ишбот нашудани он сурат мегирад, эҳтимолӣ мебошад.

4. Омӯзиши институти субъекти муносибатҳои шартномавӣ дар фазои маҷозии Интернет муқаррароти нави назариявиро оид ба симои субъекти шартнома дар Интернет ошкор намуд. Муқаррар шудааст, ки дар фазои маҷозии Интернет тарафҳои шартнома на шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, чи тавре ки дар назарияи субъекти ҳуқуқ гуфта шудааст, балки барномаи компютерӣ буда метавонад, ки нақши иштирокчии шартномаро иҷро мекунанд. Бо ин далелҳо пешниҳод шудааст, ки ба ҳуқуқи шартнома мафҳуми нави «субъекти электронии ҳуқуқ» ворид карда шавад.

5. Дар асоси назарияи амбивалентии Интернет равиши методологӣ ба таснифи шартномаҳои маданӣ дар соҳаи Интернет, аз ҷумла шартномаҳо дар Интернет дар фазои воқеии табиӣ ва шартномаҳо дар фазои маҷозӣ пешниҳод карда мешавад; пешниҳод шудааст, ки охириҳо вобаста ба хусусиятҳои ҳуқуқӣ ба се гурӯҳ ҷудо карда шаванд: 1) шартномаҳое, ки ба дастрасӣ ба шабакаи компютерӣ алоқаманданд, вале дар фазои маҷозӣ баста мешаванд; 2) шартномаҳои маданияи анъанавӣ дар шакли электронӣ; 3) шартномаҳо оид ба объектҳои, ки дар фазои маҷозӣ сохта шудаанд.

6. Дар диссертатсия асоснок карда шудааст, ки мавқеи назариявӣ оид ба иттилоот ҳамчун объекти ягонаи муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет ба сатҳи муосири инкишофи муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет мувофиқат намекунад. Мавқеи нави назариявӣ дар илми ҳуқуқ дар бораи мавҷудияти муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет асоснок карда шудааст. Дар робита ба

пайдоиш ва фаъолияти фаъоли пули криптуалӣ, яъне пули электронӣ дар фазои маҷозӣ, дар фазои маҷозӣ на танҳо муносибатҳои ҳуқуқии ҳатмӣ вучуд доранд, чуноне ки дар боло зикр гардид, балки муносибатҳои ҳуқуқи ашё низ ба вучуд омадаанд ва устувор мебошанд.

7. Дар чорчӯбаи таҳқиқоти дисертсионӣ муайян шудааст, ки мафҳумҳои бунёдии муносибатҳои шартномавӣ, аз қабилӣ «вақт», «ҷой», «субъект» дар фазои маҷозии Интернет маънои аслии худро гум кардаанд. Аз ин лиҳоз, пешниҳод карда мешавад, ки дар институти шартнома зербахши нав бо номи «Ҳуқуқи шартномаи электронӣ» ворид карда шавад.

Дар чорчӯбаи концепти «ҳуқуқи шартномаи электронӣ» метавон назарияи ягонаи муносибатҳои шартномавии электрониро дар маҷмӯъ эҷод кард. Инчунин, таҳлили илмӣ-назариявии ҳуҷҷати электронӣ, субъектҳои шартномаи электронӣ, лаҳзаи пайдоиши ҳуқуқу ӯҳдадорихо аз рӯи шартномаи электронӣ ва дигар ҷузъҳои муносибатҳои шартномавии электронӣ имконпазир мегардад. Ва азбаски ҳама шартномаҳои ба таври электронӣ басташуда то ин ё он дараҷа ба Интернет алоқаманданд, ҳуқуқи шартномаи электрониро метавон ҳамчун соҳаи муносибатҳои шартномавӣ дар фазои виртуалии Интернет муайян кард.

8. Таъсиси мафҳумҳои асосии ҳуқуқи шартномаи электронӣ асоснок шудааст. Ҳуқуқи шартномаи электронӣ бояд ҳамчун зерсоҳаи ҳуқуқи шартномавӣ бо предмети танзими хоси худ, ки бо хусусиятҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим аз ҳуқуқи шартномавии асли дар шакл ва категорияҳои субъект-объектҳо фарқ мекунад, фаҳмида шавад. Объекти ҳуқуқи шартномаи электронӣ муносибатҳои шартномавӣ мебошанд, ки танҳо дар фазои маҷозӣ ба вучуд меоянд, тағйир меёбанд ва қатъ мешаванд, ки дорои шакли электронӣ ва предмети мушаххас мебошанд.

## **II . Пешниҳодҳои дорони хусусияти амалидошта:**

9. Дар дисертатсия асоснок карда мешавад, ки Интернет ҳамчун низоми техникӣ ва фазои маҷозӣ ҳамчун маҳсули ин низом соҳаҳои гуногуни танзими ҳуқуқӣ доранд. Соҳаи низоми техникӣ бо маҷмӯи ҳуқуқи хусусӣ ва муносибатҳои ҳуқуқии омма, майдони фазои маҷозӣ танҳо бо усулҳои ҳуқуқи хусусӣ танзим карда мешаванд. Аз ин рӯ, ин соҳаҳо танзими ҳуқуқии гуногунро талаб мекунад. Ва дар шакли пешниҳодшуда – ба ҷузъҳои ҷудоғона тақсим кардани онҳо, таҳқиқоти илмӣ ҳуқуқӣ дар соҳаи назарияи Интернет низомнокӣ, мувофиқати мантӣ ва яқлорчагии падидавӣ пайдо мекунад.

10. Мафҳуми муносибатҳои ҳуқуқи маданӣ дар фазои маҷозии Интернет пешниҳод шудааст. Дар асоси омӯзиши хусусиятҳои таркиби объектӣ-субъектии муносибатҳои ҳуқуқӣ дар муҳити маҷозӣ асоснок карда мешавад, ки муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар фазои маҷозии Интернет - ин муносибатҳои субъектҳои баробарҳуқуқие мебошад, ки бо ҳуқуқу ӯҳдадорихои мутақобила оид ба қонъ гардонидани манфиати муайян, ки

танҳо дар фазои маҷозии Интернет ба вучуд меоянд, тағйир меёбанд ва қатъ мешаванд ва танҳо тавассути мубодилаи электронии иттилоот имконпазиранд.

11. Дар натиҷаи таҳлили ўҳдадориҳои ҳуқуқӣ дар фазои маҷозӣ, хусусиятҳои падидаҳои ҳуқуқи ўҳдадориҳо дар Интернет ҳамчун як намууди муносибатҳои ҳуқуқии электронии маданӣ муайян карда шуданд. Дар доираи таҳқиқоти мазкур таърифи муаллиф оид ба ўҳдадорӣ оварда шуданд: Ўҳдадорӣ дастрасӣ ба Интернет дар фазои табиӣ, инчунин дар фазои маҷозии Интернет чунин муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ мебошанд, ки аз рӯи онҳо як шахс – кредитор ҳуқуқ дорад аз шахси дигар – қарздор анҷом додани амали муайян ё худдорӣ аз иҷрои ягон амалро талаб намояд. Ўҳдадориҳои бевосита дар фазои маҷозии Интернет муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дорои хусусияти синаллагматикӣ мебошанд, ки тибқи он ҳар як тараф ба ивази ўҳдадориҳои ба зимма гирифтааш ба тарафи дигар ҳуқуқи талабот дорад.

12. Дар диссертатсия дар асоси натиҷаҳои таҳлили падидаҳои ҳуқуқи ўҳдадориҳо шартномаи нав оид ба хизматрасонии ройгон дар Интернет, ки дар назарияи ҳуқуқи маданӣ номаълум аст, тавсиф шудааст. Таърифи муаллифии шартномаи мазкур ҳамчун як созишномаи дучониба, консенсуалӣ, синаллагматикӣ ва ройгон пешниҳод карда мешавад, ки тибқи он иҷрогар ўҳдадор мешавад бо супориши фармоишгар дар фазои маҷозии Интернет хизматрасонино ройгон пешниҳод намояд, ва фармоишгар ба ивази хизмати гирифтааш ўҳдадор мешавад, ки амалҳои муайяноро, ки ба мафҳуми умумии ширкат муволифанд, анҷом надиҳад. Таърифи муаллифии шартнома оид ба пешниҳоди ройгони хизматрасонӣ дар Интернет ҳамчун муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар фазои маҷозии Интернет пешниҳод карда мешавад, ки тибқи он як шахс - истифодабар ҳуқуқ дорад аз шахси дигар - ширкат расонидани хизмати муайяноро талаб кунад, ва ширкат ҳуқуқ дорад аз истифодабар анҷом додани амали муайян (бақайдгирӣ) ё худдорӣ аз иҷрои ягон амалро талаб намояд.

13. Дар асоси омӯзиши шартномаҳои, ки дар фазои маҷозии Интернет баста мешаванд, фарқиятҳои куллии онҳо аз шартномаҳои дар фазои табиӣ басташуда нишон дода шуданд. Хусусиятҳои шартномаҳои ошқор карда мешаванд: онҳо дар фазои ғайримоддӣ баста мешаванд, субъектҳои муайян карда намешаванд, шакли шартнома электронӣ мебошад, ҳисоббаробаркуниҳои мутақобила бо эквиваленти электронӣ анҷом дода мешаванд. Тағйир додани шакли ҳаттии шартнома ба шакли электронӣ дар илми ҳуқуқшиносӣ аз ҷиҳати назариявӣ асоснок нашудааст. Хусусиятҳои назариявӣ ва ҳуқуқии шартномаҳои дар Интернет оварда шуданд. Принципи асосии ҳуқуқи Интернет аз он иборат аст, ки тарафҳо ҳақ надоранд қонунӣ ва эътибори шартномаҳои танҳо бо далели баста шудани он ба таври электронӣ ва дар фазои маҷозӣ зерӣ шубҳа гузоранд. Аммо ин ҳолатҳои

вокей аз чиҳати назариявӣ қор қарда баромада нашудаанд ва бо меъёрҳои ҳуқуқи позитивӣ танзим нашудаанд. Дар таҳқиқот роҳи ҳалли ин мушкилот пешниҳод қарда шудааст.

14. Хусусияти шартии муносибатҳо дар фазои маҷозии Интернет ба раванди муносибатҳои шартномавӣ байни субъектҳо низ дахл дорад. Аз ин лиҳоз, қоидаҳои танзими ин муносибатҳо табиати квази-меъёрӣ доранд, зеро қонунгузори қорӣ дар соҳаи танзими муносибатҳои шартномавӣ дар фазои маҷозии Интернет ба принципҳои танзими муносибатҳои ҳуқуқи дар фазои табиӣ асос ёфтааст.

15. Таҳлили заминаи меъёрии ҳуқуқии танзими шартномаҳои граждани дар соҳаи Интернет имкон дод ба чунин ҳулосае оем: дар низоми қонунгузори ватани ягон меъёре вучуд надорад, ки чунин муносибатҳои иҷтимоии инкишофёфтаре ба мисли шартномаҳо дар соҳаи Интернет бевосита ва бевосита танзим менамояд. Аз ин лиҳоз, лоиҳаҳои мушаххаси меъёрии иловаҳо ба қонунгузори амалқунанда, инчунин лоиҳаи Қонуни маҷмуии «Дар бораи танзими ҳуқуқии Интернет» пешниҳод қарда шуданд.

**Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот.** Муқаррарот ва ҳулосаҳои назариявии таҳқиқоти диссертатсия аз қониби муҳаққиқони дигари кишварҳои ИДМ (Қазоқистон, Қирғизистон, Украина, Федератсияи Россия) дар таҳияи минбаъдаи қанбаҳои назариявии танзими ҳуқуқии Интернет дар рисолаҳо ва мақолаҳои илмӣ васеъ истифода мешаванд, ва дар фаъолияти қонунгузори дар мақомоти қонунгузор ба назар гирифта мешаванд. Чунончи, муқарраротҳои алоҳидаи таҳқиқоти диссертатсионӣ дар шақли мақолаҳои «Ҳуқуқи Интернет. Таҳлили падидаҳо» ва «Ўҳдадорҳои ҳуқуқии маданӣ дар Интернет» дар Бюллетени Китобхонаи парламентии Федератсияи Русия қойғир қарда шудаанд. Бюллетен дорои маълумоти библиографӣ дар бораи китобҳо ва мақолаҳои маҷаллаҳо барои қўмак ба фаъолияти қонунгузори Маҷлиси Федералии Федератсияи Русия мебошад (сайти [parlib.duma.gov.ru](http://parlib.duma.gov.ru)).

Муқаррароти назариявӣ, ҳулосаҳо ва тавсияҳо, ки дар асоси таҳқиқоти диссертатсия таҳия шудаанд, метавонанд барои тақмили қонунгузори дар соҳаи Интернет, ҳамчун заминаи методологии қорқарди илмии минбаъдаи масъалаҳои назариявии Интернет ва қангоми таълими дарсҳои ҳуқуқи маданӣ истифода шаванд.

**Дарачаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот.** Эътимодноқӣ ва асоснокии натиҷаҳои илмӣ таҳқиқоти диссертатсия бо далелҳои илмӣ муқаррароти ибтидоии назариявӣ тасдиқ қарда мешавад. Натиҷаҳои таҳқиқот дар асоси омӯзиши муқаррароти умумии назариявӣ оид ба таъсири шартнома, таҳлили муқоисавии муқаррароти илмӣ муосир оид ба моҳияти муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ бо муқаррароти назариявӣ ва методологии омӯзиши падидаи Интернет ба даст оварда шудаанд. Ҳама

муқаррарот ва ҳулосаҳои илмӣ бо истифода аз равиши низомӣ ба омӯзиши масъалаҳои назариявии Интернет дар ҷанбаи васеи ҳуқуқи маданӣ асоснок карда мешаванд. Чунин муносибат имкон дод, ки асосҳои назариявӣ ва методологияи омӯзиши ин масъалаҳо муайян карда, шаклҳои асосии ҳуқуқии таъбиқи он ошкор карда шаванд. Истифодаи усулҳои умумии илмӣ ва махсуси идрок, аз қабали диалектикӣ, низомнокӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, расмӣ ҳуқуқӣ, таҳлилий имкон дод, ки объекти таҳқиқот аз нуқтаи васеи илмию назариявӣ, ки қаблан дар доираи як назария пешниҳод шуда буд, омӯхта шавад.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Мазмуни диссертатсияи Абдуджалилов Абдуджабар ба шиносномаи ихтисоси 12.00.03 – ҳуқуқи граждани; ҳуқуқи соҳибқорӣ; ҳуқуқи оила; ҳуқуқии байналмилалӣ хусусӣ, ки аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, мувофиқат мекунад. Дар рисола самтҳои нави назариявии омӯзиши Интернет пешниҳод гардида, масъалаҳои кунунии муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ дар соҳаи Интернет омӯхта шудаанд. Ақидаҳои асосие, ки аҳамияти назариявӣ ва амалӣ доранд, муқаррароти барои дифоъ пешниҳодшуда, ҳулосаҳо ва ҷамъбастиҳо, тавсияҳои амалӣ метавонанд барои рушд ва тақмили қонунгузори маданияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи Интернет аҳамияти назаррас дошта бошанд.

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.** Диссертатсия таҳқиқоти мустақили монографияи илмӣ мебошад, ки натиҷаҳои онро довталаб шахсан худ ба даст овардааст. Дар диссертатсия мафҳуми нави проблемаи танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар шабакаи ҷаҳонии иртиботии Интернет пешниҳод шудааст.

**Тавсиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.** Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсия ҳангоми муҳокимаи монография ва рисолаҳо дар ҷаласаҳои шӯъбаи ҳуқуқи хусусии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон санҷида шуданд. Ҳулосаҳои назариявии рисола аз ҷониби муаллиф гузориш дода шуда, дар конференсияҳои зерин мавриди баррасӣ қарор гирифтанд:

**а) байналмилалӣ:**

- Конференсияи байналмилалӣ илмӣ-назариявӣ дар ҷорҷӯбаи ҷамъомади Ҳарсолаи сивилистӣ «Бовичдонӣ дар ҳуқуқи маданӣ», бахшида ба 20-солагии Кодекси маданияи Ҷумҳурии Қазоқистон, бо мақолаи «Принсипи бовичдонии муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет», Алма-ато, 22-23 майи соли 2014;

- Конференсияи муштараки XV байналмилалӣ илмию амалии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии Ломоносови Москва ва Конференсияи VII байналмилалӣ илмию амалии «Хонишҳои Кугафин»-и Донишгоҳи давлатии ҳуқуқшиносии Москва ба номи О.Е.Кугафин, бо

мақолаи «Шартномаи хизматрасони роғгон дар Интернет: назария ва амалия», Москва, 25-27 ноябри соли 2014;

- Конференсияи илмӣ-амалии «Ҳуқуқи иттилоотӣ: Проблемаҳои актуалии назария ва амалия» дар доираи Форуми II ҳуқуқи Москва «Сохибхитиёри давлат ва волоияти қонун: андозаҳои байналмилалӣ ва миллий», Академияи давлатии ҳуқуқи Москва ба номи О.Е.Кутафин, бо мақолаи «Парадигмаи иттилоотии Интернет: масъалаҳои методологӣ», 2-4 апрели соли 2015;

- Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар доираи хонишҳои харсолаи ҳуқуқи граждани «Фактҳои ҳуқуқӣ ҳамчун асоси пайдоиш, тағйир ва қатъи муносибатҳои ҳуқуқи шахрвандӣ» бахшида ба 20-солагии Пажӯҳишгоҳи илмии ҳуқуқи хусусӣ ва 10-солагии Арбитражи байналмилалии Қазоқистон, бо мақолаи «Факти ҳуқуқӣ дар Интернет», Алмаато, 21-22 майи соли 2015;

- Конференсияи байналмилалии илмию амалии «Нақши ДДРТ дар ташаккул ва рушди илм ва маорифи инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», бо мақолаи «Рушди қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи Интернет: масъала ва дурнамо», Душанбе, 2016;

- Конференсияи V байналмилалии илмӣ-амалии «Низомии миллии ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои ИДМ: таҳлили тамоюлҳо ва дурнамои рушд», бо мақолаи «Оид ба масъалаи объектҳои муомилоти ҳуқуқи маданӣ дар Интернет», Душанбе, 2017;

- Конференсияи VI байналмилалии илмию амалии «Рушди илми ҳуқуқ дар шароити муосир: назария ва амалия», бо мақолаи «Шартҳои бас-тани шартнома дар Интернет», Душанбе, 2018;

#### **б) ҷумҳуриявӣ:**

- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии «Мушкилоти муҳимтарини ҳуқуқи шахрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», бо мақолаи «Муомилоти ҳуқуқи маданӣ: назари муосир ба масъала», Душанбе, 2019;

- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии «Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди соҳаҳои ҳуқуқ дар давраи истиқлолият» бо мақолаи «Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун манбаи ҳуқуқи хусусӣ», Душанбе, 2019;

- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии «Рушди қонунгузорӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ», бо мақолаи «Оид ба масъалаи ҳифзи моликияти зеҳнӣ дар Интернет», Душанбе, 2020;

- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии «Мушкилоти актуалии иқтисод ва ҳуқуқ дар шароити ҷаҳонишавӣ», бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон, бо мақолаи «Рушди ҳуқуқи маданӣ ва соҳибкорӣ дар ҳолати муосир: соҳаи Интернет», Душанбе, 2021;

- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ (мизи мудаввари) «Рушди қонунгузори хусусии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳиб-

истиклолӣ”, баҳшида ба 30-солагии Истиклолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо мақолаи “Шартномаи электронӣ: ҳолати нав ва намудҳои кӯҳнаи ҳалли масъала”, Душанбе, 2022;

- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи “Самаранокии тағбиқи ҳуқуқ ҳамчун омили таҳкими қонунӣ ва тартиботи ҳуқуқӣ” бо мақолаи “Ҳуқуқ ва технологияҳои рақамӣ: шаклҳои танзими ҳуқуқӣ”, Душанбе, 2022;

- Конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Методологияи танзими муносибатҳои нави ҷамъиятӣ: назария ва амалия», бо мақолаи “Фарқияти шакли шартномаи электронӣ аз шакли ҳағтӣ”, Душанбе, 2022 ва дигар ҳамоишҳои илмӣ.

Ҳангоми таҳияи лоиҳаи Қонуни муқаммал «Дар бораи танзими ҳуқуқи Интернет», ки ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, тавсияҳои амалӣ оид ба таъмини меъёри Интернет истифода шуданд.

**Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия.** Хулоса, пешниҳод ва тавсияҳои асосии илмӣ дар таҳқиқоти диссертатсия ифодаёфта дар чор монография, 102 наشري илмӣ муаллиф дар нашрияҳои гуногуни илмӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Федератсияи Россия, аз ҷумла 55 адад аз онҳо дар маҷаллаҳои пешбари тақризшавандаи Рӯйхати Комиссияи олии аттестатсионӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия барои наشري натиҷаҳои рисолаи илмӣ барои дарёфти унвони илмӣ доктори илми ҳуқуқ инъикос ёфтаанд. Ҳаҷми умумии маводи илмӣ нашршуда оид ба мавзӯи рисола зиёда аз 134 ҷузъи ҷопиро ташкил медиҳад.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия** бо мақсади ошкор кардани мавзӯи таҳқиқоти рисола муайян карда мешавад. Рисола аз номгӯи ихтисорот, муқаддима, панҷ боб, нуздаҳ параграф, хулоса, рӯйхати истинодҳо, пешниҳодҳо иборат аст. Ҳаҷми умумии рисола 365 саҳифаро ташкил медиҳад.

## МҶУҲАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАЦИЯ

Дар муқаддима муҳимияти мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ, сатҳи омӯзиши он асоснок карда шуда, ҳадафҳо, вазифаҳо ва предмети таҳқиқот муайян карда мешавад, муқаррароти илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мегарданд, тавсия шуда, навоари илмӣ ва аҳамияти амалии натиҷаҳои таҳқиқот бадастоварда муайян карда шудааст.

**Боби якуми диссертатсия «Шартнома дар ҳуқуқи маданӣ ва табиати ҳуқуқи Интернет»** ба мафҳуми шартнома дар ҳуқуқи маданӣ, масъалаҳои табиати ҳуқуқи муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет, масъалаҳои танзими ҳуқуқӣ дар Интернет, ҳуқуқи моликият ва хусусиятҳои муносибатҳои ҳуқуқи шартномавӣ дар Интернет баҳшида шудааст. Инчу-

нин дар ин чо муқаррароти асосии назарияи амбивалентии Интернет оварда шудааст.

**Зербоби якуми боби якум «Мафҳуми шартнома дар ҳуқуқи маданӣ»** ба таҳлили масъалаҳои умуминазариявии шартнома дар ҳуқуқи маданӣ бахшида шудааст. Шарҳи ақидаҳои назариявӣ дар бораи падидаи шартнома ва таҳлили нуктаи назари илмии ҳуқуқи шартнома гузаронида мешавад. Асоснок карда шудааст, ки муқаррароти асосии назариявии падидаи шартнома дар ҳуқуқи маданӣ барои таҳқиқи минбаъдаи назариявӣ ва методологияи шартнома дар партави воқеиятҳои нав – ҷорӣ намудани имкониятҳои Интернетии ҷаҳонӣ дар амалия заминаи концептуалӣ хоҳанд буд.

**Дар зербоби дуҷуми боби якум «Табиати ҳуқуқии муносибатҳои ҳуқуқи дар Интернет пайдошаванда»** муқаррароти назариявии масъалаи муносибатҳои ҳуқуқӣ таҳқиқ шуда, мафҳуми муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет таҳия шудааст.

Таҳлили рушди мафҳуми муносибатҳои ҳуқуқӣ дар илми ҳуқуқ, махсусан дар илми ҳуқуқи маданӣ тамоюлҳои умумии интиҳоби методологияи муайян намудани мафҳуми муносибатҳои ҳуқуқии маданиро дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ инкишофи илм ошкор намуд. Ин тамоюлҳо ба мо имконият медиҳанд, ки модели назариявии муносибатҳои ҳуқуқии маданиро дар Интернет ҳамчун падидаи нави ҳуқуқӣ созем. Барои ин доираи мафҳумҳои концептуалӣ ба вучуд овардан лозим аст, ки ба воситаи он модели таҳқиқоти назариявии офаридашуда намуди қонунии пайдо мекунанд. Аввалин пайванди ин доираи концептуалӣ таърифи падидаи мавриди омӯзиш қарор гирифта, яъне муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар Интернет мебошад. Таърифи муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар Интернет ба ин васила барои таҳияи падидавии модели назариявии таҳқиқот асос хоҳад буд.

Қисми зиёди муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар Интернет бо принципҳои ҳуқуқи позитивӣ муҳолифанд. Чун мисол метавон муҳолифати шакли электронии мавҷудаи шартнома дар Интернетро бо дастурамалҳои меъёрӣ оид ба шакли ҳатмӣ ҳатгӣ ки дар василаи моддӣ (коғазӣ) инъикос ёфтааст, пешниҳоди роӣғони хидматрасонӣ ба қорбарони шабақаҳои иҷтимоӣ аз тариқи Интернет тавассути ширкатҳое, ки ин намуди хизматрасонӣ аз замони ҳуқуқи римӣ ҷуброншаванда махсуб мешуд ва ғайра мисол оварем. Ва дар ин ҷиҳат таърифи муносибатҳои ҳуқуқӣ ҳамчун «муносибати ҷамъиятӣ, ки бо меъёрҳои ҳуқуқ танзим мешавад», яъне муносибати ҳуқуқи моддӣ, вақте ки ба соҳаи Интернет экстраполятсия карда мешавад, ғайримисол мегардад.

Барои тавсифи муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар фазои маҷозии Интернет хусусиятҳои ҳам мафҳуми ҳуқуқи фитрӣ (муносибатҳои ҳуқуқӣ то пайдоиши қонунҳо ба вучуд меоянд) ва ҳам концепсияи позитивистӣ (муносибатҳои ҳуқуқӣ дар асоси меъёрҳои ҳуқуқӣ ташаккул меёбанд) мавҷуданд. Аз ин рӯ, ҳангоми таҳияи мафҳуми муносибатҳои



ҳукукии маданӣ дар фазои маҷозии Интернет бояд онро ба назар гирифт, ки на ҳама муносибатҳо дар ин фазо бо меъёрҳои ҳуқуқӣ танзим мешаванд. Аз ин сабаб, барои иҷрои чунин вазифа раванде, ки ба консепсияҳои позитивистӣ асос ёфтааст, яъне муносибати моддӣ (муносибати ҳуқуқӣ ҳамчун муносибат) ғайри қобили қабул мегардад. Равиши воқеии бештари расмӣ барои муайян кардани моҳияти муносибатҳои ҳуқуқӣ дар фазои маҷозии Интернет (муносибатҳои ҳуқуқӣ ҳамчун шакл) мебошад, ки тамоюлҳои муносири инкишофи назарияи муносибатҳои ҳуқуқиро дар маҷмӯъ инъикос мекунад.

Бо дарназардошти сабабҳои дар боло зикршуда мафҳуми муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар фазои маҷозии Интернет метавон чунин муайян кард:

**«Муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар Интернет муносибатҳои субъектҳои баробарҳуқуқи ҳуқуқӣ мебошанд, ки бо ҳуқуқ ва ӯҳдадорихои тарафайн оид ба қонё гардонидани манфиати муайян дода шудаанд ва ба ду қисм тақсим мешаванд. Яқум, муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ вобаста ба дастрасӣ ба Интернет мебошад, ки дар он қонё кардани манфиатҳо аз таъмини субъект бо ҳуқуқи дастрасӣ ба фазои маҷозӣ иборат аст.**

Дуюм, муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар фазои маҷозии Интернет, ки маънои муносибатҳои эҳтимолии субъектҳои баробарҳуқуқро дорад, ки дорои ҳуқуқ ва ӯҳдадорихои мутақобилан оид ба қонё гардонидани манфиати муайян мебошанд, танҳо дар фазои маҷозии Интернет ба вуҷуд меоянд, тағир меёбанд ва қатъ мешаванд, ва танҳо тавассути мубодилаи электронии иттилоот амалӣ карда мешавад. **Ҳуқуқ ва ӯҳдадорихои баробарҳуқуқи субъектҳои ҳуқуқ дар чунин ҳолат ба таври шартӣ муқаррар карда мешаванд».**

*Зерболи сеюми боби яқум* «Мушкилоти татбиқи қонун дар Интернет: принципҳои асосӣ» ба принципҳои асосии татбиқи қонун дар Интернет баҳшида шудааст.

Таҷрибаи қор дар Интернет нишон медиҳад, ки қўшиши татбиқи падидаҳои ҳуқуқии классикӣ ба воқеиятҳои ҳуқуқие, ки дар Интернет ба амал меоянд, боиси оқибатҳои манфии ҳуқуқӣ мегардад. Сохтори Интернет ё баъзе мафҳумҳои ҳуқуқии классикиро мешиканад (масалан, мафҳуми соҳибхитиёрӣ) ё дигар ниҳодҳои оиди иҷрои вазифаи тақмил додани мафҳумҳои концептуалии худ (падидаи шартномаҳо дар шакли электронӣ ва ғайра) - ро мегузорад. Қойғиршавии субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ дар доираи салоҳияти низомҳои гуногуни ҳуқуқӣ, хусусияти ҳамачонибаи хизматрасонӣ дар як вақт ба миллионҳо мизочони Интернет муносибатҳои нави назариявӣ ва меъёро барои қонунигардонии ҳуқуқии онҳо тақозо мекунад. Аммо азбаски чунин равишҳо муайян ва ба таври меъёрӣ таҳия нашудаанд, имрӯз ба қои фаҳмиши назариявӣ ва танзими меъёрии

муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи Интернет «Сиёсати ягонаи ҳалли баҳсҳо» амал мекунад.

Интернет дорои хусусияти бисёрфункционалӣ буда, дар доираи ин бисёрфункционалӣ дар ҳар як ҳолати алоҳида, вобаста ба муносибатҳои мушаххаси иҷтимоие, ки дар доираи як вазифаи мушаххас ифода меёбад, хусусиятҳои тамоман дигар пайдо мекунад. Дар доираи таҳқиқи мазкур, Интернет танҳо аз нуқтаи назари ҳуқуқи муосир, пеш аз ҳама дар ҷанбаи ҳуқуқи маданӣ ҷолиб аст, зеро муносибатҳои ҳуқуқи маданӣ дар Интернет дар ҳама ҷо мушоҳида мешаванд. Ҳамин тавр, агар мо Интернетро ба таври қатъӣ ҳамчун иттиҳодияи шабакаҳо дар назар дорем (дарки аслии истилоҳ ё тафсири "грамматикии" он), танзими ҳуқуқи он танҳо сегменти қоидаҳои дастрасӣ ба Интернет тавассути шартномаи шахрвандӣ бо провайдер мавзӯ хоҳад буд. Агар Интернет ҳамчун воситаи функционали фаъолияти иқтисодӣ қабул карда шавад, қоидаҳои алоҳидаи меъёрӣ муқарраршудаи ҳифзи иттилоот, тичорати электронӣ ва имзоҳои электронии рақамӣ мавҷуданд, ки ба қисми техниकीи шабака таъсир намерасонанд. Айнан ҳамин тавр, ҷинойт ё ҳуқуқвайронкунии маъмури дар фазои виртуалӣ ба қисми техниकीи Интернет таъсир намерасонад. Дар ин ҳолат, Интернет ё ҳамчун воситаи содир намудани амалҳои ғайриқонунӣ хизмат мекунад, ё ин амалҳо дар фазои маҷозӣ анҷом дода мешаванд. Ҳамчун як ҷузъи сиёсӣ, фалсафӣ ё иҷтимоӣ-фарҳангии ҳаёти муосир, Интернет умуман аз доираи ҳуқуқӣ берун мебошад.

Ҳамин тариқ, агар мо дар назди худ ҳадафи гузоштани масъалаи танзими ҳуқуқи Интернетро дар маҷмӯъ гузорем, мо бояд зарурати танзими ҳуқуқи тамоми доираи муносибатҳои ҷамъиятиро, ки дар фазои маҷозии Интернет ба вуҷуд меоянд, эътироф кунем, ки ин на аз ҷиҳати назариявӣ ва на аз ҷиҳати амалӣ имконнопазир аст. Аслан танзими ҳуқуқи Интернет дар маҷмӯъ вуҷуд надорад. Қисмҳои ҳастанд, ки ба ҷунин танзим ниёз доранд ва бахшҳои ҳастанд, ки назорати қонуниро талаб намекунанд. Дар он соҳаҳои, ки танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ аллакай хусусияти меъёрии ҳуқуқӣ доранд (бастанӣ шартномаҳои маданӣ, пешниҳоди хизматрасонӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ғ.), қонунҳо ва меъёрҳо ба фазои электронии маҷозӣ мутобиқ карда нашудаанд. Ба ибораи дигар, қонуни фазои воқеӣ дар фазои маҷозӣ амал намекунад. Масалан, қариб ҳамаи амалҳои шахсонаи ҳуқуқӣ дар фазои маҷозӣ аҳамияти ҳуқуқӣ доранд ва ҳуди ҳамин асос барои пайдоиши фактҳои ҳуқуқӣ мебошад. Барои ворид шудан ба фазои маҷозӣ ва дастрасӣ ба Интернет қорбар бояд бо провайдер шартнома бандад. Ва дар фазои маҷозии Интернет, барои дастрасӣ ба шабакаи муайян (масалан, Mail.ru) боз бо як ширкати интернетӣ низ шартнома бастан лозим аст. Ва шартнома дар ҳуқуқи маданӣ, ҷунон ки маълум аст, асос ба вуҷуд омадани ўҳдадорӣ мебошад. Аммо агар дар ҳолати аввал шартнома дар фазои табиӣ баста шуда, ба заминаи воқеии ҳуқуқӣ асос ёфта бошад, пас дар

ҳолати дуоҷ танзими ҳуқуқи ин амалҳои ҳуқуқӣ аз сабаби набудани равияҳои ҳуқуқӣ, ки барои фазои маҷозӣ сохта нашудаанд, муқаррароти назариявӣ ҳеле душвор, баъзан имконнопазир аст. Дар ин соҳаҳо муносибатҳои одатии муқарраршуда мавҷуданд, ки ба маънои муайян ба мафҳуми «одати тичорат» дохил мешаванд.

*Дар зерботи чоруми боби якум* «Ҳуқуқи ашё дар Интернет» падидаи нав аз нуқтаи назари илми ҳуқуқ – пайдоиши ҳуқуқҳои ашё дар Интернет баррасӣ шудааст.

Сарчашмаи ташаккули падидаи ҳуқуқи ашё ба ҳуқуқшиносони Рим вобастагӣ дорад. Мувофиқи ҳуқуқи Рим: «Ҳуқуқи ашё муносибатҳои байни шахсонро нисбат ба ашё, шакли моликияти ашхоси алоҳида ё гурӯҳи шахсон ва усули муқаррар намудани ҳукмиронии умумиеътиборро бар ашё танзим менамояд. Намуна ва муқамалтарин ҳуқуқ ба ашё ҳуқуқи моликият (*dominium*) мебошад. Молик бо мавқеи мутлақи ҳуқуқи нисбат ба ашё фарқ карда мешавад: дар ҷараёни ҳуқуқ ба ашё таври (намуди) *ӯ* аслан аз ҳар як шахси сеюм пурқувват аст. Дар бораи чизе, ки он ба *ӯ* тааллуқ дорад, танҳо соҳиб метавонад бигӯяд (*meum esse aio*).<sup>30</sup> Ҳамин тариқ, аз ҳуқуқи ашё мавқеи дуоҷи ҳуқуқӣ – ҳуқуқи моликият чун яке аз асосҳои ҳуқуқи маданӣ ба вучуд меояд, зеро аз замони ҳуқуқи Рим ҳуқуқи моликият объекти асосии танзими ҳуқуқӣ буд.

Моддаи 149-и Кодекси маданияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ашё ва пулро ҳамчун объекти ҳуқуқҳои маданӣ тасниф кардааст.

Аз нуқтаи назари иқтисодӣ, пул як воситаи пардохтест, ки ба ивази молҳо ва хидматҳо қабул карда мешавад. Воситаи пардохт хусусияти муҳимтарини пул аст, ки онро ҳама дар ҷомеа эътироф мекунанд. Дар қонуни маданӣ пул ба ашёи манқул мансуб аст, ки бо аломатҳои умумӣ муайян карда мешавад. Вазифаи асосии пул дар ҳуқуқи маданӣ ҳамчун воситаи пардохт низ эътироф шудааст. Барои нигоҳ доштани ин моҳияти пул мақомоти давлатӣ на танҳо монополияи бонки давлатӣ (марказӣ)-ро дар эмиссияи (барориши маблағи пулӣ) он муқаррар менамояд, балки инчунин онро ўҳдадорӣ бечунучароӣ чунин бонкро, ки бо тамоми дороиҳои он таъмин карда шудааст, эълон мекунад. Ба ин маъно, пул асоси устувории молиявии ҳар як давлат аст. Ҳама гуна даҳлат ба равияи эмиссия, ба ҷои воситаи пардохте, ки аз тарафи давлат расман эътироф шудааст, қорӣ намудани ҳар гуна намуди пулӣ муъодили ин устувории молиявиро вайрон карда, мувофиқан амнияти иқтисодии давлатро зери хатар мегузорад.

31 октябри соли 2008 дар Интернет аввалин пули криптиалӣ бо номи "Bitcoin" пайдо шуд, ки мавқеи худро дар бозори молиявии ҷаҳонӣ тадриҷан мустаҳкам кард. Соли 2017 мавқеи биткоин ба як пешравии босуръат монанд буд, ки дар он арзиши биткоин дар як моҳ 100% афзоиш ёфт,

<sup>30</sup> Дождев Д.В. Ҳуқуқи хусусии Рим. Китоби дарсӣ барои донишгоҳҳо. – М.: НОРМ, 2003. – С.370.

ва 17 декабри соли 2017 ба авчи худ расид. Дар ин рӯз арзиши як биткоин ба 20 000 доллар расид. Мафҳуми маданияи пул ба постулати «пул эквиваленти универсалии мол аст, яъне маҳсулоте, ки ба ҳама гуна моле, ки арзиш дорад, иваз мешавад». Ба ибораи дигар, пул ашё буда, мисли дигар молу мулк, ки барои муомилоти маданӣ таъин шудааст, объекти ҳуқуқҳои маданӣ мебошад. Яке аз вазифаҳои муҳимтарини пул вазифаи «ченаки арзиш», яъне қобилияти он ба чен кардани арзиши ҳама молҳо мебошад. Вазифаи пул ҳамчун ченаки арзиш бо мавҷудияти ҳатмии нархҳои молҳо, қорҳо ва хизматрасониҳо дар соҳаи фаъолияти он алоқаманд аст. Нарх ин арзиши молҳо, қорҳо, хизматрасониҳо мебошад, ки аллакай бо истифода аз пул чен карда шудааст (микёси мавҷудаи нарх). Азбаски биткоин ба тамоми хусусиятҳои пул ҳамчун ченаки арзиш мувофиқат мекунад ва ҳамчун воситаи пардохт барои молҳо ва хизматҳои воқеии пешниҳодшуда хизмат мекунад, аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ он ба мафҳуми «пул» комилан мувофиқ аст.

Ҳамин тариқ, дар фазои маҷозии Интернет, бо пайдоиши пули криптиалӣ ҳуқуқи ашё низ пайдо шуд, зеро пулҳои маҷозӣ - биткоинҳо, бешубҳа, моликияти соҳиби онҳо мебошанд, ки ӯ метавонад дороиҳои моддиро харидорӣ кунад ё дар вақти муқарраршуда аз рӯи қурби асъор ба ҳама гуна асъори дигар иваз кунад.

Аз муқаррароти зикршуда ва ҳолати воқеии қор бо пули криптиалӣ дар фазои маҷозии Интернет метавон хулосаи ягона баровард: муқаррароти назариявии ҳуқуқи маданӣ, ки дар фазои маҷозӣ танҳо муносибатҳои ҳуқуқии ӯҳдадорӣ вучуд доранд, дигар ба воқеият мувофиқат намекунанд. Дар фазои маҷозӣ муносибатҳои воқеии ҳуқуқи ашё низ пайдо шуданд ва устувор гардиданд. Ва инро метавон бо инқилоби воқеӣ дар илми ҳуқуқи маданӣ номгӯӣ кард.

**Зербоби панҷуми боби якум** «Хусусиятҳои муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ дар Интернет. Муқаррароти асосии назарияи амбивалентии Интернет» ба хусусиятҳои муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ дар Интернет бахшида шудааст. Дар ин ҷо муқаррароти асосии назарияи амбивалентии Интернет оварда шудааст, ки тавсифи навоарихҳои муаллифӣ дар назарияи Интернетро дар бар мегиранд.

Раванди дастрасӣ ба фазои маҷозии Интернет комилан ба салоҳияти давлате, ки ба шабака дастрасӣ дорад, вобаста аст. Яъне давлат бо қабули қоидаҳои муайяни танзимкунанда метавонад танзими ҳуқуқии қисми техникаи Интернетро ба хубӣ таъмин намояд. Аз ин рӯ, барои танзими ҳуқуқии қисми техникаи Интернет, низоми танзими, ки метавонад аз ҷониби ҳар як давлат алоҳида бидуни зарар ба қорбарони Интернет берун аз он давлат ҷойгиршуда таъсис дода шавад, кифо аст.

Дар бораи ҷузъи маҷозии Интернет, ки воқеан дар он падидаҳои ҳуқуқӣ рӯҳ меҷиҳанд, инро гуфтан мумкин нест. Мафҳуми фазои маҷозӣ, ки Интернет пешниҳод кардааст, аз доираи назарияи табиӣ берун аст ва бо

мафхумҳои концептуалии он шарҳ дода намешавад. Ба иборати дигар, фазои маҷозӣ ҳамчун падида берун аз дарки ҷисмонии ҷаҳоне аст, ки мо ба он одат кардаем ва дар ҷаҳорҷӯби он қонунҳо навишта шудаанд.

Барои илми ҳуқуқ мафҳуми табиии воқеият ягонаест, ки барои мавҷудияти қонунҳо дар он имконпазир аст. Фазои маҷозии Интернет ба қонун мафҳуми дигари маҷозии воқеият медиҳад, ки бо хусусиятҳои худ аз ҷисми табиӣ хеле фарқ мекунад. Бо вучуди ин, сарфи назар аз тафовутҳои ошкор (воқеӣ - маҷозӣ), қонунгузор ба фазои маҷозӣ таҷрибаи классикии қонунҷодкуниро, ки барои фазои табиӣ қабул шудааст, тағбиқ мекунад. Дар амал ин вазъият ба он оварда мерасонад, ки меъёри қонун ё умум декларативӣ мешавад ё танзим дар доираи ҷораҳои маъмури (баства қардани дастрасӣ ба серверҳои муайян) сурат мегирад. Ин сабаби мавҷуд набудани концепсияи илмии фазои маҷозӣ мебошад. Дар илм низ ҳамин чиз рӯй медиҳад - муҳаққиқ ҳангоми таҳлили фазои маҷозӣ, ки воқеан вучуд надорад, бавосита мафҳуми классикии воқеиятро истифода мебарад, ки дар он ҳама гуна объект "ҷойи худро дорад", яъне фазо ба як нуқтаи муайяни топологӣ вобаста аст.

Изҳороти меъёрӣ дар бораи пайвасти қардани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳамиятнок дар фазои маҷозии Интернет бо ҷойгиршавии субъект дар қаламрави як давлати муайян аз ҳамаи умумии назариявӣ бармеояд, ки фазои маҷозии Интернетро бо фазои оддии сеченака баробар мекунад. Дарвоқеъ, фазои маҷозии Интернет муҳити нави қвазитехнологӣ, фазои ба таври суғӣ сохташудаест, ки дар он муошираи, робитаҳои иҷтимоӣ ва эҷоди далелҳои ҳуқуқӣ имконпазир аст. Аммо бар хилофи фазои табиӣ, фазои маҷозӣ "экстратерриториалӣ" аст; он берун аз нуқтаҳои фазоии аз ҷиҳати ҷуғрофӣ муайяншуда ҷойгир аст. Берун аз қаламравии фазои маҷозӣ аз ақидаҳои маъмулӣ дар бораи салоҳияти давлат дар қаламрави он, ки қорбари Интернет ҷойгир аст, фаротар аст. Фазои маҷозӣ маҳаллисозии фазоии субъектҳои ҳуқуқ - яке аз рӯкҳои бунёди муомилот, ки бисёр унсурҳои дигари ин ниҳод бо он алоқаманданд, рад мекунад. Фазои маҷозӣ як падидаи ҳосилшудаи қори низомҳои техникӣ мебошад, ки дар он иттилоот ниғоҳдорӣ ва қорқард, тиҷорат, иртибототи иҷтимоӣ ва ғайра дар айни замон берун аз доираи меъёрҳои танзими ҳуқуқӣ мемонад. Воқеияти ҳуқуқӣ барои дар ҳаёти ҷамъиятӣ муқаррар намудани худ қувваро дар шакли қудрати қонуни ҳаттӣ ё маҷбурунии қонунии низоми иҷбории давлатӣ истифода мебарад. Ва агар қисми муносибатҳои ҷамъиятии моддӣ ба ин итоат қунад, пас фазои маҷозӣ, яъне муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки дар ин фазо инқишоф меёбанд, назорати дастуриро инқор мекунад. Ҳамин тариқ, бо иттинон метавон гуфт, ки мафҳуми меъёрии ҳуқуқ дар соҳаи Интернет танҳо ҳангоми танзими муносибатҳои иҷтимоии марбут ба дастрасӣ ба шабақа эътибор дорад. Дар фазои маҷозӣ ин тавр нест. Яъне давлат бо қабули қоидаҳои муайяни танзимқунанда наметавонад танзими ҳуқуқии қисми

мачозии Интернетро таъмин намояд. Аз ин рӯ, барои танзими ҳуқукии фазои мачозӣ, ки аз ҷониби қисми техникии Интернет сохта шудааст, низоми танзими, ки ҳар як давлат метавонад эҷод кунад, кифоя нест. Барои ин мақсадҳо давлат бояд низоми дигари танзимро таҳия намояд. Ин аст моҳияти мухтасари назарияи амбивалентии Интернет. Тавре ки аз гуфтаҳои боло дида мешавад, назарияи амбивалентӣ, аз ҷумла, арзиши эвристикӣ доорад: он барои таҳқиқоти минбаъдаи илмӣ ғояҳои навро ҳавасманд мекунад.

**Боби дуюм «Танзими меъёрии ҳуқукии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет»** ба таҳлили илмию назариявии танзими ҳуқукии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет бахшида шудааст. Дар *зербоби якуми боби дуюм «Равияҳои муносири танзими меъёрии ҳуқукии муносибатҳои ҳуқукии шартномавӣ дар Интернет»* муаллиф дар асоси таҳлили муфассали илмии равияҳои мавҷудаи танзими ҳуқукии Интернет қайд менамояд, ки бо вучуди афзоиши босуръати аҳамияти муносибатҳо дар Интернет, ки қариб тамоми соҳаҳои фаъолияти инсонро фаро гирифтааст, имрӯз равияҳои назариявӣ ва ҳуқукии ҳалли мушкилоти танзими ҳуқукии муносибатҳои иҷтимоии марбут ба Интернет дақиқ муайян карда нашудаанд. Танзими ҳуқукии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет мунтазам нест. То имрӯз дар ягон кишвари ҷаҳон қонунгузории фарогир (кодификацияшуда) дар бораи Интернет вучуд надорад. Аз сабаби мавҷуд набудани мафҳумҳои категориалӣ ва концептуалӣ принципҳо ва меъёрҳои танзими ҳуқукии Интернет ба қонунгузорӣ ғайримунтазам, бо камбудӣ ва мушкилоти зиёди танзими ҳуқуқӣ ворид карда шуданд. Муқаррароти мавҷуда мафҳумҳои ҷузъи асосии Интернет - иттилоот, равандҳои иттилоотӣ, ҷанбаҳои хусусии фаъолияти шабака, пеш аз ҳама масъалаҳои пайвастишавӣ ба он тавассути таъминкунандагон, таъмини хатҳои алоқаи мувофиқ ва ғайраро танзим менамоянд. Меъёрҳои, ки метавонанд ба муносибатҳои марбут ба Интернет татбиқ карда шаванд, дар санадҳои қонунгузории соҳаҳои гуногуни ҳуқуқ паҳн шудаанд. Пеш аз ҳама, онҳо дар қонунгузории маданӣ, дар меъёрҳои танзимкунандаи муносибатҳои ҳуқукии моликияти зеҳнӣ ва саноатӣ мавҷуданд.

Имрӯз дарки зарурати ҳуқукии танзими муносибатҳои интернетӣ аён аст. Инчунин ташаккули идея ва мафҳуми ҳуқуқӣ ба назар мерасад, тарҳи доираи танзими ҳуқуқӣ муайян карда шуда, Қонуни намунавӣ ҳамчун марҳилаи ибтидоии механизми танзими ҳуқукии Интернет таҳия шудааст. Механизми танзими ҳуқуқӣ маҷмӯи воситаҳои махсуси ҳуқуқӣ мебошад, ки барои танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки миёнаравии ҳуқуқиро тақозо мекунад, дар фаъолияти қонунгузорӣ ва ҳифзи ҳуқуқ истифода мешавад, ки самаранокии татбиқи ҳуқуқ ва ўҳдадорӣҳои субъектҳои таъмин менамояд.<sup>31</sup>Аммо, сарфи назар аз таҳқиқоти илмӣ хеле васеъ, ки зарурат

<sup>31</sup>Ковалева В.В. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар механизми танзими ҳуқуқӣ: дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ М., 2009. – С. 12.

ва ба мақсад мувофиқ будани танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернетро асоснок мекунад, имрӯз ягон санади меъёрии ҳуқуқие вучуд надорад, ки ҳама ва ё ҳадди ақал аксари ҷанбаҳои Интернетро ба танзим дарорад. Сабаби чунин консерватизми қонунгузори дар танзими муносибатҳои иҷтимоии инкишофёфта дар Интернет дар чист?

Ба фикри мо, чунин ҳолат яқинд сабаб дорад. Аввалан, ҳама гуна қонун маҳсули соҳибистиклолӣ, ҳимояи он, тақиягоҳи он аст, зеро қонун ба танзими он муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки дар доираи як давлат ташаккул ёфтаанд, нигаронида шудааст. Интернет ин қолаби дарки қонунро вайрон мекунад; он ҳодисаи берун аз соҳибистиклолӣ, берун аз сарҳадҳои давлатӣ мебошад. Чунин ҳолат эҷоди як санади меъёрии ҳуқуқиро дар дохили як давлат хеле мушқил месозад.

Илова бар ин, бебаҳс аст, ки имрӯз Интернет модели муайяни рафтори ҷамъиятиро ба вучуд овардааст ва ин модел ҳоло қомилан устувор, мустақил (ё қариб мустақил) аз иродаи давлат шудааст. Ва дар дохили Интернет, тағйироти рафтори ҷамъиятӣ дар ин модел ба амал меоянд. Масалан, ҷомеаи Интернет кӯшиш мекунад, ки бо спам, барномаҳои зараровар ва вебсайтҳои мубориза барад. Аммо дар сурати мавҷуд набудани танзими қонунӣ ин тағйирот ба таври ғайримунтазам, тасодуфан ба амал меоянд, на аз рӯи дастури концептуалии идоракунии давлатӣ. Ин тасаввури иштибоҳии «худтанзимкунии» муносибатҳои иҷтимоӣ дар фазои Интернетро медиҳад.

Аммо давлат ба чунин ҳол роҳ дода наметавонад. Барои тағйир додани модели рафтори ҷамъиятӣ дар Интернет дар соҳаи муносибатҳои шартномавӣ, бояд сиёсати давлатӣ дар ин самт тағйир дода шавад. Механизми нави қонунгузори лозим аст, ки меъёрҳои нави концептуалиро дар бар гирад. Ин ба мо имкон медиҳад, ки унсурҳои шартномаҳои дар фазои мачозии Интернет басташударо муайян намоем.

***Зербоби дуюми боби дуюм «Истиклолият ва фазои мачозӣ: назар ба таҳияи масъала»*** ба проблемаи таносуби мафҳумҳои «истиклолият» ва «фазои мачозӣ» бахшида шудааст.

Истиклолияти давлатӣ чун қобилияти мустақилона ва новобаста аз қудрати давлатҳои дигарро дар қаламрави худ ва берун аз ҳудуди он, дар арсаи байналмилалӣ иҷро кардани вазифаҳои худ фаҳмида мешавад. Ҳудуди давлатӣ бо истиклолияти давлат робитаи мустақкам дорад ва дар назарияи давлат масъалаҳои соҳибхитиёрии давлатӣ ҳамеша дар заминаи ҷанбаи ҳудудӣ, яъне ҳуқуқи давлат дар давраи сарҳади худ мустақилона баровардани қарорҳои давлатӣ таҳқиқ карда мешаванд. Ин хусусияти ҳуқуқи қаламрави давлатиро ошкор мекунад. Ин таълимот, ки дар назарияи ҳуқуқи байналмилалӣ васеъ паҳн аст, моҳияти мафҳуми соҳибхитиёро сахтар ифода мекунад. Моҳияти мазкур ҳамчун имкони паҳн намудани ҳокимияти давлатӣ ба ҳар як объект ё минтақаи ҳудуди худ, яъне ҳамчун зуҳуроти волияти ҳудудии давлат, қобилияти давлат барои амалӣ намудани ҳокимият

нисбат ба ҳама объектҳо ва субъектҳои дар қаламрави он воқеъбуда ва ҳуқуқи давлат барои муқаррар намудани қоидаҳои умумии ҳатмӣ дар ҳудуди ин ё он рафтор ва таъбиқ намудани он, дар сурати вайрон кардани онҳо ҷазои пешбиникардаи ҳамин қоидаҳои рафтор (ба иборати дигар, қонунҳо) фаҳмида мешавад. Ҳолати охири дар доктринаи ҳуқуқ бо мафҳуми «ҳуқуқи юрисдиксия» муайян карда мешавад. Пайдоиши Интернет, ташаккули фазои интернетӣ ва дар ин фазо анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳамиятдошта барои илми ҳуқуқ масъалаи фарқ намудани истиқлолияти табиӣ ва маҷозиро ба миён мегузорад. Мушкилоти муҳими истиқлолияти маҷозӣ мушкилоти муайян кардани салоҳият, яъне муайян намудани қонунгузории миллӣ, ки бо муносибатҳои муайян дар фазои маҷозӣ танзим карда мешавад, мебошад. Категорияи «юрисдиксия» ба омилҳои ҳудудӣ муроҷиат мекунад. Юрисдиксия бо қаламрави давлат маҳдуд аст. Категорияи «маҷозот» ба омилҳои аз ҷиҳати табиӣ вучуднадошта муроҷиат мекунад – фазои номавҷуд, ки дар он бо вучуди ин, фактҳои воқеии ҳуқуқӣ ба вучуд меоянд. Аммо, дар айни замон барои муайян кардани тобеият принсипи шаҳрвандии соҳиби сайтро таъбиқ кардан лозим нест. Барои ҳалли проблемаи юрисдиксия воситаҳои қулайтар қор карда шудаанд. Таъбиқи назарияи амбивалентии Интернет пешниҳод шудааст, ки дар он Интернет ба ду ҷузъи ҷудогона тақсим мешавад: қисми моддӣ, ки муносибатҳои иҷтимоии марбут ба дастрасӣ ба шабака ва муносибатҳои ҷамъиятӣ дар фазои маҷозиро дар бар мегирад. Ин имкон медиҳад, ки ду нуктаи муҳим муайян карда шавад: муайян кардани тобеият ва муайян кардани қонуни таъбиқшаванда. Ин имкон медиҳад, ки постулати асосии танзими меъёрии муносибатҳо дар фазои маҷозӣ таҳия карда шавад: қонуни шахсии субъект-қорбари Интернет дар фазои маҷозӣ аз ҷониби домени сайт муайян карда мешавад. Ва дар ин замина метавон гуфт, ки муносибатҳои ҳуқуқие, ки дар сайтҳои доройи нишони домени «tj» ба вучуд меоянд, агар дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Тоҷикистон тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим карда мешаванд.

***Зерболи сеюми боби дуюм «Шартҳои асосии танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет»*** ба таҳлили шартҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет бахшида шудааст. Муаллиф қайд мекунад, ки Интернет дар назди қонунгузор вазифаҳои қомилан наваз мегузорад, ки ҳалли онҳо на танҳо равишҳои наваз, балки методологияи наваз фаъолияти меъёро низ тақозо мекунад. Агар қонунгузор барои танзими қонунгузории шартномаи хариду фурӯш тарафҳои шартнома, ҳуқуқи ўҳдадорӣҳои онҳо, ҷузъиёти шартномаро аз рӯи замон ва фазо муайян карда бошад, пас ҳамон шартнома дар фазои маҷозии Интернет баста мешавад, як қатор унсурҳои ба даст меорад, ки дар истилоҳи ҳуқуқӣ душвор дарк карда мешаванд, ва дар доираи ҳуқуқи анъанавӣ мафҳумҳо мавҷуд нестанд.



Ба ин далел, муаллиф муътақид аст, ки заминаи меъёрии танзимкунандаи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ва иртиботӣ, ки меҳвари он Интернет аст, на танҳо бояд таҳия шавад; равшан аст, ки рушди соҳавии заминаи меъёрии Интернет боиси беҳбудии вазъи умумӣ нахоҳад шуд. Санадҳои меъёрие, ки ин баҳши муносибатҳои ҷамъиятиро танзим менамоянд, аз ҷониби мақомоти гуногун, дар давраҳои гуногун, дар ҳудудҳои гуногуни фазоӣ қабул карда шудаанд. Ва имруз зарурати ба низоми дахлдор даровардани ин санадҳои меъёрӣ ба миён омадааст. Чунин банизомдарорӣ барои таъмини дастрасии қонунгузорӣ, осонии истифода, аз байн бурдани меъёрҳои кӯҳна ва бесамари ҳуқуқ, ҳалли низоъҳои ҳуқуқӣ ва рафъи камбудихо зарур аст.

Шакли чунин банизомдарорӣ бояд муттаҳид намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба санади ягонаи аз ҷиҳати мантиқӣ ҷудонашаванда – Қонуни Интернет мебошад. Ҳадафи аввал ва асосии ин санад пешниҳоди дастури кодификатсияшуда барои дарки муносиби ҳуқуқӣ ва танзими муносибатҳои интернетӣ мебошад. Қонун бояд маҷмӯи мафҳумҳоеро дар бар гирад, ки қонунгузор барои эҷоди санади ягонаи меъёрии танзимкунандаи муносибатҳои интернетӣ бо онҳо амал мекунад. Санади мазкур ҳамчун як дастури паймон барои муайян кардани ҳадафҳои танзими Интернет ва муайян кардани сахмҳо ва маҳдудиятҳои тадқиқоти қаблӣ хизмат мекунад. Дар раванди қонунсозӣ маводи ҳуқуқии кӯҳнашуда ва зиддиятҳои меъёрҳо баргараф карда шуда, қоидаҳои нави рафтор ба вучуд омада, пайгирӣ ва мантиқии онҳо таъмин мегардад.

***Боби сеюми диссертатсия «Танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ хангоми дастрасӣ ба Интернет»*** ба таҳлили созишномаҳои дастрасӣ ба Интернет баҳшида шудааст. Дар ***зербоби якум "Хусусиятҳои ҳуқуқии шартномаҳои дастрасӣ ба Интернет"***, муаллиф ҷанбаҳои ҳуқуқии созишномаҳои дар фазои воқеӣ басташударо таҳлил мекунад. Хусусиятҳои чунин шартномаҳо тавсиф карда мешаванд: иҷрои онҳо аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ, дар фазои моддӣ бо мақсади муайян кардани ҷои бастанӣ шартнома, вақти ба итмом расидани он ва муайян кардани қонуни ба он татбиқшаванда оварда шудааст. Ҷузъҳои таркибии шартнома таҳлил карда мешаванд: шакл (хатгӣ, дар муҳити моддӣ инъикос карда мешавад), шартҳои махсус (тасдиқи нотариалӣ ва бақайдгирии давлатӣ). Дар асоси таҳлили шартномаҳои дастрасӣ чунин хулоса бароварда шудааст: қисми шартномаҳои граждани, ки ба таъмини дастрасӣ ба фазои маҷозии Интернет ва қори бароҳат дар ин фазо нигаронида шудаанд, дар олами табиӣ, дар асл баста мешаванд. Онҳо дар қонунгузории ҷорӣ пешбинӣ шудаанд ва барои танзими ҳуқуқии онҳо заминаи қофӣи меъёрии ҳуқуқӣ мавҷуд аст.

***Дар зербоби дуюми боби сеюм «Тартиби бастанӣ шартномаи дастрасӣ ва шартҳои асосӣ»*** муаллиф тавсифи муфассали созишномаи

таҳлилшударо медиҳад. Умуман, шартномаи дастрасӣ ба Интернет, ба ақидаи муаллиф, бо сифатҳои асосии зерин тавсиф мешавад:

– шартнома ба гурӯҳи шартномаҳои маданӣ оид ба хизматрасонӣ мансуб бошад;

- шартнома оммавӣ аст: офертаи оммавӣ барои бастании шартномаи дастрасӣ дар прайс-варақҳои ширкати провайдерӣ ҷойгир карда мешавад, аксепти оферта бо бастании шартнома бо шартҳои интихобкардаи аксептант барои таъмини дастрасӣ ба Интернет сурат мегирад. Асосан, ин шарт дорои аломати суръат ва ҳаҷми иттилоот ба қабулқунанда мебошад;

- шартнома дучониба аст: як тараф ҳамеша провайдери дастрасӣ, дуюм шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ мебошад;

- шартнома хусусияти консенсуалӣ дорад, яъне. аз лаҳзаи ба даст овардани созиш (имзои матни хаттии шартнома) анҷомшуда ба ҳисоб меравад;

- шартнома пулакӣ аст, арзиши шартнома ба суръати интиқоли иттилоот вобаста аст (масалан, 1024 килобайт дар як сония), ки яке аз шартҳои муҳими шартнома мебошад. Музди шартномаи дастрасӣ яке аз сабабҳои тасаввуроти нодуруст дар бораи табиати ғӯё пулакии ҳуди Интернет мебошад. Дар асл, провайдер танҳо дастрасӣ ба вебсайтҳоро таъмин мекунад. Боздид аз ҳама гуна сайт роғон аст;

– шартнома дар шакли хатмӣ хатгӣ баста шуда мебошад, ки дар он макон ва вақти бастании он нишон дода шудааст;

- ва ниҳоят, шартнома ба салоҳияти давлат дастрас аст.

***Дар боби чоруми диссертация «Танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар фазои мачозии Интернет» хусусиятҳои хоси шартномаҳое, ки танҳо дар фазои мачозии Интернет баста мешаванд, ошкор карда мешаванд. Зербоби якуми боби чорум «Хусусиятҳои ҳуқуқии шартномаҳое, ки дар фазои мачозии Интернет баста мешаванд» номгӯй шудааст.*** Муаллиф қайд мекунад, ки муносибатҳои шартномавӣ дар шароити ҳамкориҳои электронӣ бо аслияти муайяни сифатӣ фарқ мекунад, ки бо хусусиятҳои таркиби субъективӣ, хусусияти объектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ ва хусусиятҳои фактҳои ҳуқуқие, ки ба онҳо ҳамчун асос барои пайдоиши онҳо хизмат мекунад, муайян карда мешавад. Ин таҳкими чузъи императивии усули ҳуқуқӣ маданӣ танзими муносибатҳои шартномавиро бо мақсади ҳимояи тарафе, ки раванди ҳамкориҳои электрониро назорат намекунад, муайян мекунад. Таърифи шартномаи электронӣ дода мешавад. **Шартномаи электронӣ созишномаи байни ду ё зиёда ашхос мебошад, ки дар фазои мачозии Интернет ба даст омада, дар васоити моддӣи компютер сабт шудааст ва ба пайдоиш, тағйир ва қатъи ҳуқуқӣ ӯҳдадорихо маданӣ ҳамдигар равона шудааст.**

Ин таърифи классикии шартнома дар фазои мачозӣ ҳамчун “шартномаи электронӣ” аст, зеро ин таъриф дорои хусусияти хосест, ки гурӯҳи му-

айяни шартномаҳоро тавсиф мекунад. Қариб ҳамаи шартномаҳо бо провайдерҳо ва ширкатҳои интернетӣ оид ба пешниҳоди хидматҳо ҳам барои дастрасӣ ба Интернет ва ҳам хидматҳои иттилоотӣ баста мешаванд (дар баъзе ҳолатҳо хидматҳои дигар, масалан, хидматҳои почта, ки аз ҷониби Mail.ru, Yandex, Gmail.com, Rambler.ru пешниҳод карда мешаванд), ва ба категорияи шартномаҳои оммавӣ тааллуқ доранд.

Муаллиф шартномаҳоро дар фазои маҷозӣ ҳамчун шартномаҳои консенсуалӣ ва дучониба тасниф мекунад.

Дар натиҷа, бо тамоми гуногунии андешаҳо оид ба муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ дар Интернет, метавон се унсурҳои асосии низомро муайян кард, ки шартномаҳоро дар Интернет тавсиф мекунад.

Аввале аз ин унсурҳо шакли электронӣ мебошад. Сарфи назар аз тасдиқи шакли электронии муоширати ҳуқуқӣ дар қонунгузорӣ, амалия то ҳол аз қабули ин шакл дур аст.

Унсурҳои дуюм ин тағбиқи принципи эҳтимолот дар ҳолатҳои мебошад, ки дар ҳаёти оддӣ онҳо умуман тағбиқ намешаванд.

Унсурҳои сеюм ин юрисдиксия аст. Созишномае, ки дар Интернет баста шудааст, дар аксари ҳолатҳо берун аз доираи салоҳияти давлат аст.

Ин унсурҳо имкон медиҳанд, ки шартномаҳои дар Интернет басташуда ҳамчун шартномаҳои ғайримуқаррарӣ тасниф карда шаванд.

Дар асоси натиҷаҳои таҳлили хусусияти ҳуқуқии шартномаҳо дар фазои маҷозии Интернет муаллиф ба хулосае меояд: Истифодаи технологияҳои нав дар муносибатҳои шартномавӣ дар таъсири шартнома танҳо бо муқаррарот ва принципҳои бунёдӣ – мафҳуми оферта, аксепт, тарафҳо, принципҳои иҷрои ӯҳдадорихо аз рӯи шартнома нигоҳ дошта мешавад. Дар баробари ин, муқаррароти марбут ба шакли шартнома, муайян намудани тарафи шартнома, салоҳият ва қонунҳои тағбиқшаванда ба шартномаҳои электронӣ имрӯз ё ғайримуқаррарӣ, ё эҳтимолӣ, ё ба урфу одатҳои тичоратӣ асос ёфтаанд. Дар маҷмӯъ, ин ҳолатҳо аз норасоии институционалии мушкилоти шартномаҳои электронӣ шаҳодат медиҳанд.

***Дар зерибоби дуюм «Намудҳои асосии шартномаҳои электронӣ дар Интернет»*** муаллиф таснифоти низомии шартномаҳоро дар Интернет пешниҳод мекунад. Мувофиқи таснифоти муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар Интернет, муаллиф шартномаҳои дар Интернет басташударо шартан ба чор гурӯҳи нисбатан мустақил тақсим мекунад:

- шартномаҳои марбут ба дастрасӣ ба Интернет, ки макони бастанӣ онҳо фазои воқеии табиӣ мебошад. Намуди оддӣ чунин шартномаҳо шартнома оид ба пешниҳоди хидматҳои провайдерӣ (шартномаи хидматрасонии дастрасӣ ба шабака) мебошад. Тарафҳои ин намуди шартнома провайдерҳо ва истифодабарандагон мебошанд;

- шартномаҳои, ки инчунин ба дастрасӣ ба шабака алоқаманданд, лекин дар фазои маҷозӣ баста шудаанд. Ба ин намуд шартномаҳо

шартномаҳои марбут ба номҳои доменӣ, шартномаҳо оид ба фаъолияти унсурҳои асосии сохтори технологияи Интернет – серверҳои решаӣ ва дигар низомҳои идоракунии Интернет ва ғайра дохил мешаванд. Тарафҳои ин созишномаҳо ширкатҳои интернетӣ мебошанд ва мавзӯи созишномаҳо нигоҳ доштани фаъолияти мӯътадили система мебошад;

- шартномаҳои анъанавӣ, ки дар шакли электронӣ ва дар фазои маҷозӣ баста шудаанд. Ин бисёртарин гурӯҳи шартномаҳост, ки шартномаҳои до-роӣ хусусияти тичоратӣ ва шартномаҳо оид ба пешниҳоди хидматҳои иттилоотӣ ба мизочони Интернетро дар бар мегиранд. Тарафҳои ин шартномаҳо ширкатҳои интернетӣ ва мизочон дар таносуби гуногун мебошанд;

- гурӯҳи чорум шартномаҳоеро дар бар мегиранд, ки дар Интернет во-баста ба истифодаи объектҳои ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он баста мешаванд (аз ҷумла онҳое, ки дар фазои маҷозӣ сохта шудаанд). Ин шартномаҳо асосан ба таҳияи барномаҳои гуногуни компютерӣ алоқаманданд. Мисоли чунин шартнома шартномаи иҷроӣ кор оид ба таҳияи вебсайт мебошад. Тарафҳои ин созишномаҳо корбарон ва мутахассисони эҷоди вебсайтҳо мебошанд.

Таснифи пешниҳодшудаи шартномаҳои электронӣ, гарчанде ки муд-даои таъб нест, имкон медиҳад, ки шартномаҳои марбут ба Интернет бо тартиби муайяни мантиқӣ тартиб дода шаванд. Илова бар ин, таснифоти пешниҳодшуда муайян кардани хусусиятҳои ҳуқуқии ҳар як шартномаро содда намуда, таҳлили ҳуқуқии онҳоро осон менмояд.

**Дар зербоби сеюми боби чорум «Тарафҳои шартнома. Масъалаи субъект дар Интернет»** вазъи ҳуқуқии субъекти муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар соҳаи Интернет баррасӣ шудааст. Қисми зиёди муносибатҳои ҳуқуқӣ дар фазои маҷозии Интернет ба шартномаҳои ҳуқуқи маданӣ, аммо бо хусусиятҳои фазои маҷозӣ, ки тавассути Интернет ба вучуд омадааст, асос ёфтаанд. Дар ин замина дар доираи ҷузъи ҳуқуқии маданияи Интернет муносибатҳои субъектҳои ҳуқуқии маданӣ дар фазои маҷозии Интернет дар асоси як созишномаи беруна, конвенсия сохта мешаванд. Ин имкон медиҳад, ки оид ба масъалаҳои ба миёномада созише ҳосил шавад, ҳол он, ки барои онҳо ягон муқаррароти қонунӣ мавҷуд нест. Бо назардошти ин конвенсия, субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет дар аввал муқаррароти муайяни шартномавиро риоя мекунанд, ки гуё контрагент ё субъекти дигаре, ки дар фазои маҷозии Интернет ба ҳама гуна муносибатҳои ҳуқуқӣ ворид мешавад, аввалан, субъекти комилҳуқуқи ҳуқуқ, яъне қобилиятнок мебошад, дуом, вай софдил аст, саввум, вай дар чорҷӯбаи мавқеи ҳуқуқие, ки ӯ эълон кардааст, ҳозир аст, ҳарчанд дар ин бора тасдиқи намоёне нест, чуноне ки ин дар фазои табиӣ маъмул аст. Ин шакли классикии эҳтимолот аст. Тавре ки мебинем, доираи таъбиқи пади-даи эҳтимолот дар фазои маҷозии Интернет нисбат ба фазои табиӣ хеле ва-сеътар аст: бисёр амалҳои бо розигии хомӯшона басташуда, ки одаган

хангоми анҷом додани ҳама гуна амалиёт дар фазои табиӣ анҷом дода мешаванд ва хусусияти ҷудонопазири муомилот (масалан, хузурияти табиӣ) наметавонад дар Интернет иҷро карда шаванд. Хусусияти созишномавии муносибатҳо дар фазои маҷозии Интернет ба раванди муносибатҳои шартномавӣ байни субъектҳо низ дахл дорад. Дар робита ба ин, метавон гуфт, ки қоидаҳои танзими ин муносибатҳо хусусияти квазимеъёрӣ доранд, зеро меъёрҳои ҳуқуқие, ки ҳам усули муайян кардани субъект ва ҳам муайян кардани салоҳиятро дар Интернет танзим мекунанд, вучуд надоранд.

Бо ин сабабҳо яке аз принципҳои бунёдии муносибатҳои ҳуқуқиро дар фазои маҷозии Интернет метавон принципи эҳтимолоти баробарии субъекти ҳуқуқии иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ номид. Принципи мазкур ба таври зайл ифода ёфтааст: дар фазои маҷозӣ баробарӣ ва қобилияти ҳуқуқӣ ва ҳуқуқии субъектҳои муносибатҳои марбут ба неъматҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкӣ то он даме, ки бевосита тартиби дигаре баён нагардад ё исбот нагардад, тахмин карда мешавад.

Ба ибораи дигар, принципи номбурда эҳтимолоти ҳуқуқӣ, ки ба фарзияи имконпазир асос ёфтааст ва мафҳуми баҳодихӣ барои муайян кардани қоидаҳои рафтори субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқии граждани мебошад.

Эҳтимолоти навбатӣ дар Интернет ин фарзияи «салоҳияти дуруст» мебошад. Яке аз вижагиҳои бунёдии Интернет бетаваҷҷуҳии он ба марзҳои миллӣ аст. Фазои маҷозии Интернет дар муқоиса бо фазои табиӣ аз хусусиятҳои ҳудудӣ ва ҷуғрофӣ худ ҷудо буда, фазои ягонаи тасаввурӣ технологияи ҷаҳониро ифода мекунад ва дар он марзҳои мушаххаси давлатӣ вучуд надоранд.

Ҳамин тариқ, метавон ҳамчун як тезиси умумӣ изҳор дошт: ҳама муносибатҳо дар фазои маҷозии Интернет, аз ҷумла муносибатҳои ҳуқуқӣ, хусусияти шартӣ доранд ва ба эҳтимолотҳои ҳуқуқӣ асос ёфтаанд.

Хусусияти созишномавии муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет дар раванди ҳамкориҳои дарозмуддати субъектҳои ҳуқуқ ҳамчун варианти оптималии муносибатҳо дар фазои маҷозӣ инкишоф ёфт; он табиатан аз амалияи шабакавӣ бармеояд. Ҳар як қорбари Интернет, ки ба қор дар Интернет шурӯъ мекунад, шартҳои тахминии баробарӣ, софдилона ва шахсияти ҳуқуқии ҳамтои худро бидуни пешниҳоди далелҳо қабул мекунад. Муносибатҳои мавҷуда имкон медиҳанд, ки дар Интернет бидуни нақзи дағалона ҳуқуқ ва ўҳдадорӣ ба муносибатҳои ҳуқуқӣ ворид шаванд ва фаъолияти фаъоли соҳибқорӣ гузаронанд. Дар ин маврид тарафҳо бе созишномаи иловагӣ принципҳои зикргардидаи субъекти ҳуқуқии иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ ва баробарии онҳоро дар ҳама ҷиҳат риоя мекунанд. Бо риояи ин принцип тарафҳо ба ягон намуди мучозот ва дигар намудҳои ҷавобгарии шахравандӣ мурочиат намекунанд.

**Зербоби чоруми боби чоруми таҳқиқот "Смарт-контракт дар нигоҳи шартномаҳои электронӣ"** ба як намуди мушаххаси шартномаи

электронӣ – смарт-контракт (шартномаи боаклона) бахшида шудааст. Рушди технологияҳои электрони рақамӣ боиси тағйири шакл ва намууди шартномаҳои ҳуқуқии маданӣ гардид. Шакл ва навъҳои классикии шартномаҳо зуд ба шартномаҳои электронӣ мегузаранд ва дар баъзе ҳолатҳо контрагентҳо на шахсони воқеӣ, балки барномаҳои электронӣ мебошанд. Мавзӯи таҳлили зербоби мазкур маҳз ҳамин навъи шартнома мебошад, ки дар адабиёти ҳуқуқӣ ҳамчун «смарт-контракт» (шартномаи оқилона) маълум аст. Табиати ҳуқуқии шартномаи оқилона таҳлил карда мешавад ва таҳлили муқоисавии шартномаи оқилона бо шартномаи хидматрасонии оддӣ гузаронида мешавад. Исбот шудааст, ки шартномаи оқилона танҳо дар шакли электронӣ вучуд дорад ва чунин шартнома, бар тафовути баъзе дигар шартномаҳои электронӣ, наметавонад ба заминаи моддӣ интиқол дода шавад, яъне чопи он дар рӯи қоғаз имконнопазир аст, зеро аксари унсурҳои чунин шартномаҳо на бо хуруфи кириллӣ, балки ба яке аз забонҳои барномаи компютерӣ навишта шудаанд.

**Боби панҷуми диссертатсия «Ўҳдадорихои шахрвандӣ дар Интернет, ки аз шартномаҳо бармеоянд»** муқаррароти концептуалии қонуни ўҳдадорихоро нисбат ба Интернет баррасӣ намуда, ба таҳлили илмии ўҳдадорихои ҳуқуқие, ки аз шартномаҳои дар Интернет басташуда бармеоянд, бахшида шудааст. **Дар зербоби якуми боби панҷум «Ўҳдадорихо дар Интернет ҳамчун як намуди муносибатҳои электрони ҳуқуқии маданӣ, ки аз шартнома бармеоянд»** шарҳи муқаррароти назариявиро оид ба мафҳум ва моҳияти ўҳдадорихо ҳамчун шакли муносибатҳои ҳуқуқӣ, ҳуқуқии хусусии байни шахсон пешкаш мекунад. Мафҳумҳои гуногуни ўҳдадорихо, ки олимони ҳуқуқи маданӣ додаанд, таҳлил карда мешаванд. Дикқати махсус ба муқаррароти назариявии қонуни ўҳдадорихо нисбат ба Интернет дода мешавад. Муаллиф дар асоси таҳқиқот ихзор медорад, ки чузъи ҳуқуқии муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет дучониба буда, аз ду мавқеъи назариявии қуллан фарқкунанда иборат аст. Якум аз ин мавқеъҳо мачмӯи ўҳдадорихои ҳуқуқӣ мебошанд, ки дар чараёни дастрасӣ ба Интернет ба вучуд меоянд, ки дар онҳо конструксияҳои назариявии аз чониби умум эътирофшудаи ҳуқуқи ўҳдадорихо татбиқ карда мешаванд. Тибки меъёрҳои ин конструксияҳо, ўҳдадорихо дар раванди дастрасӣ ба Интернет муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар фазои табиӣ, инчунин қисман дар фазои маҷозии Интернет мебошанд, ки танҳо бо дастрасӣ ба Интернет алоқаманданд, ки бар асоси он як шахс – кредитор ҳуқуқ дорад аз шахси дигар – қарздор иҷрои амали муайян ё худ аз иҷрои ҳама гуна амалро талаб намояд.

Мавқеи дуюм аз ўҳдадорихои шартномаҳо оид ба пешниҳоди хидматҳо, ки танҳо дар фазои маҷозии Интернет баста шудаанд, иборат аст, ки дар онҳо ин хидматҳо ба қорбарон ройгон пешниҳод карда мешаванд (ба истиснои хидматҳои тичоратӣ). Бар ивази хидматҳои пешниҳодшуда, провайдерҳои хидматрасон аз қорбар анҷом надодани амалҳои муайянеро, ки ба концепсияи умумии ширкат муҳолифат кунанд, талаб менамояд.

Дар натиҷаи таҳлили хусусиятҳои муносибатҳои ӯҳдадорӣ дар Интернет, муаллиф ба хулосаи зерин меояд: **Ўҳдадорӣ дастрасӣ ба шабакаи Интернет муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар фазои табиӣ бо дастрасӣ ба шабакаи Интернет, инчунин дар фазои маҷозии Интернет алоқаманданд, ки ба воситаи он як шахс – кредитор ҳуқуқ дорад аз шахси дигар - қарздор иҷрои амали муайян ё худдориро аз иҷрои ягон амал талаб намояд.**

**Ўҳдадорӣ бевосита дар фазои маҷозии Интернет ин муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ мебошад, ки тибқи он ҳар як тараф ба ивази ӯҳдадорихоии ба зимма гирифтааш ба тарафи дигар ҳуқуқи талабот ба даст меорад.**

*Зербоби дуюм "Ўҳдадорихо дар Интернет аз шартномаҳои хизматрасонӣ"*, маҷмӯи масъалаҳои ҳуқуқиро, ки аз шартномаҳо оид ба хизматрасониҳои гуногун дар Интернет бармеоянд, баррасӣ менамояд.

Муаллиф таҳлили пешрафтҳои илмии муосирро дар соҳаи таҳқиқи илмии масъалаи хизматрасонӣ гузаронида ба хулосае меояд, ки мафҳуми хизматрасонӣ дар назарияи ҳуқуқи граждани хеле хуб таҳия шудааст. Бо вучуди ин, навоариҳои ҳаёт ва техникаӣ, ки дар раванди муносибатҳои шартномавӣ истифода мешаванд, ки имрӯз асосан дар Интернет ба вуқӯъ мепайванднд, моро водор мекунад, ки принсипҳои анъанавии ҳуқуқи шартномаро дар соҳаи хизматрасонӣ хангоми экстраполятсия ба муносибатҳои шартномавӣ дар фазои маҷозӣ аз нав дида бароем.

Ҳамчун як тезиси умумӣ метавон қайд намуд, ки ҳам истифодаи мустақими Интернет ва ҳам анҷом додани ҳама гуна намуди фаъолияти тичоратӣ, ҳуқуқи муаллифӣ ва дигар фаъолият танҳо дар доираи муносибатҳои ҳуқуқии граждани тавассути системаи шартномаҳо оид ба дастрасӣ ва пешниҳоди хидматҳо имконпазир аст. Азбаски мавзӯи таҳлили мазкур пешниҳоди хизмат бевосита дар фазои маҷозии Интернет мебошад, муаллиф танҳо ба ҳамин намуди хизматрасонӣ тавачҷӯх кардааст.

Дар фазои маҷозии Интернет бисёр ширкатҳои бузург фаъолият мекунанд, ки ба истифодабарандагони Интернет хизматҳои гуногун пешкаш мекунанд. Дар шакли умумӣ, хизматҳои ширкатҳои интернетиро метавон ба таври зерин тасниф кард:

- хизматрасониҳои иттилоотӣ: ахбор, мақолаҳо, шарҳҳо. Чунин хидматҳо аз ҷониби ширкатҳои Mail.ru, List.ru пешниҳод карда мешаванд;

- хидматҳои хостинги видеой (ҷойгир кардани вебсайти корбар дар сервери провайдер) аз ҷониби ширкати You Tube (ширкати фаръии Google) пешниҳод карда мешаванд;

- хизматрасониҳои дорой хусусияти иҷтимоӣ - муоширати байнишахсӣ ва ғайра - аз ҷониби "шабакаҳои иҷтимоӣ" - Facebook, Одноклассники, Вконтакте ва ғайра пешниҳод карда мешаванд;

- хизматҳои почтаи электронӣ аз ҷониби ширкатҳои Mail.ru, Yandex, Tit.by, Hotmail.com, Gmail.com, Rambler.ru пешниҳод карда мешаванд;
- хизматҳои истинод аз ҷониби ширкатҳои Google, Yandex, Yahoo, MSN, Rambler, Aport, Filesearch пешниҳод карда мешаванд;
- хизматрасонӣ оид ба нашри асарҳои адабӣ ва бақайдгирии ҳуқуқи муаллиф аз ҷониби ширкати Proza.ru пешниҳод карда мешавад.
- ширкати Google хизматҳои тарҷумаи матнро аз як забон ба забони дигар пешниҳод мекунад;
- ва ниҳоят, хизматҳои телефонӣ ва видеотелефония дар Интернет ( NGN, барномаҳои Skype ) пешниҳод карда мешаванд.

Аз намуҳои хизматрасониҳои Интернет, ки мо номбар кардем, шартномаи наздиктарин оид ба пешниҳоди хизматҳое, ки дар адабиёти ҳуқуқӣ тавсиф шудаанд, шартномаи пешниҳоди хизматрасонии почта мебошад. Дар ин маврид сухан дар бораи як созишномаи оддии дучонибаи ҷубронии консенсуалӣ меравад.

Хизматҳои иттилоотӣ на танҳо аз ҷониби муҳаррирҳои ҷустуҷӯӣ, балки аз ҷониби тамоми ширкатҳои интернетӣ, хусусан онҳое, ки ба шабакаҳои иҷтимоӣ хидмат мерасонанд – Facebook, Mail.ru, ВКонтакте ва дигарон расонида мешавад. Хизматҳои почтаи электроние, ки ширкатҳои интернетии дар боло номбаршуда пешниҳод мекунанд, аз хизматҳое, ки операторони почта пешниҳод мекунанд, хеле бехтар аст. Вебсайтҳои ин ширкатҳо дастрасии доимӣ дар Интернет мебошанд; дар саҳифаи ибтидоии сайт пешниҳоди «бақайдгирӣ» мавҷуд аст, ба ибораи дигар, ширкат офертаи бастани шартномаро оид ба пешниҳоди хизматҳои иттилоотӣ, ҷустуҷӯӣ, почтавӣ ва фароғатӣ дар Интернет пешниҳод мекунад. Дар ин ҳолат, фарқияти истилоҳоти байни таърифи меъёрии оферта ва пешниҳоди ҳамарӯзаи сабти ном дар сайт моҳияти масъаларо тағир намедихад. Пас аз гузаштани расмиёти оддии бақайдгирӣ, яъне қабули (аксепти) офертаи ширкат, корбар барои пешниҳоди хизматҳои почта ва ҳамзамон хизматрасонии иттилоотӣ ба мӯҳлати номуайян шартнома мебандад.

Ҳар гуна муносибатҳои ҳуқуқии ўҳдадорӣ аз тарафҳо иҷро намудани шартҳои дар шартнома зикргардидаро, дар ҳолати мо иҷрои дурусти ўҳдадорихоро талаб мекунад.

Дар фазои маҷозӣ барои иҷрои ўҳдадорихо талаботҳои умумӣ ва инчунин бо созишнома муқарраршуда мавҷуданд. Агар ўҳдадорихо аз шартномаи пешниҳоди хизматрасонӣ ба миён оянд, он гоҳ ҳар гуна маълумоте, ки аз хизматгиранда талаб карда мешавад, наметавонад аз ҷониби ширкати интернетӣ пешниҳод карда шавад (дар баъзе ҳолатҳо талаби пешниҳоди маълумоти муайян ҳилофи банди 4 моддаи 9 Кодекси маданияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад). Аммо, дар ин ҳолат чунин манъкунӣ бо истифода аз имкониятҳои аз ҷониби ширкати интернетӣ пешниҳодшуда аз ҷиҳати техникӣ метавонад қаноатбахш бошад. Ҳамин тариқ, ҳудуди ҳуқуқҳои субъективӣ дар муносибатҳои ўҳдадорӣ ҳуқуқӣ дар фазои маҷозии Интернет



нет хеле норавшан буда, аз иродаи тарафҳо - модератори ширкати интернетӣ ва қорбари Интернет вобаста аст. Дар ин ҳолат, мо метавонем дар бораи падидаи «суиистифода аз ҳуқуқи иттилооти шахсӣ» суҳан ронем.

Муайян кардани микёс ва ҳудуди ҳуқуқҳои субъективӣ дар муносибатҳои ӯҳдадорӣ ҳуқуқӣ дар Интернет яке аз хусусиятҳои шартномаҳои хизматрасонӣ дар фазои маҷозии Интернет мебошад. Аммо хусусияти асосӣ, хусусияти ҳоси шартномаҳои маҷозӣ барои пешниҳоди хизмати иттилоотӣ ройгон будани онҳо мебошад.

**Зербоби сеюм "Ҷҳдадорӣ дар Интернет оиди хизматрасонӣҳои ройгон"** мантиқан аз банди қаблӣ бармеояд. Дар ин ҷо фарқиятҳои асосии байни шартномаҳои подошнок ва ройгон баррасӣ карда мешаванд. Шартномаҳои подошнок он шартномаҳоеро дар бар мегиранд, ки дар онҳо тарафҳо ӯҳдадоранд нисбат ба тарафи дигар амалҳои муайяноро анҷом диҳанд. Ин ҳолат махсусан дар формулаи ҳуқуқи Рим равшан ифода ёфтааст: «Fascio it facias» (ичро мекунам, ки ту ҳам иҷро кунӣ). Баъдтар, ин формула то андозае тағйир ёфт: олимони сивилисти Россия чунин мешумориданд, ки дар баъзе мавридҳо барои чунин созишномаҳо худдорӣ қардан аз ҳар гуна амал қойӣ аст.

Дар муомилоти ройгон ҳеҷ гуна қаноатмандии мутақобила ё шарт, ки ба як тараф дода намешавад. Дар чунин аҳдҳо ӯҳдадорӣ пешниҳоди молу мулк ба зиммаи як тараф гузошта мешавад.

Дар фазои маҷозии Интернет, сарфи назар аз гуногунии хизматрасонӣ, ки ба қорбарон пешниҳод мешаванд (дастрасӣ ба иттилоот, почтаи электронӣ, наشري асарҳо бо додани шаҳодатномаҳои ҳуқуқи муаллиф), ҳама шартномаҳо як хусусияти умумӣ доранд: – ҳама хидматҳои онҳо, ки дар офертаҳои оммавии онҳо нишон дода шудаанд, ба истифодабарандагон **ройгон** пешниҳод карда мешаванд. Истифодабарандаи оддӣ шабакаҳои иҷтимоии Интернет, шабакаҳои хизматрасонии почта ва дигар хизматрасонӣҳои иттилоотӣ бо ширкати интернетӣ оид ба пешниҳоди хидматҳои иттилоотӣ дорон хусусияти ғайримоддӣ **ба таври ройгон** шартномаи электронӣ мебандад, ки дар натиҷа қорбари интернет ҳуқуқи талаб қардани пешниҳоди хизматрасонӣҳои иттилоотӣ ва дигар хидматҳо (масалан, системаҳои ҳустуҷӯӣ, почта) ба даст меорад, ва ширкат ӯҳдадор мешавад, ки ба ӯ чунин хидматҳоро **ройгон расонад**. Мувофиқи ҳисобҳои оддӣ то имруз зиёда аз як миллиард чунин созишнома баста шудааст. Муносибатҳои иҷтимоие, ки бо ҳузури субъектҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва хидматҳои почтаи электронӣ алоқаманданд, ба як падидаи маъмул табдил ёфтанд.

Шартнома оид ба хизматрасонии иттилоотӣ дар фазои маҷозии Интернет бо ширкатҳои интернетӣ дучониба аст – хизматрасон дар ин маврид ширкати интернетӣ, қабулқунандаи хизмат қорбари интернет мебошад. Шартнома консенсуалӣ мебошад – он дар муқоиса бо шартномаи воқеии

истифодаи ройгони амвол, ки барои бастанӣ он додани ашё зарур аст, пас аз ба итмом расидани расмиёти бақайдгирӣ аз ҷониби истифодабаранда анҷомшуда ҳисобида мешавад. Шартнома хусусияти мутақобила, синаллагматикӣ (аз юнонӣ synallagma - муносибат) дорад, зеро дар ин ҳолат ду ӯҳдадориҳои муқобил вучуд доранд, ки ба ҳамон андоза муҳим ва муҳиманд: ӯҳдадори ширкат оид ба пешниҳоди хизмат ва ӯҳдадори қорбар «накардани қоре, ки манъ аст» (мувофиқи модели ӯҳдадори хусусияти манфидоштаи дар боло баррасишуда). Ин масъулиятҳои дутарафаи ҳамдигарро муайян мекунад, гарчанде ки онҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ баробар нестанд. Ва ниҳоят, бар хилофи қоидаҳои классикии ҳуқуқи граждани, шартномаи мазкур ройгон аст, зеро қорбар ӯҳдадор намешавад, ки барои расонидани маҷмуи хидматҳои иттилоотӣ маблағе пардохт кунад.

Дар муносибатҳои ҳуқуқии шартномавии дар боло зикршуда мазмуни ҳуқуқи субъективӣ аз ҷиҳати назариявӣ шавқовар ба назар мерасад. Ҳуқуқи даъвои субъект дар ин ҳолат дар муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ оид ба расонидани хизмат талаби пардохти ҳаққи хизматрасонӣ – амали фаъоли қабулқунандаи хизматрасонӣ мебошад, ки тибқи далели ҳуди ҳуқуқии пешниҳоди хизматрасонӣ қабулқунанда ӯҳдадор аст, ки амалан хизматро пардохт намояд. Аммо, дар асоси шартномаи басташуда, дорандаи ҳуқуқ гуё қарздорро аз ӯҳдадори қонё гардонидани манфиатҳои худ озод мекунад. Ҳуқуқи даъво ба ҳадди аксар маҳдуд қарда мешавад: он танҳо бо талаби аз ҷониби ӯҳдадор "қоре накардан" қонё аст.

Азбаски назарияи ҳуқуқи маданӣ имрӯз чунин соҳти ӯҳдадориро, ба монанди пешниҳоди хизматрасонии ройгон намедонад, таъкид мешавад, ки дар ин ҳолат як ниҳоди нави мустиқили ҳуқуқии ӯҳдадорихое, ки тавассути Интернет тавлид мешаванд, вучуд дорад – шартнома оиди расонидани хизматрасонии ройгон дар фазои маҷозии Интернет, ки бо вучуди пахншавии васеътаринаш, дар назарияи ҳуқуқи маданӣ тавсиф нашудааст.

Хусусиятҳои умумие, ки тамоми ӯҳдадориҳои шартномавиро оид ба пешниҳоди хидматҳои ройгон дар Интернет муттаҳид мекунанд, инҳоянд:

- шартномаи хизматрасонии ройгон танҳо дар фазои маҷозии Интернет баста мешавад;
- объекти ӯҳдадорӣ хизмати ғайримоддӣ мебошад, ки танҳо дар фазои маҷозии Интернет пешниҳод қарда мешавад;
- шартнома танҳо дар шакли электронӣ баста мешавад;
- ширкати иҷроқунанда хизматрасониҳои дар шартнома зикрқардида-ро ройгон пешкаш менамояд.

Сошинома дар бораи расонидани хизмати ройгон дар Интернет ба категорияи шартномаҳои оммавӣ тааллуқ дорад. Мавзӯи шартномаи хизматрасонӣ дастрасӣ ба захираҳои иттилоотӣ ба таври ройгон ба қорбар дар шакли веб-саҳифаи шахсӣ ва дар дохили ин сервер мебошад. Хусусияти хоси ин шартномаҳо ҷои пешниҳоди иттилоот мебошад. Тибқи шартномаҳо

оид ба пешниҳоди хизматрасониҳои иттилоотӣ, макони иҷрои шартнома ҳамеша фазои маҷозии Интернет мебошад ва дар ҳама ҳолатҳои тағирёбии муҳитҳои нигоҳдории техникӣ бетағйир мемонад.

Ҳамин тариқ, шартнома оид ба хизматрасонии ройгон дар Интернет шартномаи дучониба, консенсуалӣ, синаллагмагикӣ ва ройгон мебошад, ки тибқи он провайдери хизматрасонӣ ўҳдадор мешавад, ки бо супориши гирандаи хизматрасонӣ хизматрасониро, ки шакли моддӣ надоранд, пешниҳод намояд (иҷрои амалҳои муайян ё анҷом додани фаъолияти муайян), ва гирандаи хидмат танҳо ўҳдадор мешавад, ки саҳифаи интернетии ба ў ҷудошударо барои амалҳои муайяне, ки хилофи мафҳуми умумии ширкат мебошанд, иҷро накунад. Мавзӯи шартнома фаъолияти ширкати интернетӣ дар таъмини дастрасӣ ба манбаи иттилооте, ки дар захираҳои иттилоотии Интернет ҷойгир аст, мебошад. Илова бар ин, дастрасӣ ба ҳама гуна иттилоот, новобаста аз хусусияти он таъмин карда мешавад.

Пешниҳоди хидматҳои иттилоотӣ дар ин ё он шакл манбаи на танҳо даромади ширкатҳои интернетӣ, балки даромад дар ҳаҷми астрономӣ тавассути пешниҳоди хидматҳои таблиғотии пулакӣ мебошад, ки хизматрасонии ройгонро ба истеъмолкунандагон ҷуброн мекунад. Ва агар шумо ба саҳифаҳои аввали ин шабакаҳои иҷтимоӣ бодиккат назар кунед, маълум мешавад, ки ширкатҳо аз пешниҳоди хидматҳои таблиғотии пулакӣ – фуруши ҷой дар саҳифаҳои худ барои таблиғ чунин даромади бузург мегиранд.

Барои таблиғгарон, шабакаҳои иҷтимоӣ имкониятҳои беназирро барои дастрас кардани мустақим ба истеъмолкунандагон фароҳам меоранд. Ҳар рӯз миллионҳо корбарон дар бораи ширкатҳо, маҳсулот ва хидматҳои онҳо сўхбат мекунанд, фикру ақида ва таассуроти худро мубодила мекунанд. Дар натиҷа, як узви инфиродии ҷомеаи онлайн метавонад обрӯи ширкатеро, ки гардиши миллионҳо доллар дорад, хароб кунад (ё баръакс беҳтар кунад). Аз ин ваъзият бармеояд, ки ширкатҳои интернетӣ корбаронро ба сайтҳои худ ҷалб мекунанд, то аз таблиғ ва дигар фаъолиятҳои, ки аллакай хусусияти қонунӣ доранд, даромад ба даст оранд. Ташкилотҳои, ки хидматҳои ройгон пешниҳод мекунанд, ин хидматҳоро ба корбарон бар ивази таваҷҷӯҳи корбарон пешкаш мекунанд, ки дар навбати худ таблиғгарон пул мепардозанд ва пули таблиғгарон маҳз хидматҳоеро, ки ба корбарон пешниҳод мешаванд, дастгирӣ мекунад.

Аммо дар ҷанбаи дар қор баррасишуда, сабабҳои хизматрасонии ройгони ширкатҳои интернетӣ ба корбаронашон дуҷумдараҷа мебошанд. Аввалан, ин аст, ки ҳар рӯз миллионҳо корбарони Интернет дар асоси шартномае, ки бо як ширкати интернетӣ бастаанд, хидматҳои ройгон мегиранд.

Дар ҳолати мазкур мавҷудияти муносибатҳои иҷтимоии баркамол, ваъе паҳншуда ва маъмулӣ, ки берун аз назарияи ҳуқуқ ва танзими ҳуқуқӣ мемонанд, яъне нокифояи институтсионалии ин мушкилот ба назар мерасад. Дар ҳолатҳои баррасишуда нокифояи институтсионалии мушкилоти муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет бараъло мушоҳида мешавад. Па-

дидаи шартнома дар ҳуқуқи маданӣ бояд бо модели назариявӣ ва мафҳумҳои концептуалӣ пурра карда шавад. Дар ҳуқуқи ӯҳдадорӣ бояд мафҳуми «хизматрасонии ройгон» ворид карда шавад, ки дар доираи он шартномаҳо оид ба пешниҳоди хадомоти иттилоотӣ дар фазои маҷозии Интернет баррасӣ мешаванд.

**Мафҳуми чунин шартнома ба таври зайл ифода ёфтааст: «Тибқи шартнома оид ба хизматрасонии ройгон дар фазои маҷозии Интернет провайдери хизматрасон ӯҳдадор мешавад, ки бо супориши муштарӣ дар Интернет ройгон хизмат расонад (амалҳои муайяноро иҷро кунад ё фаъолияти муайяноро дар фазои маҷозии Интернет анҷом диҳад), ки шакли моддӣ надорад ва муштарӣ ба ивази хизмати гирифташуда ӯҳдадор мешавад, ки дар саҳифаи интернетии ба он ҷудошуда амалҳои муайяноро ки ба концепсияи умумии ширкат муҳолиф аст, иҷро накунад».**

Муносибатҳои ӯҳдадорӣ ҳуқуқӣ дар фазои маҷозии Интернет дар шакли шартнома оид ба хизматрасонии ройгон ба тамоми падидаи ҳуқуқи ӯҳдадорӣ тағйироти қуллии дорой хусусияти назариявӣ ва методологӣ ворид мекунад. Минбаъд дар қонуни ӯҳдадорӣ мафҳуми “ҷуброншуда” бояд алтернативаи худро дошта бошад – дар ҳуқуқи ӯҳдадорӣ ройгон расонидани хизматҳо имрӯз воқеият аст. Минбаъд таснифи шартномаҳои бе-муод танҳо ба воситаи предмети шартнома — чизи алоҳида муайяншуда ягона ва ғайри нест. Тасвири «танҳо шартномаи ҳақиқии навъи муайян тӯҳфа, қарз ройгон аст» аз ҷиҳати назариявӣ қўҳна шудааст. Ба ҷои ин, тасвири “шартномаҳои консенсуалии як навъи муайян низ ройгон аст”, ворид мешавад, ки маънои маҷмӯи шартномаҳо оид ба хизматрасонӣ дар фазои маҷозии Интернетро дорад.

Дар асоси таҳқиқоте, ки дар рисола анҷом дода шудааст, муаллиф ба ҳулосае меояд, ки муносибатҳои ӯҳдадорӣ ҳуқуқӣ дар фазои маҷозии Интернет дар соҳаи хизматрасонии ройгон дар назарияи ҳуқуқи маданӣ таҳия ва танзим нашудаанд. Дар ҳуқуқи ӯҳдадорӣ бояд мафҳуми «хизматрасонии ройгон» ворид карда шавад, ки дар доираи он шартномаҳо оид ба расонидани хизмати иттилоотӣ дар фазои маҷозии Интернет баррасӣ мешаванд. Дар робита ба ин, пешниҳод карда мешавад, ки мафҳуми «хизматрасонии ройгон дар Интернет» ба муомилоти илмӣ ворид карда, мафҳуми ӯҳдадорӣ хизматрасонии ройгон дар Интернет ҳамчун **муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар фазои маҷозии Интернет муайян карда шавад, ки тибқи он як шахс - муштарӣ ҳуқуқ дорад аз шахси дигар - ширкате, ки ҳаргуна амалро (хизматрасониро) анҷом медиҳад, расонидани чунин хизматро талаб кунад ва ширкат ҳуқуқ дорад аз муштарӣ иҷрои амали муайяноро (бақайдгириро) талаб кунад ё аз иҷроӣ ягон амал худдорӣ намояд.**

Аз рӯи нагичаҳои бадастомада ба боби 43 Кодекси гражданинӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ислоҳи меъёрӣ пешниҳод карда мешавад.

**Зербоби чоруми боби панҷум "Проблемаҳои масъулияти маданӣ дар Интернет"** ба мушкилоти камтаҳқиқи масъулияти маданӣ дар Интернет бахшида шудааст. Хусусиятҳои мушаххаси масъулияти маданӣ нишон дода шудаанд. Муаллиф муътақид аст, ки бо назардошти сохтори дунамуӣ Интернет, барои таҳлили объективӣ зарур аст, ки заминаҳои пайдоиши масъулият дар Интернет ҳалди ақал ба ду гурӯҳи нисбатан мустакил тақсим карда шаванд. Ба гурӯҳи аввал бояд ҳамаи далелҳои ҳуқуқие дохил шаванд, ки ҳуқуқҳои субъективиро, ки дар фазои табиӣ ҳангоми дастрасии муштарӣ ба шабака ба вучуд меоянд, вайрон мекунанд. Ба ин гуна далелҳо муносибати байни провайдер ва корбари Интернет ва насби барнома дохил мешаванд. Азбаски макони ба вучуд омадани факти ҳуқуқӣ фазои воқеии табиӣ мебошад, барои танзими ҳуқуқии онҳо заминаи муайяни ҳуқуқӣ мавҷуд аст.

Ба гурӯҳи дуюми заминаҳо далелҳои ҳуқуқие дохил мешаванд, ки ҳуқуқҳои субъективии шаҳрвандонро поймол мекунанд, вале бевосита ва танҳо дар фазои маҷозии Интернет ба вучуд меоянд. Ба ин гурӯҳ ҳам ғаълияти мустакими тичорӣ маҷозӣ ва ҳам дигар далелҳои ҳуқуқие, ки боиси оқибатҳои муайяни ҳуқуқӣ мегарданд – наشري асарҳои бо ҳуқуқи муаллиф ҳифзшаванда, муносибатҳои иттилоотӣ ва ғайраро дар бар мегирад. Масъалаи спам ва принсипҳои ҳуқуқии ҷавобгарӣ барои спам алоҳида баррасӣ карда мешаванд.

**Зербоби панҷуми боби панҷум «Мафҳуми умумии ҳуқуқи шартномаи электронӣ»** омӯзиши муносибатҳои шартномавиро дар Интернет бо асосноккунии ҳуқуқии назариявӣ дар бораи зарурати ворид намудани зерсоҳаи мустакили ҳуқуқи шартномавӣ бо номи «ҳуқуқи шартномаи электронӣ» ба назарияи ҳуқуқи маданӣ анҷом медиҳад. Дар амал тамоми муносибатҳои ҷамъиятии соҳаи шартнома бояд бо ҳуқуқи позитивӣ танзим карда шаванд. Муносибатҳои шартномавии электронӣ дар фазои маҷозии Интернет, тавре маълум гардид, дорои хусусиятҳои кофӣ аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим буда, ин хусусиятҳо дар доираи падидаҳои ҳуқуқи шартномавӣ омӯхта нашудаанд. Ва ин, дар навбати худ, барои ҷудо кардани муносибатҳои шартномавӣ дар фазои маҷозӣ ба зернавъи алоҳидаи ҳуқуқи шартномавӣ бо номи умумии «ҳуқуқи шартномаи электронӣ» асос мебошад. Мафҳуми ҳуқуқи шартномаи электронӣ ҳамчун зерсоҳаи ҳуқуқи шартномавӣ дода мешавад, ки предмети танзими ҳоси худро дорад, ва бо хусусиятҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ аз рӯи шакл ва категорияҳои субъект-объектҳо аз ҳуқуқи шартномавии оддӣ фарқ мекунанд.

**Дар ҷамъбаст** натиҷаҳои таҳқиқоти рисолаи илмӣ ҷамъбаст гардида, ҳуқуқҳои ва пешниҳодҳои баён карда мешаванд.

Муҳимияти Интернет барои ҳаёти муосир наметавонад аз ҳад зиёд арзёбӣ шавад. Фазои маҷозии Интернет дар айни замон ҷузъи ҷудонашавандаи иҷтимоии фарҳангии ҳам ҳаёти фардӣ ва ҳам инсонро дар

микёси сайёра муаррифӣ мекунад. Аз нигоҳи техникӣ, Интернет чунон босуръат рушд мекунад, ки як давраи дусола барои он як давраи том аст. Аммо дар ҷанбаи назариявии илми ҳуқуқ, назарияи Интернет дар ҳолати оромии нисбӣ қарор дорад. Яке аз сабабҳои аввалини онро метавон табиати то ҳаdde ғайриоддии худӣ Интернет ҳамчун падидаи техникӣ барои таҳлили ҳуқуқӣ номид. Ин муҳолифи андешаҳои назариявии ҳуқуқӣ дар бораи гузариши ҳуқуқ ҳамчун танзимгари муносибатҳои ҷамъиятӣ ба як қаламрави муайян бо фазои маҷозии Интернет, ки ҳеҷ сарҳадро наметавонад, вале имкон медиҳад, ки субъектҳои ҳуқуқ дар ин фазо амал кунанд. Ин имконнопазирӣ экстраполятсияи мафҳумҳои ҳуқуқии анъанавиро ба доираи Интернет меорад. Дастурҳои концептуалии ҳуқуқии ҷаҳдинасра, ки барои танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ оид ба манфиатҳои моликият пешбинӣ шудаанд, дар Интернет маънои аслии худро гум мекунад.

Бинобар ин, мо имрӯз бояд Интернетро ҳамчун фазои нави ҳуқуқӣ қабул кунем, ки фаҳмиши назариявӣ ва меъерии худро тақозо мекунад. Аз он сабаб нав аст, ки аз ҷиҳати назариявӣ масъалаҳои муносибатҳои ҳуқуқии ба таври объективӣ инкишофёфта дар фазои маҷозии Интернет аз ҷониби илми ҳуқуқ амалан омӯхта нашудаанд.

Раванди ташаккули донишҳои назариявӣ дар марҳилаҳои гуногуни таҳаввулотӣ илм бо тарзу усулҳои гуногун сурат мегирад, аммо ҳар як ҳолати нави ҷустуҷӯи назариявӣ на танҳо усулҳо ва амалиёти ташаккули назарияи қаблан муқарраршударо бартараф мекунад, балки онҳоро ба як маҷмӯи системаи техникӣ ва усулҳо мураккабтар дохил мекунад.<sup>32</sup> Бо истифода аз ин ақидаи В.С.Степин ба омӯзиши илмӣ-ҳуқуқии Интернет метавон гуфт, ки чунин таҳқиқот имрӯз дар илми ҳуқуқ бо маҷмӯи мафҳумҳои ҳуқуқӣ, ки барои Интернет дар маҷмӯъ ҳамчун як системаи технологӣ ғаъол сохта шудаанд, алоқаманд аст. Аммо, бо назардошти сохтори хеле мураккаби Интернет, ин равишро асоснок ҳисобидан мумкин нест. Имрӯз сатҳи фаҳмиши ҳуқуқии равандҳои марбут ба Интернет ба дараҷае баланд аст, ки худ илми Интернет ба тафриқа дар сатҳи фанӣ ниёз дорад. Ин ҳуҷумсаро мушкилоти муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет водор мекунад, ки дар ҳуқуқшиносии назариявӣ кам омӯхта шудаанд. Соҳаи танзими ҳуқуқии Интернет бо таҳқиқоти сегменталӣ маҳдуд аст, ки тасвири ҳамаҷонибаи ҳуқуқии Интернетро пешниҳод намекунад. Андешаи густурдаи илмӣ дар бораи он, ки худ Интернет ҳамчун маҷмӯи шабақаҳои мавриди омӯзиши ҳуқуқӣ қарор дорад, то имрӯз аз ҷониби як қисми муайяни ҷомеаи илмӣ дастгирӣ карда мешавад. Далели он, ки ҳодисаҳо ва амалии субъектҳои ҳуқуқ дар асоси падидаҳои ҳуқуқии таҳқиқшуда дар Интернет асос ёфтаанд, далели кофии илмӣ намеёбад, дар сурате ки маҳз ҳамин ҳолатҳо муносибатҳои ҳуқуқиро, ки илми ҳуқуқ таҳқиқ менамояд, ба миён меорад. Аз тарафи дигар, тавачҷуҳи нокифояи илмӣ ба масъалаҳои назариявии

<sup>32</sup>Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М.; Гардарики, 2008. – С. 265

муносибатҳои шартномавӣ дар соҳаи Интернет боиси он гардид, ки муносибатҳои ҷамъиятии дорои хусусияти граждани дар фазои маҷозии Интернет, гарчанде ки онҳо дорои хусусияти оммавӣ ва устувор гардидаанд, характери номукамал, ё ба таври сегментӣ омукта мешаванд ва ё дар назарияи ҳуқуқ умуман тавсиф карда намешаванд. Дар назарияи ҳуқуқи граждани то имруз мафҳумҳои «муносибатҳои граждани ҳуқуқи электронӣ», «ӯҳдадориҳои вобаста аз шартномаҳои электронӣ» ва ғайра вуҷуд надоранд.

Ҳангоми экстраполятсияи муқаррароти назариявӣ оид ба муносибатҳои ҳуқуқи шаҳравандӣ ба Интернет қайд карда шуд, ки тамоми хусусиятҳои мушаххасе, ки муносибатҳои ҳуқуқиро аз нуқтаи назари ҳуқуқи граждани тавсиф мекунанд, дар фазои маҷозии Интернет мавҷуданд. Фаъолияти сомонаҳои иҷтимоӣ, ки дар назари аввал аз тичорат дуранд, идеяҳои тичоратӣ бомуваффақият амалӣ мешаванд ва аллакай миллиардҳо доллар арзиш доранд. Бо итминон метавон гуфт, ки соҳибони сайтҳои иҷтимоӣ амалҳои иҷро менамоянд, ки боиси оқибатҳои ҳуқуқӣ дар шакли ба даст овардани фоида аз фаъолият дар сайт мешаванд. Ин муносибатҳо равшан характери моликият доранд ва ҳаракати сарватҳои моддиро инъикос мекунанд.

Аммо, тақрор мекунем, ки дар ҷанбаи назариявӣ мушкилоти муносибатҳои ҳуқуқи граждани дар фазои маҷозии Интернет амалан мавриди омӯзиш қарор нагирифтаанд. Номукамалии танзими ҳуқуқи маданияи муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет дар мавҷуд набудани таърифҳои ҳуқуқи илмӣ ва ҳуқуқи ҳам унсурҳои Интернет ва ҳам дар маҷмӯъи худ Интернет мебошад. Дар ин ҷихат, мо чунин мешуморем, ки ҳалли масъалаҳои танзими ҳуқуқи муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет дар асоси равишҳои нави назариявӣ ва методологии масъала имконпазир аст. Идеяи асосии ин таҳқиқот таҳияи назарияи амбивалентии (дунамудии) Интернет мебошад, ки тибқи он омӯзиши назариявии Интернет ба ду ҷузъи мустақил тақсим мешавад – муносибатҳои шартномавӣ бо дастрасӣ ба шабака, ки дар онҳо унсурҳои муносибатҳои оммавии ҳуқуқӣ мавҷуданд, ва муносибатҳои шартномавӣ дар фазои маҷозӣ, ки танҳо аз муносибатҳои хусусӣ иборатанд. Ва дар ин ҷихат таҳлили назариявии шартномаҳои дар фазои маҷозии Интернет басташуда аҳамияти ниҳоят калон дорад.

Омӯзиши илмии шартномаҳо дар илми ҳуқуқи мадания, бидуни муболиға, яке аз ҷойҳои аввалро ишғол мекунанд. Шартнома ҷузъи марказии низомсозии муносибатҳои ҳуқуқи граждани мебошад, ки предмети асосии ҳуқуқи граждани – муносибатҳои молумулқиро ташкил медиҳад. Чунин таваҷҷӯҳи ҷиддии ҳуқуқи мадания ба шартнома комилан фаҳмоист: паҳншудатарин падидаи ҳуқуқи мадания, ки тағбиқи амалии васеътарин дорад, чунон ки қайд карда шуд, падидаи шартнома мебошад. Бо чунин меъроси илмии густурдаи марбут ба падидаи шартнома, дар назари аввал ба илми

ҳуқуқ маданӣ ворид намудани ягон мафҳуми навест, ки ба падидаи шартнома дахл дорад, душвор аст. Аз замони ҳуқуқи Рим падидаи шартнома бо вучуди тағйироти сершумори шаклҳои идоракунии ва ҳаёти иҷтимоӣ иқтисодии ҷамъият устувортарин падидаи буд, ки хусусияти муносибатҳои ҷамъиятии бо ҳуқуқи маданӣ танзимшавандаро пешаки муайян мекунад. Ин аз он шаҳодат меод, ки мафҳумҳои концептуалии шартнома ва ақидаҳои умумии назариявӣ дар бораи он мустаҳкам ва тағйирнопазиранд. Аммо дар аслият вазъияти ҳозираи ҳуқуқи шартномавӣ аз бисёр масъалаҳои ҳалнашудаи назариявии ҳуқуқӣ пур аст. Ва қариб ҳамаи ин мушкилот ба гузариши иқтисодиёт, соҳибкорӣ ва дигар соҳаҳои ҳаёти мо ба шакли электронӣ иртибот доранд, ки бо миёнаравии пайдоиши шабакаи ҷаҳонии байналмилалӣ Интернет мебошад. Асри электронии рақамӣ, ки тавассути Интернет ба вучуд омадааст, симои муносибатҳои ҳуқуқиро, махсусан дар соҳаи ҳуқуқи маданӣ, ба қуллӣ тағйир дод. Фазаи навест, ки қаблан ба илми ҳуқуқ номаълум буд, ба вучуд омад, ки дар он амалҳои сурат мегиранд, ки оқибатҳои мушаххаси ҳуқуқӣ доранд. Ва қўшиши ба ин гуна амалҳо таъбиқ намудани постулатҳо ва мафҳумҳои ҳуқуқи маданияи классикӣ бебарор аст. Дар баробари ин, шартномаи электронӣ ба таври қатъӣ ба истифодаи тичоратӣ ва соҳибкорӣ ворид шуда, тадричан иваз кардани шартномаи ҳатти пешбинишудаи Кодекси маданӣ гардид. Чунин мафҳумҳои бунёдии муносибатҳои шартномавӣ, аз қабилӣ «вақт», «ҷой», «субъект» дар фазаи маҷозии Интернет маънои аслии худро гум кардаанд. Аз ин лиҳоз, мафҳуми ҳуқуқи маданияи классикии «Ҳуқуқи шартномавӣ» дар замони муосири электронии рақамӣ ба мафҳуми нави «ҳуқуқи шартномаи электронӣ» иваз кардани он саҳт эҳтиёҷ дорад.

Дар доираи концепсияи «ҳуқуқи шартномаи электронӣ» таҳлили илмӣ-назариявии ҳуҷҷати электронӣ, унсурҳои шартномаи электронӣ, лаҳзаи ба вучуд омадани ҳуқуқ ва ўҳдадорӣ аз рӯи шартномаи электронӣ ва дигар ҷузъҳои муносибатҳои шартномавии электронӣ имкони таҳлил аст. Ва азбаски ҳама шартномаҳои дар шакли электронӣ ба дастшуда ба ин ё он дараҷа ба Интернет марбутанд, фарзияи асосии таҳқиқоти мазкур ин аст, ки ҳуқуқи шартномаи электронӣ соҳаи муносибатҳои шартномавӣ дар фазаи маҷозии Интернет мебошад.

Ҳангоми муайян намудани мавқеи қонуни позитивӣ дар танзими муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет, мо бояд эътироф намоем, ки имрӯз соҳаи технологияҳои интернетӣ амалан аз таъсири қонуни мусбӣ озод аст. Вазъият дар омӯзиши илмии падидаи Интернет тақрибан ҳамин аст. Таҳқиқоти дарозмуддат, ки дар соҳаи назарияи Интернет гузаронида шудаанд, афзоиши миқдорӣ дар таҳқиқоти ҳуқуқӣ, ки ба вижагиҳои ҷомеаи рақамӣ бахшида шудаанд, нишон медиҳанд, аммо ин таҳқиқотҳо ба ташаккули парадигмаи ягонаи назарияи Интернет оварда нарасонданд. Ин ҳолат дар илми ҳуқуқи маданӣ равшантар зодир мегардад. Муносибатҳои, ки



қонунгузори маданӣ танзим мекунад, аз ҳама бештар технологияҳои муносири рақамӣ таъсир мерасонанд. Инноватсияҳои номбар кардан кифоя аст, ки шартномаи электронӣ, шартномаи оқилона, технологияи блокчейн, криптовалюта, яъне пули рақамӣ, аз ҷумлаи зухуроти мураккаби ҳуқуқӣ, ба мисли «симои рақамии субъекти ҳуқуқи граждани» зикр накунем. Аммо қонунгузор барои додани ин муносибатҳои шакли ҳуқуқии маданӣ шитоб намекунад. Таҳқиқоти диссертатсияи мазкур барои муқаммал намудани ин холигоҳ дар танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет равона карда шудааст.

Дар натиҷаи таҳқиқоти диссертатсия хулосаҳои асосии муаллиф дар рафти кори илмӣ оид ба мавзӯ оварда шудаанд.

## **I. \_ Пешниҳодҳои назариявӣ:**

### **I. Пешниҳодҳои дорони хусусияти назариявиро:**

1. Дар асоси таҳлили унсурҳои асосии шартномаи ҳуқуқии маданӣ, ки дар назарияи ҳуқуқи маданӣ мавҷуданд, мафҳуми шартномаи электронӣ дода мешавад: шартномаи электронӣ созишномаи байни ду ё зиёда ашхос мебошад, ки дар фазои маҷозии Интернет ба даст омада, дар васоити компютери моддӣ сабт гардида, ба пайдоиш, тағйир ва қатъи ҳуқуқи ӯҳдадорихоӣ шахравандии ҳамдигар нигаронида шудааст.

2. Дар бораи дунамуда будани муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет хулоса бароварда мешавад. Дар натиҷа назарияи нави илмии Интернет бо номи «назарияи амбивалентии Интернет» пешниҳод карда шуд, ки хусусияти муносибатҳои шартномавиро дар Интернет дурусттар ифода мекунад. Тибқи назарияи амбивалентӣ муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет дар ду фазои ҳуқуқӣ – табиӣ ва маҷозӣ ба вучуд меоянд. Ин ба табиати амбивалентии (дунамудаи) Интернет вобаста аст. Чунин дунамудӣ мавҷудияти ду низоми гуногуни танзимро вобаста ба фазои ҳуқуқие, ки дар он муносибатҳои ҳуқуқӣ ба вучуд меоянд, талаб мекунад. Муносибатҳои шартномавӣ дар соҳаи Интернет, ки дар фазои табиӣ ба вучуд меоянд, ба муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ оид ба дастрасӣ ба Интернет мансубанд. Низоми танзими чунин муносибатҳои ҳуқуқӣ маҷмӯи ҳуқуқи хусусӣ ва муносибатҳои ҳуқуқии оммавӣ мебошанд. Муносибатҳои шартномавӣ дар соҳаи Интернет, ки дар фазои маҷозӣ ба вучуд меоянд, ба муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ бевосита дар Интернет мансубанд. Низоми танзими чунин муносибатҳои ҳуқуқӣ принципҳои умумии муносибатҳои ҳуқуқӣ ба урфу одатҳои ҳуқуқӣ ва презумпсияи (эҳтимолати) мавҷудияти субъекти ҳуқуқӣ асос ёфтаанд. Асосан ин муносибатҳои ҳуқуқӣ характери конвенционалӣ (аҳдӣ) доранд.

3. Дар асоси таҳлили фазои маҷозӣ ва муқаррароти умумии назариявӣ дар бораи субъекти ҳуқуқ хулосаи назариявӣ дар муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет хусусияти шартии муносибатҳои шартномавӣ

дар фазои мачозии Интернет, ки эҳтимологи субъекти ҳуқукии тарафи шартнома пешбинӣ менамояд, асоснок карда мешавад. Бо назардошти хусусиятҳо ва «мачозияти» ин муносибатҳо дар Интернет, муайян кардани субъекти муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет душворихо муайянеро ба вучуд меорад. Муносибатҳои конвенсионалӣ (аҳдӣ) дар Интернет пешбинӣ мекунанд, ки дар фазои мачозӣ баробарӣ ва қобилияти ҳуқукии субъектҳои ба муносибатҳои электронӣ воридшаванда оид ба неъматҳои молумулкӣ ва ғайримолумулкӣ шахсӣ то он даме, ки бевосита изхори акси ҳол ё исбот нашудани он сурат мегирад, эҳтимолӣ мебошад.

4. Омӯзиши падидаи субъекти муносибатҳои шартномавӣ дар фазои мачозии Интернет муқаррароти нави назариявиро оид ба симои субъекти шартнома дар Интернет ошкор намуд. Муқаррар шудааст, ки дар фазои мачозии Интернет тарафҳои шартнома на шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, чи тавре ки дар назарияи субъекти ҳуқуқ гуфта шудааст, балки барномаи компютерӣ буда метавонад, ки нақши иштирокчиӣ шартномаро иҷро мекунанд. Бо ин далелҳо пешниҳод шудааст, ки ба ҳуқуқи шартнома мафҳуми нави «субъекти электронии ҳуқуқ» ворид карда шавад.

5. Дар асоси назарияи амбивалентии Интернет равиши методологӣ ба таснифи шартномаҳои граждани дар соҳаи Интернет, аз ҷумла шартномаҳо дар Интернет дар фазои воқеии табиӣ ва шартномаҳо дар фазои мачозӣ пешниҳод карда мешавад; пешниҳод шудааст, ки охириҳо вобаста ба хусусиятҳои ҳуқуқӣ ба се гурӯҳ ҷудо карда шаванд: 1) шартномаҳое, ки ба дастрасӣ ба шабакаи компютерӣ алоқаманданд, вале дар фазои мачозӣ баста мешаванд; 2) шартномаҳои маданияи анъанавӣ дар шакли электронӣ; 3) шартномаҳо оид ба объектҳое, ки дар фазои виртуалӣ сохта шудаанд.

6. Дар диссертатсия асоснок карда шудааст, ки мавқеи назариявӣ оид ба иттилоот ҳамчун объекти ягонаи муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет ба сатҳи муосири инкишофи муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет мувофиқат намекунад. Мавқеи нави назариявӣ дар илми ҳуқуқ дар бораи мавҷудияти муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет асоснок карда шудааст. Дар робита ба пайдоиш ва фаъолияти фаъоли пули криптиалӣ, яъне пули электронӣ дар фазои мачозӣ, дар фазои мачозӣ на танҳо муносибатҳои ҳуқукии ҳатмӣ вучуд доранд, чуноне ки дар боло зикр гардид, балки муносибатҳои ҳуқуқи ашё низ ба вучуд омадаанд ва устувор мебошанд.

7. Дар қорҷӯбаи таҳқиқоти диссертсионӣ муайян шудааст, ки мафҳумҳои бунёдии муносибатҳои шартномавӣ, аз қабилӣ «вақт», «ҷой», «субъект» дар фазои мачозии Интернет маънои аслии худро гум кардаанд. Аз ин лиҳоз, пешниҳод карда мешавад, ки дар падидаи шартнома зербахши нав бо номи «Ҳуқуқи шартномаи электронӣ» ворид карда шавад.

Дар қорҷӯбаи концепти «ҳуқуқи шартномаи электронӣ» метавон назарияи ягонаи муносибатҳои шартномавии электрониро дар маҷмӯъ эҷод кард. Инчунин, таҳлили илмӣ-назариявии ҳуҷҷати электронӣ, субъектҳои

шартномаи электронӣ, лаҳзаи пайдоиши ҳуқуқи ӯҳдадорихо аз рӯи шартномаи электронӣ ва дигар чузъҳои муносибатҳои шартномавии электронӣ имконпазир мегардад. Ва азбаски ҳама шартномаҳои ба таври электронӣ басташуда то ин ё он дараҷа ба Интернет алоқаманданд, ҳуқуқи шартномаи электрониро метавон ҳамчун соҳаи муносибатҳои шартномавӣ дар фазои виртуалии Интернет муайян кард.

8. Таъсири мафҳумҳои асосии ҳуқуқи шартномаи электронӣ асоснок шудааст. Ҳуқуқи шартномаи электронӣ бояд ҳамчун зерсоҳаи ҳуқуқи шартномавӣ бо предмети танзими хоси худ, ки бо хусусиятҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим аз ҳуқуқи шартномавии аслий дар шакл ва категорияҳои субъект-объектҳо фарқ мекунад, фаҳмида шавад. Объекти ҳуқуқи шартномаи электронӣ муносибатҳои шартномавӣ мебошанд, ки танҳо дар фазои маҷозӣ ба вучуд меоянд, тағйир меёбанд ва қатъ мешаванд, ки дорои шакли электронӣ ва предмети мушаххас мебошанд.

## **II . Пешниҳодҳои дорои хусусияти амалидошта:**

9. Дар диссертатсия асоснок карда мешавад, ки Интернет ҳамчун системаи техникӣ ва фазои маҷозӣ ҳамчун маҳсули ин система соҳаҳои гуногуни танзими ҳуқуқӣ доранд. Соҳаи системаи техникӣ бо маҷмӯи ҳуқуқи хусусӣ ва муносибатҳои ҳуқуқии омма, майдони фазои маҷозӣ танҳо бо усулҳои ҳуқуқи хусусӣ танзим карда мешаванд. Аз ин рӯ, ин соҳаҳо танзими ҳуқуқии гуногунро талаб мекунанд. Ва дар шакли пешниҳодшуда – ба чузъҳои ҷудоғона тақсим кардани онҳо, таҳқиқоти илмии ҳуқуқӣ дар соҳаи назарияи Интернет низомнокӣ, мувофиқати мантиқӣ ва яқпорчагии падидавӣ пайдо мекунанд.

10. Мафҳуми муносибатҳои ҳуқуқи маданӣ дар фазои маҷозии Интернет пешниҳод шудааст. Дар асоси омӯзиши хусусиятҳои таркиби объектӣ-субъектии муносибатҳои ҳуқуқӣ дар муҳити маҷозӣ асоснок карда мешавад, ки муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ дар фазои маҷозии Интернет – ин муносибатҳои субъектҳои баробарҳуқуқие мебошад, ки бо ҳуқуқи ӯҳдадорихои мутақобила оид ба қонун гардонидани манфиати муайян, ки танҳо дар фазои маҷозии Интернет ба вучуд меоянд, тағйир меёбанд ва қатъ мешаванд ва танҳо тавассути мубодилаи электронии иттилоот имконпазиранд.

11. Дар натиҷаи таҳлили ӯҳдадорихои ҳуқуқӣ дар фазои маҷозӣ, хусусиятҳои падидаҳои ҳуқуқи ӯҳдадорихо дар Интернет ҳамчун як намуни муносибатҳои ҳуқуқии электронии маданӣ муайян карда шуданд. Дар доираи таҳқиқоти мазкур таърифҳои муаллиф оид ба ӯҳдадорӣ оварда шуданд: ӯҳдадорӣ дастрасӣ ба Интернет дар фазои табиӣ, инчунин дар фазои маҷозии Интернет чунин муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ мебошанд, ки аз рӯи онҳо як шахс – кредитор ҳуқуқ дорад аз шахси дигар – қарздор анҷом додани амали муайян ё худдорӣ аз иҷрои ягон амалро талаб намояд. ӯҳдадорихои бевосита дар фазои маҷозии Интернет муносибатҳои ҳуқуқии

мадании дорои хусусияти синаллагматикӣ мебошанд, ки тибқи он ҳар як тараф ба ивази ӯҳдадорихоӣ ба зимма гирифтааш ба тарафи дигар ҳуқуқи талабот дорад.

12. Дар диссертатсия дар асоси натиҷаҳои таҳлили падидаҳои ҳуқуқи ӯҳдадорихоӣ шартномаи нав оид ба хизматрасонии ройгон дар Интернет, ки дар назарияи ҳуқуқи маданӣ номаълум аст, таъсиф шудааст. Таърифи муаллифии шартномаи мазкур ҳамчун як созишномаи дучониба, консенсуалӣ, синаллагматикӣ ва ройгон пешниҳод карда мешавад, ки тибқи он иҷрогар ӯҳдадор мешавад бо супориши фармоишгар дар фазои мачозии Интернет хизматрасониро ройгон пешниҳод намояд, ва фармоишгар ба ивази хизмати гирифтааш ӯҳдадор мешавад, ки амалҳои муайянеро, ки ба мафҳуми умумии ширкат муҳолифанд, анҷом надихад. Таърифи муаллифии шартнома оид ба пешниҳоди ройгони хизматрасонӣ дар Интернет ҳамчун муносибатҳои ҳуқуқи маданӣ дар фазои мачозии Интернет пешниҳод карда мешавад, ки тибқи он як шахс - истифодабар ҳуқуқ дорад аз шахси дигар - ширкат расонидани хизмати муайянеро талаб кунад, ва ширкат ҳуқуқ дорад аз истифодабар анҷом додани амали муайян (бақайдгирий) ё худдорӣ аз иҷрои ягон амалро талаб намояд.

13. Дар асоси омӯзиши шартномаҳои, ки дар фазои мачозии Интернет баста мешаванд, фарқиятҳои куллии онҳо аз шартномаҳои дар фазои табиӣ басташуда нишон дода шудаанд. Хусусиятҳои шартномаҳои ошкор карда мешаванд: онҳо дар фазои ғайримоддӣ баста мешаванд, субъектҳои муайян карда намешаванд, шакли шартнома электронӣ мебошад, ҳисоббарбаркуноии мутақобила бо эквиваленти электронӣ анҷом дода мешаванд. Тағйир додани шакли ҳагтии шартнома ба шакли электронӣ дар илми ҳуқуқшиносӣ аз ҷиҳати назариявӣ асоснок нашудааст. Хусусиятҳои назариявӣ ва ҳуқуқи шартномаҳои дар Интернет оварда шудаанд. Принципи асосии ҳуқуқи Интернет аз он иборат аст, ки тарафҳо ҳақ надоранд қонунӣ ва эътибори шартномаро танҳо бо далели баста шудани он ба таври электронӣ ва дар фазои мачозӣ зерӣ шубҳа гузоранд. Аммо ин ҳолатҳои воқеӣ аз ҷиҳати назариявӣ қор карда баромада нашудаанд ва бо меъёрҳои ҳуқуқи позитивӣ танзим нашудаанд. Дар таҳқиқот роҳи ҳалли ин мушкилот пешниҳод карда шудааст.

14. Хусусияти шартии муносибатҳои дар фазои мачозии Интернет ба раванди муносибатҳои шартномавӣ байни субъектҳои низ дахл дорад. Аз ин лиҳоз, қоидаҳои танзими ин муносибатҳои табиати квази-меъёрӣ доранд, зеро қонунгузори қорӣ дар соҳаи танзими муносибатҳои шартномавӣ дар фазои мачозии Интернет ба принципҳои танзими муносибатҳои ҳуқуқи дар фазои табиӣ асос ёфтааст.

15. Таҳлили заминаи меъёрии ҳуқуқи танзими шартномаҳои маданӣ дар соҳаи Интернет имкон дод ба чунин ҳулосае оем: дар низоми қонунгузори ватанӣ ягон меъёре вучуд надорад, ки чунин муносибатҳои

ичтимоии инкишофёфтаро ба мисли шартномаҳо дар соҳаи Интернет бево-сита ва бевосита танзим менамояд. Аз ин лиҳоз, лоиҳаҳои мушаххаси меъёрии иловаҳо ба қонунгузори амалқунанда, инчунин лоиҳаи Қонуни маҷмуи «Дар бораи танзими ҳуқуқи Интернет» пешниҳод карда шуданд.

## **ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРАҶАИ ИЛМӢ**

### **I. Монографияҳо:**

[1- М] Абдучалилов, А. Проблемаҳои назариявии танзими ҳуқуқи Интернет: ҷанбаҳои ҳуқуқи шахрвандӣ: [Матн] монография. /А. Абдучалилов. – Душанбе, Эр-граф, 2014. – 240 с. (15 ҷ/ч.). ISBN 978-999-75-4-027-0

[2- М] Абдучалилов, А. Проблемаҳои назариявии муносибатҳои ҳуқуқи шахрвандӣ дар Интернет: [Матн] монография. /А. Абдучалилов. – Душанбе, Андалеб-Р., 2015. – 272 с. (17 ҷ/ч.). ISBN 978-99975-48-21-4

[3-М] Абдучалилов, А. Таълимоти умумӣ оиди Интернет: [Матн] монография. /А. Абдучалилов. – Душанбе, Эр-граф, 2018. – 232 с. (14,5 ҷ/ч.) ISBN 978-99975-69-62-2

[4-М] Абдучалилов, А. Такмили асосҳои ҳуқуқи хусусии қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2015-2019: [Матн] монография / А. Абдучалилов (бо ҳаммуаллифӣ)/. Душанбе, Дониш, 2021. 467 с. (27 ҷ/ч.) ISBN 978-99975-74-51-0

### **II. Мақолаҳои илмӣ, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва тавсиякардаи Комиссияи олии атгестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҚОА Федератсияи Россия ба таъб расиданд:**

[5-М] Абдучалилов, А. Проблемаҳои танзими ҳуқуқи муомилот дар интернетӣ ҷаҳонӣ [Матн] / А. Абдучалилов // Аҳбори АИ ҚТ. Силсилаи «Фалсафа ва ҳуқуқ». – Душанбе, 2005. – № 3. – С.104-112.

[6-М] Абдучалилов, А. Мушкилоти муайянқунӣ шахсият дар Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Аҳбори АИ ҚТ. Силсилаи «Фалсафа ва ҳуқуқ». – Душанбе, 2008. – № 2. – С.157-163.

[7- М] Абдучалилов, А. Танзими ҳуқуқи андозбандӣ дар Интернет: мушкилот ва дурнамо [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи ҳуқуқи Евразия. – М.: 2010. - № 5. – С.72-77. (1 п/л). ISSN : 2073-4506

[8-М] Абдучалилов, А. Ҳуқуқи Интернет. Таҳлили падида [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи ҳуқуқи Евразия. – М.: 2011. - № 1. – С. 98-102. ISSN: 2073-4506

[9-М] Абдучалилов, А. Интернет: бӯхрони модели иттилоотӣ [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи ҳуқуқи Евразия. – М.: 2011. - № 3. – С.108-113. ISSN : 2073-4506.

[10-М] Абдучалилов, А. Интернет ҳамчун объекти тадқиқоти илмӣ-ҳуқуқӣ [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи ҳуқуқии Евразия. М.: – 2011. - № 6. – С. 98-103. ISSN: 2073-4506.

[11-М] Абдучалилов, А. Заминаҳои назариявии Кодекси Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи ҳуқуқии Евразия. – М.: 2012. - № 5. – С. 106-111 ISSN: 2073-4506.

[12-М] Абдучалилов, А. Моҳият ва мақоми ҳуқуқии фазои маҷозӣ [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи ҳуқуқии Евразия. – М.: 2012. - № 10. – С.130-133. ISSN : 2073-4506.

[13-М] Абдучалилов, А. Муносибатҳои хусусӣ ва ҷамъиятӣ дар Интернет. [Матн] /А.Абдучалилов // Аҳбори Пажӯҳишгоҳи фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2012. – № 3. – С. 98-102 (0,6 ҷ/ч.). ISSN 0235-005 X

[14-М] Абдучалилов, А. (бо ҳаммуаллифӣ) Дар бораи модели назариявии фазои маҷозӣ. [Матн] /А. Абдучалилов, А.А. Шамолов // Аҳбори Пажӯҳишгоҳи фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2013. – №1-2. – С. 8-13. ISSN 0235-005 X

[15-М] Абдучалилов, А. Вазъи ҳуқуқии шартномаи электронӣ [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи ҳуқуқии Евразия. – М.: 2013. - № 7. – С. 104-107. ISSN : 2073-4506.

[16-М] Абдучалилов, А. (бо ҳаммуаллифӣ) Дар бораи мафҳуми вақт дар Интернет. [Матн] /А. Абдучалилов, А.А. Шамолов // Аҳбори Пажӯҳишгоҳи фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2014. – № 1. – С. 8-12. ISSN 0235-005 X

[17-М] Абдучалилов, А. Муносибатҳои ҳуқуқии шахрвандӣ дар Интернет. [Матн] / А. Абдучалилов // Аҳбори Пажӯҳишгоҳи фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2014. – № 1. – С. 114-119 (0,6 ҷ/ч.). ISSN 0235-005 X

[18-М] Абдучалилов, А. Консепсияи ҳуқуқи табиӣ Интернет. Оид ба масъалаи танзими ҳуқуқи фазои маҷозӣ [Матн] / А. Абдучалилов // Аҳбори Пажӯҳишгоҳи фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2014. – № 3. – С. 88-92. ISSN 0235-005 X

[19-М] Абдучалилов, А. Дар бораи мушкilotи ҳуқуқи секундарӣ дар Интернет. [Матн] / А. Абдучалилов // Аҳбори Пажӯҳишгоҳи фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2015. – № 1. – С. 95-99 ISSN 0235-005 X

[20-М] Абдучалилов, А. Ёҳдадорихои шахрвандӣ дар Интернет. [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи ҳуқуқии Евразия. – М.: 2014. - № 3. – С. 134-140. ISSN: 2073-4506.

[21 - М] Абдучалилов, А. Танзими ҳуқуқии Интернет: таҷриба дар қонунсозӣ. [Матн] /А. Абдучалилов // Аҳбори Донишгоҳи миллии

Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. – Душанбе, 2014. – № 3/5. – с. 121-125. ISSN 2074-1847

[22-М] Абдучалилов, А. Эҳтимолиятҳо дар Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Маориф. Илм. Кадрҳои илмӣ. – М.: 2014. - № 6. – С. 56-58. ISSN 2073-3305

[23-М] Абдучалилов, А. Шартномаҳои электронӣ дар Интернет: назария ва амалия [Матн] / А. Абдучалилов // Ахбори Донишгоҳ (Донишгоҳи Русия-Тоҷикистон (Славянӣ)). – Душанбе, ДДРТ, 2014. – № 4 (47). — С. 22-30. ISSN 2077-8305

[24-М] Абдучалилов, А. Субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Ахбори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. – Душанбе, 2015. – № 3/1 (158). – С. 67-72. ISSN 2074-1847

[25-М] Абдучалилов, А. Мазмунӣ муносибатҳои ҳуқуқии шахрвандӣ дар Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Ахбори Донишгоҳи ҳуқуқ, тичорат ва сиёсат. Силсилаи илмҳои иҷтимоӣ. — Хучанд. 2015. - № 1. (1). – С. 108-114. ISSN 2411-1945

[26-М] Абдучалилов, А. Муносибатҳои ҳуқуқии шахрвандӣ дар Интернет: масъалаҳои методология [Матн] / А. Абдучалилов // Маориф. Илм. Кадрҳои илмӣ. – М.: 2015. - № 1. – С. 36-3. ISSN 2073-3305

[27-М] Абдучалилов, А. Масъалаҳои таснифи муомилоти граждани дар Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Қонун ва ҳуқуқ, 2015. – № 2. – С. 61-63. ISSN 2073-3313

[28-М] Абдучалилов, А. Проблемаҳои ҷавобгарии шахрвандӣ дар Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. – Душанбе, 2014. – № 1. – С. 66-76. ISSN 2305-0535

[29-М] Абдучалилов, А. Равишҳои муосир ба назарияи муносибатҳои ҳуқуқии шахрвандӣ [Матн] / А. Абдучалилов // Волеияти қонун. – Краснодар, 2015. – № 4. – С. 152-166. ISSN 2079-0295

[30-М] Абдучалилов, А. Муқаррароти асосии назарияи амбивалентии Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи ҳуқуқии Евразия. – М.: 2016. - № 1. – С. 335-340. ISSN : 2073-4506

[31-М] Абдучалилов, А. Хусусиятҳои ҳуқуқии шартномаҳои басташуда дар Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи ҳуқуқи Россия. – М.: 2016. - № 2. – С. 71-82. ISSN 1605-6590

[32-М] Абдучалилов, А. Дар масъалаи хизматрасонии роӣгон дар Интернет. [Матн] / А. Абдучалилов // Ахбори Пажӯҳишгоҳи фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2016. – № 1. – С. 132-136. ISSN 0235-005 X

[33-М] Абдучалилов, А. Ҷанбаҳои нави таълимоти муносибатҳои ҳуқуқӣ. Баррасии монографияи Камышанский В.П. ва Карнушин В.Е. «Муносибатҳои ҳуқуқии шахрвандӣ: ҷанбаи иҷтимоӣ-психологӣ». М.: Ста-

тут, 2016. – 222 с. [Матн] / А. Абдучалилов // «Волюияти қонун», № 1 (25), 2016. Краснодар. – С. 292-297. ISSN 2079-0295

**[34-М]** Абдучалилов, А. Интернет ва ҳуқуқи шахрвандӣ: нуктаҳои таълим. [Матн] / А. Абдучалилов // «Маҷаллаи ҳуқуқии Евразия» - М.: 2016. - № 4 (95). 124-128. ISSN: 2073-4506

**[35-М]** Абдучалилов, А. Оид ба масъалаи таърифи мафҳуми «Интернет». [Матн] / А. Абдучалилов // «Маҷаллаи ҳуқуқии Евразия» - М.: 2017. - № 2 (105). С.258-261. ISSN : 2073-4506

**[36-М]** Абдучалилов, А. Фиксия дар Интернет. Фазои маҷозӣ ҳамчун категорияи ҳуқуқӣ [Матн] / А. Абдучалилов // «Маҷаллаи ҳуқуқии Евразия» - М.: 2017. - № 5 (108). С.73-75. ISSN : 2073-4506

**[37-М]** Абдучалилов, А. Проблемаҳои методологии ҳуқуқи Интернет // [Матн] / А. Абдучалилов // Ахбори Пажӯҳишгоҳи фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2017. - № 2. – С. 170-178. ISSN 0235-005 X

**[38-М]** Абдучалилов, А. Равишҳои концептуалӣ оиди парадигмаи умумии ҳуқуқии Интернет. [Матн] / А. Абдучалилов // «Маҷаллаи ҳуқуқии Евразия» - М.: 2018. - №1 (116). С.87-92. ISSN: 2073-4506

**[39-М]** Абдучалилов, А. Истиқлолият ва фазои маҷозӣ: назаре ба мушкилот. [Матн] / А. Абдучалилов // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2018. - № 2 (22). — С. 48-56. ISSN 2307-5198

**[40-М]** Абдучалилов, А. Ҳуқуқи моликият дар интернет. Имконпазирӣ ғайриимкон [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи ҳуқуқии Евразия. – М.: 2018. - № 6. – С. 80-82. ISSN : 2073-4506

**[41-М]** Абдучалилов, А. Тамоюлҳои нави назарияи объектҳои ҳуқуқи шахрвандӣ. [Матн] / А. Абдучалилов // Ахбори Пажӯҳишгоҳи фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. –2018. - № 2. – С. 180-187. ISSN 0235-005 X

**[42-М]** Абдучалилов, А. Интернет ва қонун: равияҳо ва мушкилот. [Матн] /А.Абдучалилов // Ахбороти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Қирғизистон. – Бишкек, 2019. № 1, – С. 69-74. ISSN 0002-3221

**[43-М]** Абдучалилов, А. Оид ба масъалаи дучонибагии табиати ҳуқуқии Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Маърузаҳои АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, шӯъбаи илмҳои ҷамъиятӣ. 2019 - № 2 (006). — 27-30 (0,4 ҷ/ҷ). ISSN 0002-0000

**[44-М]** Абдучалилов, А. Масъалаи шартномаҳои ғайрихосӣ дар осори В.А.Ойгензихт. [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи ҳуқуқии Евразия. – М.: 2020. - № 1 (140). – С. 107-109. ISSN : 2073-4506

**[45-М]** Абдучалилов, А. Проблемаҳои ҳуқуқии шартномаи электронӣ. [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи ҳуқуқии Евразия. – М.: 2020. - № 7 (146). – С. 202-204. ISSN: 2073-4506



[46-М] Абдучалилов, А. Бастани шартнома дар Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // «Маҷаллаи ҳуқуқии Евразия», № 7 (158) 2021. – С.236-241. ISSN : 2073-4506

[47-М] Абдучалилов, А. Офертаи электронӣ: ҷанбаҳои ҳуқуқӣ. [Матн] / А. Абдучалилов // «Маҷаллаи ҳуқуқшиносии Евразия», №4 (167) 2022. – С.155-156. ISSN : 2073-4506

[48-М] Абдучалилов, А. (бо ҳаммуаллифӣ). Оид ба масъалаи интиҳоби равишҳои оптималии омӯзиши муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // «Маҷаллаи ҳуқуқии Евразия», № 8 (171) 2022. – С.138-139. ISSN : 2073-4506

[49-М] Абдучалилов, А. Усулҳо ва шаклҳои танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. Душанбе, 2020 – № 2 (34). – С. 111-115. ISSN 2305-0535

[50-М] Абдучалилов, А. Танзими ҳуқуқии Интернет: гузориши масъала. [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. Душанбе, 2019 – № 1 (29). – С. 82-85. ISSN 2305-0535

[51-М] Абдучалилов, А. Пул дар Интернет. Проблемаҳои ҳуқуқии пули криптиалӣ. [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. - Душанбе, 2019 – № 2 (30). – С. 116-119. ISSN 2305-0535

[52-М] Абдучалилов, А. Интернет ва кодекси граждани: меъёр ё озода аз қонун? [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. Душанбе, 2019 – № 3 (31). – С. 124-127. ISSN 2305-0535

[53-М] Абдучалилов, А. Масъалаи танзими ҳуқуқии савдои электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. Душанбе, 2020. – № 1 (33). – С. 97-102. ISSN 2305-0535

[54-М] Абдучалилов А. Ањъанаҳои муомилоти қорӣ дар шартномаҳои дар Интернет басташуда [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. Душанбе, 2021 – № 1 (37). – С. 100-104. ISSN 2305-0535

[55-М] Абдучалилов А. Танзими ҳуқуқии Интернет: масъалаҳои методология [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. Душанбе, 2021 – № 2 (38). – С. 107-110. ISSN 2305-0535

[56-М] Абдучалилов А. Технологияҳои рақамӣ ва ҳуқуқ: ҳолат ва дурнамо [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. Душанбе, 2022 – № 1 (41). – С. 93-97. ISSN 2305-0535

[57-М] Абдучалилов, А. (бо ҳаммуаллифӣ). Назаре ба масъалаи патентпазирии барномаҳои компютерӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. Душанбе, 2022 г. – № 2 (42). – С. 127-130. ISSN 2305-0535

[58-М] Абдучалилов, А. Ҳуқуқи рақамӣ: интиқоди таъриф [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. Душанбе, 2023 – № 1 (45). – С. 8-11. ISSN 2305-0535

[59-М] Абдучалилов, А. Смарт-контракт дар маҷмӯи шартномаҳои электронӣ [Матн] /А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. Душанбе, 2023. – № 3 (47). – С. 102-105. ISSN 2305-0535

[60-М] Абдучалилов, А. Мафҳуми умуми оиди ҳуқуқи шартномаҳои электронӣ [Матн] /А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. Душанбе, 2023 г. – № 3 (47). – С. 106-109. ISSN 2305-0535

### **Ш . Мақолаҳои илмӣ, ки дар маҷмӯаҳо ва дигар нашриҳои илмӣ амалӣ нашр шудаанд:**

[61-М] Абдучалилов, А. Танзими ҳуқуқи Интернет [Матн] /А. Абдучалилов // Давлат ва ҳуқуқ. Маҷаллаи ДДМТ. – Душанбе, 2004. – № 2. – С. 43-50.

[62-М] Абдучалилов, А. Речаи ҳуқуқи муомилот дар Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Давлат ва ҳуқуқ. Маҷаллаи ДДМТ. – Душанбе, 2005. – № 2. – С. 7-15.

[63-М] Абдучалилов, А. Дар масъалаи тақмили қонунгузорӣ дар соҳаи Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷмӯаи асарҳои илмӣ Институти андоз ва ҳуқуқ. – Душанбе, 2005. Шумораи 7. Қисми 1. – С. 128-136.

[64-М] Абдучалилов, А. Хусусиятҳои муомилот дар Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Давлат ва ҳуқуқ. Маҷаллаи ДДМТ. – Душанбе, 2008. – № 1. – С. 30-36.

[65-М] Абдучалилов, А. Тағбиқи раванди қонунгузорӣ дар Тоҷикистон [Матн] / А. Абдучалилов // Аҳбори Ассамблеяи байнипарлумонии кишварҳои узви ИДМ. – С.- Петербург, 2003. – № 1. – С. 159-166.

[66-М] Абдучалилов, А. Нақши Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди қонунгузорӣ [Матн] / А. Абдучалилов // «Қонун ва ҳаёт», ред. Вазорати адлияи РСС Тоҷикистон. – Душанбе, 2005. – № 1. – С. 37-46.

[67-М] Абдучалилов, А. Мавзӯ ва усули ҳуқуқи интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷмӯаи қорҳои илмӣ Донишқадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон. – Душанбе, 2012. – С. 52-57.

[68 -М] Абдучалилов, А. Оид ба масъалаи мавқеи ҳуқуқи Интернет дар низомии умумии ҳуқуқ [Матн] /А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. – Душанбе, 2012. – № 1. – С. 76-87. ISSN 2305-0535

[69-М] Абдучалилов, А. Интернет: мушкилоти ҳуқуқӣ ва дурнамои ҳуқуқ [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. – Душанбе, 2012. – № 4. – С. 55-64. ISSN 2305-0535

[70-М] Абдучалилов, А. Танзими ҳуқуқи моликияти зехнӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷанбаи Интернет. [Матн] / А. Абдучалилов // Ҳаёти ҳуқуқӣ. Маҷаллаи иттилоотии илмӣ ДМТ. – Душанбе 2013. - № 1. – С. 122-134. ISSN 2307-5198

[71-М] Абдучалилов, А. Қонуни намунавӣ дар бораи асосҳои танзими Интернет. Тамоюлҳои мусбат ва манфӣ [Матн] / А. Абдучалилов //

Қонунгузорӣ. Маҷаллаи илмӣ-таҳлили Маркази миллии қонунгузорӣ. – Душанбе, 2013. № 2. – С. 49-53. ISSN 2410-2903

**[72-М]** Абдучалилов, А. Оид ба масъалаи барномаи компютерӣ ҳамчун объекти моликияти зеҳнӣ [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷмӯаи мақолаҳои конференсияи илмию назариявӣ омӯзгорону донишҷӯёни До-нишкадаи молия ва иқтисод Тоҷикистон. – Душанбе, 2013. – С. 43-49.

**[73-М]** Абдучалилов, А. Танзими муносибатҳои иттилоотӣ бо қонунгузори Чумхурии Тоҷикистон. [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷмӯаи мақолаҳои конференсияи байналмилалӣ илмӣ-амалии «Ҳуқуқвайронкунӣ дар шабақаҳои глобалӣ коммуникатсия ҳамчун таҳдид ба амнияти миллии давлатҳо» аз 14 майи соли 2013. Донишгоҳи миллии Қазоқистон ба номи. Ал Фороби. «Университетҳои қазоқ». – Алмаато, 2013. – С. 7-14. ISBN 978-601-04-0155-6

**[74-М]** Абдучалилов, А. Проблемаи хавфи тичорат дар интернет. [Матн] / А. Абдучалилов // Ҳаёти ҳуқуқӣ. Маҷаллаи иттилоотии илмӣи ДМТ. – 2014.- № 2. – С. 96-104. ISSN 2307-5198

**[75-М]** Абдучалилов, А. Дар бораи ҳуқуқи субъективӣ дар Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. – Душанбе, 2014. – № 3. – С. 49-57. ISSN 2305-0535

**[76-М]** Абдучалилов, А. Масъалаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар Интернет. [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. Душанбе, № 1, 2014. – С. 66-76. ISSN 2305-0535

**[77-М]** Абдучалилов, А. Принсипи поквичдонии муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷмӯаи мақолаҳои конференсияи байналмилалӣ илмӣ-амалӣ дар доираи хонишҳои ҷарсолаи ҳуқуқи шаҳрвандӣ «Инсоният дар қонуни шаҳрвандӣ», бахшида ба 20-солагии Кодекси граждании Чумхурии Қазоқистон. – Алмаато, 2014. – С. 451-458. ISBN 978-601-7483-04-3

**[78-М]** Абдучалилов, А. Мазмуни муносибатҳои ҳуқуқии шаҳрвандӣ дар Интернет: мушкилоти методологӣ [Матн] / А. Абдучалилов // ДНК пра-ва. – Н.Новгород, 2015. - № 2. – С. 3-6. ISSN 2409-6776

**[79-М]** Абдучалилов, А. Шартнома оид ба пешниҳоди хидматҳои рой-гон дар Интернет: назария ва амалия. [Матн] / А. Абдучалилов // Мақолаҳои Конференсияи VII байналмилалӣ илмӣ-амалии «Ислоҳоти судӣ дар Русия: гузашта, имрӯз, оянда (хонишҳои Қутафин)». – М.: 2015. – С. 140-144. ISBN 978-5-906685-04-9

**[80-М]** Абдучалилов, А. Муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет. Маҷаллаи ҳуқуқи донишгоҳи Қутафин [ Матн ] (бо забони англисӣ) / А.Абдучалилов // MSAL. – М.: 2015. № 1. – С. 68-81. ISSN 2313-5395

**[81-М]** Абдучалилов, А. Назарҳои позитивистӣ ва сотсиологӣ ба мушкилоти муносибатҳои ҳуқуқӣ [Матн] / А. Абдучалилов // Ҳаёти ҳуқуқӣ. Маҷаллаи иттилоотии илмӣи ДМТ. – Душанбе, 2015.- № 2 (10). – С. 59-71. ISSN 2307-5198

**[82-М]** Абдучалилов, А. Парадигмаи иттилоотии Интернет: мушкилоти методологӣ. [Матн] / А. Абдучалилов // Ҳуқуқи иттилоотӣ: Масъалаҳои мубрами назария ва амалия. Маҷмӯаи маърузаҳои конференсияи илмӣ-амалӣ. – М.: 2015. – С. 53-59 (0,7 ҷ/ч.). ISBN 978-906685-16-2

**[83-М]** Абдучалилов, А. Объектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет: ба масъалаи интиҳоби консепсия. [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. - Душанбе, 2015. № 1 (13). – с. 55-66. ISSN 2305-0535

**[84-М]** Абдучалилов, А. Шартҳои танзимкунандаи пайдоиши муносибатҳои ҳуқуқии граждани дар Интернет. [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. Душанбе, № 3/4 (15-16) 2015. – С. 37-47. ISSN 2305-0535

**[85-М]** Абдучалилов, А. Факти ҳуқуқӣ дар Интернет. [Матн] / А. Абдучалилов // Маводҳои конференсияи байналмилалӣ илмӣ-амалӣ бахшида ба 20-солагии Пажӯҳишгоҳи илмӣ ҳуқуқи хусусӣ ва 10-солагии Арбитражи байналмилалӣ Қазоқистон, (Алмаато, 21-22 майи 2015). Алмаато, Даур китоб, 2016. – с. 433-440. ISBN 978-601-7314-96-5

**[86-М]** Абдучалилов, А. Шартҳои пайдоиши муносибатҳои ҳуқуқии граждани дар Интернет. [Матн] / А. Абдучалилов // Ҳаёти ҳуқуқӣ. Маҷаллаи иттилоотии илмӣ ДМТ. – Душанбе, 2016.- № 2 (14). – С. 136-146. ISSN 2307-5198

**[87-М]** Абдучалилов, А. Такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи Интернет: ҳолат, мушкилот ва дурнамо [Матн] / А. Абдучалилов // Маводҳои конференсияи байналмилалӣ илмӣ-амалӣ «Нақши ДДТ дар ташаққул ва рушди илм ва маорифи инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» – Душанбе, 2016. – с.151-156.

**[88-М]** Абдучалилов, А. Парадигмаи технологияи Интернет: масъалаҳои назариявӣ. [Матн] / А. Абдучалилов // Қонунгузорӣ. Маҷаллаи илмӣ-таҳлилии Маркази миллии қонунгузорӣ. – Душанбе, 2017.- № 1 (25). – С. 5-9. ISSN 2410-2903

**[89-М]** Абдучалилов, А. Хусусиятҳои ҳуқуқии шартномаҳои дар Интернет басташуда [Матн] / А. Абдучалилов // Мушовири ҳуқуқ дар сохтмон, № 7, 2017. - М.: Нашриёти «ПАНОРАМА». — С. 30-40. ISSN 2074-966 X

**[90-М]** Абдучалилов, А. Оид ба масъалаи объектҳои муносибатҳои ҳуқуқии шаҳрвандӣ дар Интернет. [Матн] / А. Абдучалилов // Маводҳои Конференсияи V байналмилалӣ илмӣ-амалӣ «Низомии миллии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои ИДМ: таҳлили тамоюлҳо ва дурнамои рушд». – Душанбе, 2017. – С. 114-117.

**[91-М]** Абдучалилов, А. Объектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ дар Интернет: тамоюлҳои рушд. [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. № 1/2 (21-22). – Душанбе, 2017. – С.67-73. ISSN 2305-0535

**[92-М]** Абдучалилов, А. Масъалаҳои методологӣ муайяннамоӣ ва таснифи муносибатҳои ҳуқуқии граждани дар Интернет. [Матн] / А.

Абдучалилов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. Душанбе, 2017 – № 1 (25). – С. 44-52. ISSN 2305-0535

[93-М] Абдучалилов, А. Оид ба масъалаи ҳуқуқи моликият дар Интернет. [Матн] / А. Абдучалилов // Қонунгузорӣ. Маҷаллаи илмӣ-таҳлили Маркази миллии қонунгузорӣ. – Душанбе, 2018. – № 2 (30). — С. 19-23. ISSN 2410-2903

[94-М] Абдучалилов, А. Шартҳои бастанӣ шартнома дар Интернет. [Матн] / А. Абдучалилов // Маводҳои Конфронси VI байналмилалӣ илмӣ-амалии «Рушди илми ҳуқуқ дар шароити муосир: назария ва амалия», Донишгоҳи Славянии Россия ва Тоҷикистон. – Душанбе, Нашриёти ДДТТ, 2018. – С. 19-22.

[95-М] Абдучалилов, А. Пулҳои электронӣ: мафҳум ва вазъи ҳуқуқӣ (бо забони тоҷикӣ) [Матн] / А. Абдучалилов // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – Душанбе, 2018. № 2 (10). — С. 128 — 131.

[96-М] Абдучалилов, А. Муносибатҳои ҳуқуқии шаҳрвандӣ: нуқтаи назари муосир ба масъала. [Матн] / А. Абдучалилов // Маводҳои Конференсияи ҷумҳуриявӣ илмию амалӣ. 08 июни соли 2019 «Масъалаҳои актуалии ҳуқуқи шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон». – Душанбе, «Эр-граф», 2019. – с.133-138.

[97-М] Абдучалилов, А. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи хусусӣ [Матн] / А. Абдучалилов // Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рушди соҳаҳои ҳуқуқ дар давраи истиқлолият. Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявӣ илмию амалӣ. 29 октябри 2019 – Душанбе, “Нашри Камол”, 2020. – 99-105.

[98-М] Абдучалилов, А. Оид ба масъалаи ҳифзи моликияти зеҳнӣ дар Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Маҷмӯаи мақолаҳои мизи мударбари илмию амалӣ дар мавзӯи: «Рушди қонунгузорӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ.» – Душанбе, матбааи ДМТ, 2020. – С. 15-22.

[99-М] Абдучалилов, А. Ташаккули методологияи омӯзиши назарияи Интернет [Матн] / А. Абдучалилов // Ҳаёт ва қонун. Маҷаллаи назариявӣ ва сиёсӣ-ҳуқуқии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2020, № 2. – С. 78-86.

[100 - М] Абдучалилов А. (бо ҳаммуаллифӣ). Назария, амалия ва технологияи ҳуқуқи шартномаи электронӣ [Матн] / А. Абдучалилов // Технологияи ҳуқуқӣ. Солномаи «Инноватсияҳои ҳуқуқӣ (доктрина, амалия ва технология). Нижний Новгород – 2021, № 15. – С. 544-548. ISSN 2712-8520

[101-М] Абдучалилов А. Рушди ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва соҳибқорӣ дар марҳилаи ҳозира: ҷанбаи Интернет. [Матн] / А. Абдучалилов // Проблемаҳои актуалии иқтисод ва ҳуқуқ дар шароити ҷаҳонишавӣ. – Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявӣ илмию амалӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон. – Душанбе, «Шоҳин-С.», 2021. – С. 222-229. ISBN 978-99985991-5-4

**[102-М]** Абдучалилов А. Ташаккули назарияи Интернет дар илми ҳуқуқ дар давраи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] / А. Абдучалилов // Рушди қонунгузори хусусии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи соҳибистиклолӣ. Маводҳои мизи мудаввар бахшида ба 30 солагии истиқлолияти Тоҷикистон. – Душанбе, «Дониш», 2022. – С. 90-97. ISBN 978-99985-70-84-9

**[103-М]** Абдучалилов А. Шартномаи электронӣ: воқеияти нав ва равишҳои кӯҳна дар масъала. [Матн] / А. Абдучалилов // Рушди қонунгузори хусусии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи соҳибистиклолӣ. Маводҳои мизи мудаввар бахшида ба 30 солагии Истиқлолияти Тоҷикистон. – Душанбе, «Дониш», 2022. – С. 98-104. ISBN 978-99985-70-84-9

**[104-М]** Абдучалилов А. Ҳуқуқ ва технологияҳои рақамӣ: ҷанбаҳои танзими ҳуқуқӣ. [Матн] / А. Абдучалилов // Рушди қонунгузори хусусии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи соҳибистиклолӣ. Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ. Душанбе, «Дониш», 2022. – С. 224-228. ISBN 978-99985-946-8-5

**[105-М]** Абдучалилов, А. Тафовут байни шакли шартномаи электронӣ ва шакли ҳагтӣ [Матн] / А. Абдучалилов // Методологияи танзими муносибатҳои нави ҷамъиятӣ: назария ва амалия. Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ. Душанбе, «Дониш», 2023. – с. 35-39. ISBN 978-99975-74-56-6

**[106-М]** Абдучалилов, А. Тартиби бастанӣ шартномаи дастрасӣ ба Интернет ва шартҳои асосии он. [Матн] / А. Абдучалилов // Методологияи танзими муносибатҳои нави ҷамъиятӣ: назария ва амалия. Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ. Душанбе, «Дониш», 2023. – с. 40-45. ISBN 978-99975-74-56-6

## АННОТАТСИЯ

**ба рисолаи илмии Абдучалилов Абдучабор дар мавзӯи «Мушкилоти танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет» барои дарёфти иновони илмии доктори илмҳои ҳуқуқ аз рӯи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи граждани; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалӣ хусусӣ**

**Калидвожаҳо:** Интернет, доктринаи ҳуқуқӣ, танзими ҳуқуқӣ, шартнома, назарияи амбивалентӣ, методология, таснифоти шартномаҳо, фазои виртуалӣ, заминаи меъёрӣ, конвенсиявӣ, ҳуқуқи шартномаи электронӣ

Мақсади таҳқиқоти рисолаи номзоди Абдучалилов А. таҳияи концепсияи нав – равиши ягонаи илмии ҳалли масъалаҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет мебошад, ки бо ёрии он равишҳои тақмили назариявӣ ва методологӣ дар соҳаи ҳуқуқии муносибатҳои ҳуқуқӣ омӯзиши назарияи Интернет ва танзими ҳуқуқии он муайян карда мешавад. Омӯзиши ин масъала ҳалли чунин масъалаҳои назариявиро дар бар мегирад, ба монанди омӯзиши моҳияти ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ, ки дар Интернет ба вучуд меоянд, асоснок кардани омӯзиши алоҳидаи назарияи Интернет дар ду ҷузъи ҷудоғонаи мустақил, асосноккунии таъсиси зерсоҳаи нави ҳуқуқи шартномавӣ - электронӣ қонуни шартномавӣ, гузаронидани таҳлили ҳуқуқии заминаи муносири меъёрӣ дар соҳаи танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ дар Интернет, ошкор намудани камбудҳои дар ин соҳаи танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ.

Доктринаи ҳуқуқии муосир оид ба омӯзиши мушкилоти муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет мукамал нест. Дар шароити танзими қофӣи ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар соҳаи Интернет муносибатҳои байни субъектҳои ҳуқуқ хусусияти конвенсиявӣ доранд. Ин ҳолатҳо зарурати таҳияи равишҳои навро барои таҳияи қоидаҳои танзими танзими муносибатҳои шартномавӣ дар Интернет тақозо мекунанд.

Дар рисола дар асоси таҳлили маводи қалони илмӣ назарияи нави илмии Интернет пешниҳод шудааст, ки вобаста ба фазои ҳуқуқие, ки муносибатҳои ҳуқуқӣ дар он ба вучуд меоянд, мавҷудияти ду низоми гуногуни танзимро талаб мекунанд. Ин равиши методологӣ имкон медиҳад, ки таснифоти шартномаҳои шахравандӣ дар Интернет, ки шартномаҳоро дар Интернет дар фазои воқеии табиӣ ва шартномаҳоро дар фазои маҷозӣ дар бар мегирад, осон карда шавад.

Барои ба вучуд овардани назарияи ягонаи муносибатҳои шартномавии электронӣ дар маҷмӯъ ба институти шартнома зербахши нав – «Ҳуқуқи шартномаи электронӣ» пешниҳод карда мешавад, ки дар доираи он таҳлили илмию назариявии ҳуҷҷати электронӣ, субъектҳои шартномаи электронӣ, лаҳзаи ба вучуд омадани ҳуқуқ ва ўҳдадорихо оид ба шартномаи электронӣ ва дигар ҷузъҳои муносибатҳои электронии шартномавӣ имконпазир мегарданд.

## АННОТАЦИЯ

**на диссертационное исследование Абдуджалилова Абдуджабара на тему «Проблемы правового регулирования договорных отношений в Интернете» на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право**

**Ключевые слова:** Интернет, правовая доктрина, правовое регулирование, договор, теория амбивалентности, методология, классификация договоров, виртуальное пространство, нормативная база, конвенциональность, электронное договорное право

Целью диссертационного исследования Абдуджалилова А. является разработка новой концепции – целостного научного представления о решении проблем правового регулирования договорных отношений в Интернете, с помощью которой будут определены подходы по совершенствованию теоретических и методологических подходов к изучению теории Интернета и его правовому регулированию. Исследование названной проблемы предполагает разрешение таких теоретических вопросов, как изучение правовой природы договорных правоотношений, возникающих в Интернете, обоснование раздельного изучения теории Интернета по двум отдельным самостоятельным составляющим, обоснование создания новой подотрасли договорного права – электронного договорного права, проведение правового анализа современной нормативно-правовой базы в области правового регулирования общественных отношений в Интернете, выявить пробелы в этой области регулирования общественных отношений.

Современная правовая доктрина для изучения проблем договорных отношений в Интернете не совершенна. В условиях достаточного правового регулирования договорных отношений в области Интернета отношения между субъектами права имеют конвенциональный характер. Эти обстоятельства вызывают необходимость разработки новых подходов для разработки нормативных правил регулирования договорных отношений в области Интернета.

На основе анализа большого научного материала в диссертации предложена новая научная теория Интернета, которая требует наличия двух различных регулятивных систем в зависимости от того, в каком правовом пространстве протекают правоотношения. Такой методологический подход позволяет облегчить классификацию гражданских договоров в сфере Интернета, включающий в себя договоры в области Интернета в реальном физическом пространстве, и договоры в виртуальном пространстве.

Для создания единой теории электронных договорных отношений в целом предлагается в институт договора ввести новую подотрасль - «Электронное договорное право», в рамках которого будет возможен научно-теоретический анализ электронного документа, субъектов электронного договора, момента возникновения прав и обязанностей по электронному договору и других составляющих электронных договорных отношений.



## ABSTRACT

**for the dissertation research of Abdujalilov Abdujabar on the topic "Problems of legal regulation of contractual relations on the Internet" for the degree of Doctor of Law in the specialty 12.00.03 – civil law; business law; family law; private international law**

**Keywords:** Internet, legal doctrine, legal regulation, contract, ambivalence theory, methodology, classification of contracts, virtual space, regulatory framework, conventionality, electronic contract law

The purpose of the dissertation research of A. Abdudzhilov is to develop a new concept – a holistic scientific understanding of solving the problems of legal regulation of contractual relations on the Internet, with the help of which approaches will be determined to improve theoretical and methodological approaches to the study of the theory of the Internet and its legal regulation. The study of this problem involves the resolution of such theoretical issues as the study of the legal nature of contractual legal relations arising on the Internet, the justification for the separate study of the theory of the Internet on two separate independent components, the justification for the creation of a new sub-branch of contract law - electronic contract law, the legal analysis of the modern regulatory framework in the field of legal regulation of public relations on the Internet, to identify gaps in this area of regulation of public relations.

The modern legal doctrine for studying the problems of contractual relations on the Internet is not perfect. In the conditions of sufficient legal regulation of contractual relations in the field of the Internet, relations between legal entities have a conventional character. These circumstances call for the development of new approaches for the development of regulatory rules for the regulation of contractual relations in the field of the Internet.

Based on the analysis of a large scientific material in the dissertation, a new scientific theory of the Internet is proposed, which requires the presence of two different regulatory systems, depending on the legal space in which legal relations arise. This methodological approach makes it possible to facilitate the classification of civil contracts in the field of the Internet, which includes contracts in the field of the Internet in real physical space, and contracts in virtual space.

In order to create a unified theory of electronic contractual relations in general, it is proposed to introduce a new sub-branch into the contract institute - "Electronic Contract Law", within which a scientific and theoretical analysis of an electronic document, subjects of an electronic contract, the moment of the emergence of rights and obligations under an electronic contract and other components of electronic contractual relations will be possible.

Подписано в печать 11.01.2024. Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times New Roman Tj.  
Усл. печ. л. 7,5. Тираж 100 экз. Заказ № 8.

ООО “ЭР-граф”.  
734036, г. Душанбе, ул. Р. Набиева, 218.  
Тел.: (+992 37) 227-39-92. E-mail: rgraph.tj@gmail.com